

**ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И СИСТЕМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
АКАДЕМИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК ТАДЖИКИСТАНА**

ББК: 65.5+65.9 (2 Р) +65.04

УДК: 33+339+338:91 (575.3)

К - 88

На правах рукописи



КУДРАТЗОДА ФАРЗОНА РУСТАМ

**ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В УСЛОВИЯХ
ПЕРЕХОДА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН К «ЗЕЛЁНОЙ»
ЭКОНОМИКЕ (ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА)**

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

диссертации на соискание ученой степени
доктора экономических наук по специальности 5.2. - Экономика
(5.2.15. - Зелёная экономика и использование природных ресурсов)

Научный консультант: доктор
экономических наук, профессор,
академик Пиризода Джалил Сафар

Душанбе – 2026

Диссертационная работа выполнена в отделе инвестиционного анализа и мониторинга агропромышленного комплекса Таджикской академии сельскохозяйственных наук в институте экономики и системного анализа развития сельского хозяйства.

Научный консультант:

Пиризода Джалил Сафар - доктор экономических наук, профессор, академик, директор Института экономики и системного анализа развития сельского хозяйства ТАСХН.

Официальные оппоненты:

Краснощеков Валентин Николаевич - доктор экономических наук, профессор, заведующей кафедрой управления природопользования и охраны окружающей среды Института государственной службы и управления (ИГСУ) при РАНХиГС.

Рахимзода Хисайн Рахим - доктор экономических наук, профессор, заведующей кафедрой национальной экономики и экономической безопасности Таджикского национального университета;

Досиев Махмадшоҳ Назарович - доктор экономических наук, доцент кафедры управления государственными финансами и цифровой экономики Академии государственного управления при Президенте Республики Таджикистан.

Ведущая организация:

Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики.

Защита диссертации состоится «23» декабря 2026 года, в 10:00 часов на заседании Диссертационного совета 6Д.КОА-108 при Таджикском государственном финансово-экономическом университете. Адрес: 734067, г. Душанбе, улица Нахимова 64/14, E-mail: kuhzod-8686@mail.ru; телефон учёного секретаря: (+992) 935576360.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Таджикского государственного финансово-экономического университета и на официальном сайте <https://disser.tgfeu.tj>.

Автореферат разослан «_____» _____ 2026 года.

Ученый секретарь

диссертационного совета,

кандидат экономических наук, доцент



К. Шодиев

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Экологические риски, обусловленные изменением климата, деградацией земель и возрастающим дефицитом природных ресурсов, существенно меняют требования к развитию сельского хозяйства. В этих условиях обеспечение его устойчивого функционирования становится не только экономической, но и стратегической государственной задачей, поскольку эффективность аграрного производства напрямую влияет на продовольственную обеспеченность страны, уровень занятости населения и стабильность социально-экономического развития.

Для Республики Таджикистан решение данной задачи имеет особую значимость. Высокая зависимость сельского хозяйства от природно-климатических условий, ограниченность земельных и водных ресурсов, а также необходимость сохранения их производственного потенциала определяют объективную потребность в переходе к экологически ориентированной модели развития отрасли.

Реализация данного подхода создаёт возможности для повышения конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции, укрепления продовольственной безопасности и более полного использования природно-ресурсного потенциала страны.

Ключевая роль в формировании такой модели принадлежит государству. Именно государственное регулирование определяет институциональные, организационные и экономические механизмы, обеспечивающие внедрение экологически безопасных технологий, стимулирование инвестиционной активности, совершенствование системы землепользования и расширение практики рационального использования природных ресурсов.

Эффективность этих инструментов во многом определяет темпы перехода аграрного сектора к устойчивой модели развития.

Международная практика подтверждает, что достижение долгосрочной устойчивости продовольственных систем невозможно без комплексной трансформации существующих подходов к организации сельскохозяйственного производства.

По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций (ФАО), приоритетными направлениями остаются внедрение ресурсосберегающих технологий, сокращение производственных потерь и пищевых отходов, повышение эффективности использования земельных, водных и энергетических ресурсов, а также развитие экологически безопасных методов ведения сельского хозяйства.

Наряду с выполнением своей традиционной функции по обеспечению населения продовольствием современный аграрный сектор становится важным элементом адаптации к изменению климата, восстановления деградированных земель и сохранения природных экосистем.

Практическая реализация указанных направлений невозможна без активизации инвестиционной деятельности, модернизации сельской инфраструктуры, повышения качества жизни сельского населения и

укрепления экономических связей между сельскими и городскими территориями.

Совокупность этих мер создаёт условия для устойчивого роста доходов сельских товаропроизводителей, повышения эффективности аграрного производства и укрепления продовольственной независимости государства.

Стратегическое значение сельского хозяйства для Республики Таджикистан обусловлено не только его вкладом в национальную экономику, но и определяющей ролью в обеспечении продовольственной безопасности страны.

Одновременно возрастающее воздействие климатических изменений, усиление международной конкуренции и необходимость рационального использования ограниченных природных ресурсов требуют качественного обновления действующей модели развития отрасли.

В этой связи переход к принципам соблюдения соотношений экономического, социального и экологического баланса, можно реализовать на практике перехода сельскохозяйственной отрасли на зелёные рельсы развития.

В Послании Лидерам Нации Эмомали Рахмона Парламенту Республики Таджикистан было сказано, что «...В течение последних 10 лет, то есть в период реализации двух краткосрочных программ страны, которые охватывают поэтапные периоды осуществления Национальной стратегии развития до 2030 года, во имя достижения стратегических целей и повышения уровня и улучшения качества жизни населения было осуществлено много важных и эффективных мер.

В результате объём валового внутреннего продукта увеличился в 3,4 раза, а темпы развития национальной экономики ежегодно в среднем увеличивались на 7,6 процентов» [1, с. 1].

Также справедливо отмечает в своём послании Лидеров Нации, что для обеспечения развития социально-экономического развития было выделено из разных источников для обеспечения зеленого развития страны.

«...Для обеспечения социально-экономического развития страны в этот период за счет всех источников финансирования было направлено более 670 миллиардов сомони, в том числе 159 миллиардов сомони зарубежного капитала. В этот период объём Внутреннего валового продукта на каждого жителя увеличился в 2,7 раза из 6 тысячи сомони 2015 года, был доведен до 16,1 тысяч сомони в 2025 году» [1, с. 1].

Исследование показали, что на инвестиционную привлекательность влияют многие факторы реализации принципов зелёного развития экономики и экологизации сельского хозяйственного производства.

«...Население страны с 8,5 миллиона жителей 2015 года выросло до 10,7 миллионов жителей в 2025 году, то есть увеличилось на 26 процентов, а показатель долгожительства населения с 70 лет достиг 77 лет. В этот период уровень бедности снизился до 19 процентов. Денежные доходы населения с 26 миллиардов сомони 2015 года увеличились до 165 миллиардов сомони в 2025 году, то есть в 6 раз» [1, с. 2].

Также основным критерием, которые позволяют на привлечение инвестиционной активности сельского хозяйства в системе привлечения зелёных инвестиций в Республики Таджикистан.

«...В 2025 году была принята Среднесрочная программа развития страны на 2026 -2030 годы, как конечный период Национальной стратегии развития до 2030 года. Своевременное и качественное ее осуществление позволит в течение пяти будущих лет увеличить объем валовой внутренней продукции в 2 раза, и снизить уровень бедности до 10 процентов и увеличить долю средних слоев населения до 50 процентов.

По прогнозам экономического развития, ежегодно в среднем будет увеличиваться более 8 процента, в том числе производства продукции в промышленных сферах на 20 процентов, сельского хозяйства - 8,4 процента и объем платного обслуживания на более 12 процентов.

Правительству страны связи с этим, министерствам и ведомствам, местным исполнительным органам государственной власти поручается для достижения приоритетов развития обеспечить своевременное и полное осуществление Среднесрочной программы развития на 2026-2030 годы» [1, с. 1].

Проведённый анализ свидетельствует, что улучшение финансовых результатов сельскохозяйственных предприятий, связано с повышением потребности на продукты питания.

«...В настоящее время в стране осуществляются конкретные меры в направлении привлечении отечественного и зарубежного капитала, образования промышленных предприятий, строительства и реконструкции энергетических и транспортных объектов, эффективного использования сельскохозяйственных земель, увеличения услуг, расширения регионального и международного сотрудничества и реализации различных важных проектов» [1, с. 1].

Сельское хозяйство Республики Таджикистан развивается в условиях значительной зависимости от состояния земельных, водных и иных природных ресурсов. Вместе с тем сохраняющиеся процессы деградации почв, возрастающий дефицит воды и усиливающееся влияние климатических изменений ограничивают возможности дальнейшего роста аграрного производства.

Это требует совершенствования государственной политики, ориентированной на рациональное природопользование и долгосрочное сохранение ресурсного потенциала страны.

«...В 2025 году объем внутреннего валового продукта республики достиг 173 миллиардов сомони, а реальные темпы его развития составили 8,4 процента. Наряду с этим, нам необходимо обеспечить темпы развития национальной экономики в 2026 году не менее 8 процентов, а также в последующих годах обеспечить устойчивость макроэкономических показателей» [1, с. 2].

Одним из наиболее перспективных направлений решения указанных задач является внедрение принципов «зелёной» экономики, важной

составляющей которой выступает развитие органического сельского хозяйства. Распространение экологически безопасных технологий производства позволяет одновременно снижать антропогенную нагрузку на окружающую среду, сохранять плодородие земель, повышать качество сельскохозяйственной продукции и укреплять продовольственную безопасность.

Наряду с этим формируются дополнительные возможности для расширения экспортного потенциала отечественной продукции и повышения конкурентоспособности аграрного сектора.

В этих условиях особую значимость приобретает совершенствование механизмов государственного регулирования аграрного предпринимательства. Их развитие должно быть направлено на создание экономических, правовых и институциональных условий, обеспечивающих переход сельского хозяйства к экологически устойчивой модели функционирования, основанной на принципах «зелёной» экономики и рационального использования природных ресурсов.

Степень разработанности научной темы. Проблемы изучения теоретическо-методологических и практических основ инвестиционной деятельности в условиях перехода к «зелёной» экономике уделяется достаточно большое внимание. В этом направлении исследования работали и работают как российские, зарубежные, так и отечественные ученые.

Большой массив публикаций посвящен проблемам развития органического сельского хозяйства в российских учёных, а именно в работах: А.И. Алтухова [15], А.П. Градов [23], С.В. Киселева [42], Я.В. Горчаков [26], С.Н., Папцова [55], Л.Ю. Петринская [54], И.Г. Ушачева, И.Н. Кузьмин [68] и других авторов.

Вопросы рационального природопользования и экологии были изучены следующими авторами: В.В. Иванова [33], В.И. Данилов-Данильяна [29], С.Г. Розенберг [57], А.В. Шевчук [71] и другие авторы. Вопросы раскрытия определения концепции «зелёной» экономики были изучены следующими авторами: С.Н. Бобылёва [20], Е.П. Гарина [24], В.И. Ключенович [39], Р.А. Байжалова [17], К.А. Берденова [19] и других авторов.

Международный опыт стран поддержки сельского хозяйства и экономике был описан в научных трудах зарубежных учёных Гитмана Л.Дж., Джонка М.Д. [25]. Анализ трендов рынка органической продукции на примере Европы и США был описан в статьях Джонсона М. [27] Самуэльсона П. [66] Смита А. Б.А [14] Уиллера А.Х. [69] и других авторов.

Среди работ, посвященных анализу закономерностей и особенностей функционирования «зеленого» инвестирования в отечественных учёных, в частности, можно выделить следующих авторов, были рассмотрены Кудратовым Р.Р. [35], Асроровым И.А. [13], Пиризода Дж.С. [А-25], Комиловым С.Дж. [38], Одинаевым Х.А. [51], Мухаббатовым Х.М. [46], Самандаровым И.Х. [58], Садридиновым М.И [А-14] и других авторов.

В организации рынка экологически чистой продукции в Республике Таджикистан были описаны авторами Мадаминовым А.А. [45], Бабаджановым

Д.Д. [16], Нурализоде Э.Н. [47], Одинаевым Х.А. [51], Исайновым Х.Р. [34], Саидмуродовым Л.Х. [62], Рахматовым Х.Б. [56], обоснованы механизмы развития экологического устойчивого сельского хозяйства в Таджикистане, основанные на эффективном и рациональном использовании потенциала природных ресурсов страны.

Была проанализирована экономико-статистическая модель ключевых факторов развития экологического сельского хозяйства в горных регионах Таджикистана автора Вазировой А.К. [21]. О возможностях перехода Республики Таджикистан к «зеленой» экономике были рассмотрены авторами: Мухаббатов Х.М., Кимсанов У.О. [46] и других авторов.

Связь работы научными программами (проектами) и темами. Результаты проведенного исследования соответствует целям и задачам Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030, Концепции создания и развития агропромышленных кластеров в Республике Таджикистан на период до 2040 года, Концепции использования земель в Республике Таджикистан, Концепции по рациональному использованию и охране водных ресурсов в Таджикистане, Программа реформы водного сектора Таджикистана на период 2016-2025, Программа Социально-экономического развития Республики Таджикистан на период до 2025г., Программа продовольственной безопасности Республики Таджикистан на 2026-2030 годы, Программа развития агропродовольственной системы и устойчивого сельского хозяйства на период до 2030 года, Программа среднесрочного развития Республики Таджикистан на 2026-2030 годы. Диссертация выполнена в соответствии с научно-исследовательским планом и имеет непосредственную связь с отделом изучения инновационных процессов в агропромышленном комплексе Института экономики и системного анализа развития сельского хозяйства Таджикской академии сельскохозяйственных наук, было обсуждено на совместном заседании отделов Институты.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

На современном этапе развития национальной экономики наиболее большой вклад в формировании валового внутреннего продукта оказывает сельское хозяйство. Ежегодно её доля в валовый внутренний продукт республики составляет более 23 процента. Изходя из этого в условиях перехода Республики Таджикистан к «зелёной» экономики, основной целью является рациональное использование природных ресурсов, производство органической и экологически чистой сельскохозяйственной продукции. Исследования показали, что в современных условиях стратегическое направление развития сельского хозяйства направленно на формирование органической и экологической защищённой отрасли в контексте зелёного развития, согласно стратегии «зелёной» экономики 2023-2037 годы. Наиболее важным условием развития сельского хозяйства, является привлечения зелёных инвестиций в технологическое развитие, с целью обеспечения продовольственной безопасности страны.

Цель диссертационного исследования – состоит в теоретически – методологическом исследовании привлечения инвестиций и их эффективного использования в условиях перехода на «зелёную» экономику. В то числе, в диссертационной работе приведён анализ инвестиционной привлекательности сельского хозяйства в регионах, обоснование направленный снижения инвестиционных рисков.

Задачи исследования. Достижение поставленной цели обусловило необходимость решения комплекса взаимосвязанных научных задач, включающих:

- провести систематизацию теоретико-методологических подходов к исследованию инвестиционной деятельности в аграрном секторе, а также уточнение её экономического содержания в условиях становления «зелёной» экономики;
- разработка методических подходов к оценке инвестиционной привлекательности сельского хозяйства, обоснование приоритетных направлений инвестиционного зелёного развития отрасли и совершенствование механизмов государственной поддержки отрасли и государственных закупок;
- анализ зарубежной практики «зелёного» инвестирования, выявление возможностей её адаптации к условиям Республики Таджикистан и определение особенностей формирования инвестиционных ресурсов сельского хозяйства;
- провести комплексную оценку факторов, сдерживающих инвестиционную активность аграрного сектора, а также определение направлений повышения эффективности использования земельных, водных, материально-технических и финансовых ресурсов;
- анализ влияния инвестиционных потоков, в условия «зелёной» экономики, а также оценка организационно-экономических условий;
- обоснование мероприятий по привлечению инвестиций, с учётом инвестиционного риска в новых зелёных условиях;
- разработка мероприятий на основе современных тенденций, факторов развития органического сельского хозяйства; выявление институциональных механизмов государственной поддержки развития «зелёной» экономики, разработка прогноза развития сельского хозяйства на перспективу в новых условиях.

Объект исследования процессы инвестиционного развития аграрного сектора Республики Таджикистан в условиях формирования «зелёной» экономики.

Предмет исследования выступает система инвестиционных отношений сельского хозяйства, роль государства в условиях формирования и развития сельского хозяйства.

Гипотеза исследования состоит в обосновании развития сельского хозяйства в современных зелёных условиях, с учётом обеспечения реализации индикаторов, (научно обоснованное управление, инвестиционная привлекательность, эффективное использование инвестиций, внедрение

высоких сберегающих технологий, развитие органического производства, с целью дальнейшего устойчивого развития.

Теоретическая значимость исследования заключается в обосновании теории развития привлечения зелёных инвестиций, разработка в организационно-экономические механизмы, роль государственной политики в условиях развития зелёного устойчивого развития.

Методологическую основу исследования. Составляет принципы развития сельского хозяйства в зелёных условиях. Для решения данных целей в диссертационной работе использовались методы логистического и структурного анализа, эконометрические методы, а также общепризнанные методы.

Информационную базу исследования составили Конституция и нормативные правовые акты Республики Таджикистан, стратегии и государственные программы социально-экономического развития, официальные материалы Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, Комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом при Правительстве Республики Таджикистан, Национального банка Республики Таджикистан, Министерства финансов Республики Таджикистан, Министерства сельского хозяйства Республики Таджикистан, Комитета по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан, Академии сельскохозяйственных наук Таджикистана, а также аналитические материалы международных организаций, научные публикации отечественных и зарубежных исследователей, посвящённые вопросам инвестиционного развития аграрного сектора и формирования «зелёной» экономики.

База исследования. Диссертационная работа выполнена в отделе «многоукладная экономика» института экономики и системных исследований развития сельского хозяйства Академии сельскохозяйственных наук Таджикистана в 2021-2026 гг.

Научная новизна исследования заключается в развитии теории и методологии привлечения и эффективного использования инвестиций, в условиях перехода на «зелёную» экономику.

Следующие наработки составляют научную новизну диссертационного исследования:

- обоснованно теория развития «зелёной» экономики посредством выделения двух взаимодополняющих направлений её формирования: ресурсно-технологического, ориентированного на внедрение экологически безопасных технологий производства, и системно-трансформационного, предусматривающего комплексную экологизацию хозяйственной деятельности. Предложенный подход расширяет научные представления о механизмах государственного регулирования аграрного сектора на различных этапах экологической модернизации;

- разработан методический подход к комплексной оценке инвестиционной привлекательности сельского хозяйства, отличающийся интеграцией показателей инвестиционного потенциала, экологической

устойчивости, государственной поддержки и прогнозной оценки развития отрасли, что позволяет повысить обоснованность стратегических инвестиционных решений в условиях формирования «зелёной» экономики;

- выявлены институциональные и организационно-экономические ограничения, сдерживающие развитие органического сельского хозяйства, и научно обоснованы направления адаптации зарубежных механизмов «зелёного» инвестирования к условиям Республики Таджикистан, предусматривающие совершенствование нормативно - правового регулирования, развитие системы стандартизации и расширение экспортного потенциала отечественной органической продукции;

- предложена типология регионов Республики Таджикистан по уровню инвестиционной привлекательности аграрного сектора, основанная на комплексной оценке ресурсного потенциала, уровня экономического развития и инвестиционной активности территорий. Разработанная классификация создаёт основу для применения дифференцированных механизмов государственной поддержки и формирования региональных инвестиционных стратегий;

- сформирована организационно-экономическая модель воспроизводства инвестиционных ресурсов сельского хозяйства, учитывающая региональные особенности формирования инвестиционного потенциала, структуру источников финансирования, приоритеты технологической модернизации производства и механизмы государственного стимулирования инвестиционной деятельности в условиях перехода к «зелёной» экономике;

- научно обоснованы приоритетные направления развития системы «зелёного» инвестирования, предусматривающие создание современной логистической инфраструктуры, развитие экспортоориентированного рынка органической продукции, внедрение национальной системы сертификации и институциональные преобразования в сельском хозяйстве;

- доказаны основные закономерности спроса на органическую сельскохозяйственную продукцию, с учётом природно-климатических особенностей различных зон Республики Таджикистан, что позволило уточнить содержание категории ответственного потребительского поведения применительно к национальному рынку органической продукции;

- предложены и научно обоснованы основные направления по совершенствованию инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве республики (государственная поддержка, реализация целевых программ, совершенствования хозяйственного механизма) на основе перспективного прогноза развития отрасли в условиях «зелёной» экономики.

Основные положения исследования, выносимые на защиту:

- обоснован теоретический подход по зелёной инвестиционной деятельности, разработаны структурные характеристики устойчивого развития сельского хозяйства республики;

- доказаны и предложены методологические аспекты развития органического сельского хозяйства, влияние основных факторов на её развития в зелёных условиях;

- доказаны направления зелёного инвестирования (институциональные преобразования, государственная поддержка, развитие органической отрасли) дана своя позиция на зелёное инвестирование в зарубежных странах;
- разработана и обоснована оптимальная структура привлечения и эффективное использование инвестиций, с учётом потенциала регионов республики в новых условиях;
- определены основные направления вложения зеленых инвестиций, с учётом привлекательности и рисков в сельскохозяйственную отрасль республики;
- научно доказана и разработана дорожная карта по привлечению инвестиций в сельское хозяйство, в условиях развития «зелёной» экономики, с учётом повышения эффективности и совершенствования региональной инфраструктуры;
- предложены институциональные аспекты развития органического сельского хозяйства, совершенствования организационно-экономической структуры в условиях зелёного развития;
- даны практические рекомендации по повышению инвестиционной привлекательности регионов, внедрения инвестиций в зелёных условиях развития.

Теоретическую и методологическую основу исследования формируют исследования учёных, периодической печати, региональные, республиканские, международные конференции по направлению привлечения зелёных инвестиций и формирования устойчивого сельского хозяйства республики.

Степень достоверности результатов исследования состоит в правильности, достоверности использованных источников информации, научном обосновании выводов и предложений по развитию зелёного сельского хозяйства республики.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Нововведения и результаты диссертационных исследований соответствуют следующим пунктам паспорта специальностей ВАК при Президенте Республики Таджикистан по специальности 5.2.15- «Зелёная» экономика и использование природных ресурсов: пункту 1.4. Сельское хозяйство и экология: 1.4.1. – теоретико-методологические и практические аспекты реализации “зелёной” экономики и природных ресурсов в сельском хозяйстве и экологии; 1.4.2. - теория аграрных отношений, в том числе, земельных, водных развитие форм собственности в сельском хозяйстве и других отраслях АПК в условиях перехода к системе “зелёной” экономики и использование и природных ресурсов; 1.4.3. - развитие АПК в региональных собственностей в сельском хозяйстве и экологии в условиях перехода к системе “зелёной” экономики и использование и природных ресурсов; 1.4.5. - проблемы и барьеры развития сельского хозяйства в системе перехода к “зелёной” экономики и использование природных ресурсов; 1.4.15. - экономическая деятельность предприятий (хозяйств), в сельском хозяйстве в условиях перехода к “зелёной” экономики и использование и природных ресурсов. Пункту 1.7. зелёные инвестиции и финансирование: 1.7.1. - проведение

институциональных реформ для привлечения зелёных фондов и институционализация зелёного финансирования и участие в мировом рынке зелёных облигаций и зелёного финансирования; 1.7.8. - участие таджикских банков на рынках зелёных инвестиций и разработка государственных инвестиционных проектов в сфере зелёной экономики и представление их международным финансовым институтам и деловым партнёрам.

Личный вклад соискателя. При написании и научном обосновании целей и задачи диссертационного исследования, использованы авторские теоретико-методологические разработки механизмов по государственному регулированию привлечении зелёных инвестиций для развития органического сельского хозяйства в условиях зеленого развития экономики.

Апробация результатов исследования. Основные научные теоретико-практические исследования использованы в практической деятельности Министерства сельского хозяйства, Академии сельскохозяйственных наук, по реализации государственной политики на зелёные рельсы.

Публикации по теме диссертации. По теме диссертации опубликовано 44 научных работ общим объемом 10,75 печатных листов машинописного текста, в том числе 22 научные работы общим объемом печатных листов в журналах, рекомендованных ВАК-а при Президенте Республики Таджикистан и др.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, заключения, списка литературы, включающего 303 наименования. Работа изложена на 416 страницах основного текста, содержит 28 таблиц, 24 рисунков, 23 диаграмма и 12 приложений.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Во введении обоснована актуальность темы исследования, проанализирована степень её научной разработанности, определены цель, задачи, объект и предмет исследования, раскрыты теоретические и методологические основы работы, охарактеризованы использованные методы исследования, а также представлены научная новизна, положения, выносимые на защиту, и результаты апробации полученных научных результатов.

Первое положение выносимое на защиту состоит в обосновании теоретического подхода по развитию зелёной инвестиционной деятельности и разработке структурных характеристик устойчивого развития сельского хозяйства республики.

Обеспечение продовольственной безопасности Республики Таджикистан и устойчивого социально-экономического развития её регионов объективно требует формирования современной концепции развития аграрного сектора.

В этих условиях повышение эффективности государственного управления инвестиционными процессами должно основываться не только на понимании экономической природы инвестиций и особенностей их функционирования, но и на научно обоснованном формировании инвестиционной привлекательности регионов, обладающих высоким агропромышленным потенциалом.

Проведённое исследование свидетельствует о том, что в современной экономической теории и практике государственного управления вопросам формирования инвестиционной привлекательности аграрного сектора и механизмам её государственного регулирования до настоящего времени уделяется недостаточное внимание.

Анализ научных источников показывает, что категория «инвестиции» не имеет единого общепринятого толкования и рассматривается представителями различных экономических школ с различных методологических позиций.

В макроэкономическом аспекте инвестиции характеризуются как часть валового внутреннего продукта, не использованная на текущее потребление и направленная на увеличение объёма капитала, обеспечивающего дальнейшее экономическое развитие.

Инвестиционная привлекательность является одной из ключевых характеристик инвестиционного климата, однако данные категории не являются тождественными.

Если инвестиционный климат отражает совокупность объективных условий осуществления инвестиционной деятельности на определённой территории, то инвестиционная привлекательность выражает оценку конкретного объекта инвестирования с позиции потенциального инвестора. В этой связи её уровень определяется инвестиционными целями, критериями выбора и ресурсными возможностями субъектов инвестирования, тогда как инвестиционный климат представляет собой относительно устойчивую характеристику внешней инвестиционной среды.

Каждый регион Республики Таджикистан и функционирующий в его пределах аграрный сектор обладают индивидуальными природно-экономическими, ресурсными и организационными особенностями. Вместе с тем наличие общих закономерностей развития агропромышленного производства позволяет проводить их сравнительный анализ и оценивать уровень инвестиционной привлекательности отдельных территорий.

Б.Г. Сафаров отечественный учёный специалист этой области, отмечает, что «... Приток прямых иностранных инвестиций и размещение производства на экстенсивной основе послужили бы диверсификации внутреннего производства, а в дальнейшем и экспорта. Тогда будет меньшая чувствительность макроэкономической ситуации от ряда производств» [63, с. 89].

При принятии инвестиционных решений потенциальные инвесторы учитывают не только экономическую эффективность конкретных проектов, но и совокупность макроэкономических, институциональных и политических рисков. В условиях нестабильной экономической среды даже высокодоходные инвестиционные проекты могут утрачивать свою привлекательность, что существенно ограничивает приток, прежде всего, иностранных инвестиций.

По мнению диссертанта «...Экономический рост в аграрной сфере напрямую опирается на способность отрасли воспроизводить капитал за счёт устойчивого инвестиционного потока. В условиях рынка поведение инвестора

определяется ожиданиями доходности и прироста стоимости активов, что нередко смещает частный капитал в пользу более маржинальных направлений и оставляет сельское хозяйство на периферии финансовых потоков» [А-4, с. 30].

По нашему мнению, инвестиционная деятельность выступает одним из определяющих факторов устойчивого развития агропромышленного комплекса регионов. Повышение темпов их социально-экономического развития во многом зависит от формирования благоприятной инвестиционной среды и эффективного управления инвестиционной привлекательностью.

В этой связи дальнейшее развитие теоретико-методологических подходов и практических механизмов повышения инвестиционной привлекательности аграрного сектора приобретает особую актуальность для Республики Таджикистан на современном этапе.

Российский учёный отмечает, что «...сфера капиталовложений всегда была сложной и одной из определяющих для создания материальной основы жизнедеятельности людей и экономики любого государства в целом. Поэтому необходимым условием для успешного функционирования и развития всех секторов экономики, особенно агропромышленного комплекса, являются высокие темпы и значительные масштабы накопления капитала» [49, с. 91].

Становление и развитие рыночных отношений сопровождается трансформацией содержания инвестиционной деятельности, изменением форм осуществления инвестиций, а также совершенствованием методических подходов к оценке эффективности инвестиционных проектов и критериям их отбора. В этих условиях инвестиционная деятельность приобретает более сложный и динамичный характер, требующий постоянной адаптации к изменяющимся экономическим условиям.

Макконнел Р. и Л. Брюк под инвестициями понимают «...Затраты на производство и накопление средств производства и увеличение материальных запасов» [43, с. 12].

Современные инвестиционные процессы реализуются в условиях высокой неопределённости внешней среды, что объективно усиливает влияние инвестиционных рисков на результаты принимаемых решений.

Вес взаимоотношения по привлечению инвестиций осуществляется на уровне объектов по мнению российского учёного, который считает, что «...Инвестиционную привлекательность самостоятельной экономической категорией, которую характеризует доходность, курс акций и уровень выплачиваемых дивидендов, устойчивость финансового состояния предприятий» [49, с. 44].

Наряду с этим в научной литературе широко используется классификация инвестиционной привлекательности по уровням экономической системы, предусматривающая её рассмотрение на макро и микроуровнях.

Профессор Содиков М.С отечественный ученый отмечает, что «... Для перехода к другой экономической модели развития, а именно к индустриально-аграрной экономике, привлечение иностранных инвестиций, является важным условием реализации стратегических целей» [61, с. 3].

Инвестиционная привлекательность региона представляет собой комплексную экономическую категорию, отражающую совокупность условий, определяющих целесообразность вложения капитала в конкретную территорию. Несмотря на значительное количество исследований отечественных и зарубежных учёных, посвящённых данной проблематике, единый научный подход к определению сущности, содержания и структуры этой категории до настоящего времени не сформирован.

Следует разграничивать абсолютную и сравнительную инвестиционную привлекательность. В первом случае оценка осуществляется применительно к отдельному объекту инвестирования, тогда как сравнительная инвестиционная привлекательность определяется посредством сопоставления нескольких альтернативных объектов вложения капитала (таблица 1.).

Не менее дискуссионными остаются вопросы разработки эффективных механизмов управления инвестиционной привлекательностью регионов и методических подходов к оценке эффективности инвестиций в развитие отраслей региональной экономики.

Проведённый анализ научных публикаций свидетельствует о существовании различных методологических подходов, к исследованию инвестиционной привлекательности регионов.

В связи с этим особую значимость приобретают эффективное управление инвестиционным циклом, своевременная идентификация факторов риска и применение современных методов управления инвестиционной деятельностью, обеспечивающих повышение её результативности.

По мнению Академика Пириева Дж. С. который в своих трудах отмечает, что «...Другими словами, это элемент совокупных расходов, связанный с обновлением средств производства, развитием производственной и социальной инфраструктуры, приростом товарных запасов и т.п. В микроэкономике, в частности в рамках теории производства, инвестиции определяются как процесс формирования нового капитала, направляемого в расширенное воспроизводство основных средств и наращивание человеческого капитала» [А-25, с. 24].

Наличие различных научных подходов к определению инвестиционной привлекательности, а также многообразие объектов и целей инвестиционной деятельности предопределяют необходимость уточнения классификационных признаков и дальнейшего развития теоретических подходов к систематизации данной категории.

Таким образом, Ушачёв И.Г отмечает, что «...В широком смысле инвестиции представляют собой средства, вкладываемые в объекты предпринимательской и непредпринимательской деятельности, с целью получения определенного эффекта в будущем, в условиях неопределенности и риска. В узком смысле инвестициями можно считать средства, направляемые на воспроизводство или увеличение капитала, с целью извлечения прибыли в будущем» [68, с. 68].

Таблица 1. - Мнения авторов по экономической эффективности производства сельского хозяйства в условиях перехода на «зелёную» экономику

Учёные	Точки зрения
Российские учёные	
Сухарев О.С.	В число объектов инвестиционной деятельности можно включить денежные вклады «...Субъекты инвестиционной деятельности действуют инвестиционной сфере, где осуществляется практическая реализация инвестиций. Они могут объединять средства для осуществления совместного инвестирования» [59, С-66].
Ключенович В.И.	Инвестиционная деятельность определяемые, через платежи рассматриваются, как поток оплат в выплаты (расходы). «...При характеристике понятия «Инвестиционная деятельность» определяемого через имущество, исходным пунктом является баланс предприятия. Согласно этому определяется инвестиции и рассматриваются, как процесс преобразований капитала (преимущественно денежного) в пределы имущества в составе активов предприятия» [39, С-12].
Зарубежные учёные	
Уиллер А.Х.	«...При этом новая государственная инвестиционная политика в аграрном секторе должна не только преследовать достижение стратегически важной цели - обеспечение населения страны качественным доступным отечественным продовольствием, но и учитывать интересы инвесторов, создавать условия для увеличения стоимости инвестированного капитала» [69, С-6].
Маркс. К.	«...Проблема воспроизводства капитала, источников формирования инвестиций и условий их привлечения в экономику исследуется весьма широко. Существенный вклад в развитие теории воспроизводства. Применительно к рыночным отношениям их теоретический и методологический базис» [40, С-555].
Таджикские учёные	
Пириев Дж.С.	«...Резкий переход, таджикской экономики к рыночным отношениям и уход государства от регулирования инвестиционного процесса, а также сопряженное с ним сокращение объемов государственного финансирования привели к тому, что сельское хозяйство с его продолжительным производственным циклом, высокими рисками и низкой рентабельностью, оказалось, неспособно самостоятельно привлекать капитал в требуемых размерах» [А-25, С-21].
Кудратов Р.Р.	«...При инвестировании надо учитывать факторы, такие как первый номинальный капитал, сроки вложения в процесс прямого инвестирования» [35, С-35].
Саидмуродов Л.Х.	«...Основные критерии обеспечения общественной эффективности должно учитывать специфику сельского хозяйства» [62, С-11].
Садриддинов М.И.	«...Эффектность в общем виде в количественном виде отражается в национальном доходе, которые отражают общественные затраты» [А-14, С-430].
Взгляд автора	
Кудратзода Ф.Р.	Для успешного развития любой отрасли экономики необходимо своевременное воспроизводство капитала посредством «зелёных» инвестиций. Инвестиционная деятельность являются фактором устойчивого экономического роста, средством производства экологических чистых продуктов, которые являются основой повышения благосостояния населения.

***Источник:** группировка автора по мнению ученых [А-1, с. 33].

Эффективность государственной инвестиционной политики определяется способностью обеспечивать благоприятную среду для вложения капитала всеми субъектами хозяйствования, включая иностранных инвесторов, что

выступает одним из ключевых факторов устойчивого развития национальной экономики.

В частности, российский учёный отмечает, что «...Инвестиционная привлекательность региона отмечается с тем, что инвестиционный климат во многом определяет предпочтения инвесторов к ведению инвестиционной деятельности в том или ином государстве, а показатели, характеризующие инвестиционный климат, отражают уровень ситуации с позиций благоприятности относительно того или иного объекта капиталовложений по отношению к инвестициям, которые могут быть осуществлены» [49, с. 125].

Повышение уровня плодородья земель, эффективное использование водных и других ресурсов, в условиях зеленого развития, являются основной задачей сельскохозяйственного производства, что принципиально отличает сельское хозяйство от добывающих отраслей экономики. Именно поэтому преобладающая часть инвестиционных вложений в аграрной сфере приходится на реальные активы, обеспечивающие долгосрочное устойчивое развитие отрасли.

«...Многочисленные экономические кризисы, произошедшие в первые десять лет XXI века, показали, что в неоклассическом экономическом мышлении, которое развивалось более двухсот лет, имеет серьезные недостатки. Эти проблемы в работе рыночного механизма побуждают ученых искать новые модели экономического развития и переосмысливать традиционные подходы к экономическому росту» [36, с. 123].

Реализация указанных направлений рассматривается как необходимое условие достижения долгосрочного устойчивого развития и более рационального использования природно-ресурсного потенциала.

«...Основы формирования концепции «зеленой» экономики были заложены в рамках концепции устойчивого развития еще в конце 80-ых гг. прошлого века. Существует множество определений устойчивого развития, однако наиболее распространенным и общепринятым является определение, предложенное в 1987 года комиссией ООН «Устойчивое развитие» - это развитие, которое обеспечивает нужды современного поколения, не подвергая угрозе жизненные потребности будущих поколений» [64, с. 11].

В современной научной литературе и международной практике наиболее распространёнными являются понятия «зелёная экономика», «зелёный рост» и «низкоуглеродное развитие». Несмотря на близость их содержания, каждое из них отражает различные направления экологической трансформации экономики.

Общей объединяющей целью данных концепций выступает обеспечение устойчивого во всех сферах национальной экономики и её зелёного-экологического развития.

Кейс Дж.М. в работе «...Общая теория занятости, процента и денег, отмечает, что инвестиции включают всякий прирост ценности капитального имущества независимо от того, состоит ли последнее из основного, оборотного или ликвидного капитала» [36, с. 264].

Под «зелёной» экономикой понимается модель экономического развития, сжижение экологических рисков при одновременном управлении уровня жизни, являются основой задачей «зелёной» экономики.

Таким образом, концепции «зелёной» экономики, «зелёного» роста и низко углеродного развития образуют единую взаимодополняющую систему, отражающую современные подходы к обеспечению устойчивого социально-экономического развития. Их взаимосвязь схематически представлена на рисунке 1.




Рисунок 1. – Элементы «зелёной» экономики Республики Таджикистан

***Источник:** составлено автором [А-1, с. 69].

При реализации «зелёной» модели экономического развития и её целей особое внимание уделяется на, снижение углеродёмкости экономики и создание современных высокопроизводительных рабочих мест.

Тем самым концепция «зелёной» экономики выходит за рамки исключительно природоохранной политики, объединяя экономические, социальные и экологические приоритеты развития.

Неотъемлемыми элементами данной концепции являются принципы экологической ответственности, включая механизм «загрязнитель платит», предусматривающий возмещение ущерба лицами, оказывающими негативное воздействие на окружающую среду.

Так как, инвестиционный процесс и ожидаемый инвестиционный результат (доход) неодинаковы. Именно характер их взаимодействия определяет эффективность инвестиционной деятельности и уровень инвестиционной привлекательности территории.

Теоретическую и методологическую основу исследования составили труды отечественных и зарубежных учёных, посвящённые вопросам эффективности капитальных вложений и инвестиционной деятельности, в числе которых работы Нишиной А.С., [48] Ендовицкого Д.А., [31], Сухарёва О.С., [59].

Финансирование инвестиций страны осуществляется при участии основных субъектов экономических отношений — государства, предпринимательского сектора и наёмных работников, заинтересованных в повышении эффективности инвестиционной деятельности и получении соответствующего экономического результата.

В качестве объектов управления выступают отрасли и подотрасли региональной экономики, хозяйствующие субъекты, а также инвестиционные проекты, реализация которых определяет перспективы социально-экономического развития территории. Взаимодействие субъектов и объектов осуществляется в рамках единой экономической среды, формирующей содержание и особенности управления инвестиционной привлекательностью региона.

Обобщение существующих научных подходов позволило систематизировать инвестиции по наиболее существенным классификационным признакам, результаты чего представлены в таблице 2.

Таблица- 2. - Классификация инвестиций по типам.

№	Типы инвестиций	Цель инвестиций
1	Инвестиции в повышение Эффективности производства.	Создание условий для снижения затрат сельхоз-предприятия за счёт замены оборудования, обучения персонала.
2	Инвестиции в расширение производства.	Расширение возможностей производства сельхоз-продукции для ранее сформировавшихся рынков в рамках уже существующих в хозяйстве производств.
3	Инвестиции в создании новых производств.	Обеспечение создания в хозяйстве условий и возможностей для создания совершенно новых производств, которые позволяют хозяйству выращивать ранее не производившиеся сельскохозяйственную продукцию либо позволят предприятию предпринять попытку выхода с ранее уже выпускавшимися сельскохозяйственными продуктами на новые для неё рынки;
4	Инвестиции ради удовлетворения требований государственных органов управления.	Эта разновидность инвестиций становится необходимой в том случае, когда сельскохозяйственное предприятие оказывается перед необходимостью удовлетворить требования властей в части либо экономических стандартов, либо иных условий деятельности, которые не могут быть обеспечены за счёт только совершенствования менеджмента.

***Источник:** группировка автора [А-1, с. 33].

Классификация инвестиций повышение эффективности, расширения производства, создание новых мест, государственного управления в зелёных условиях развития требует иного подхода.

Как было отмечено выше вложение инвестиций и их структура зависит от многих факторов. При этом инвестиции в основной капитал охватывают совокупность затрат, связанных с созданием, приобретением, модернизацией и воспроизводством долгосрочных производственных активов.

Пирзода Т. профессор высказывает в своих научных трудах, что «...Инвестиции долгосрочные вложения капитала, с целью получения прибыли» [52, с. 572].

Принципы экологической, социальной и экономической ответственности стали неотъемлемой составляющей современных моделей зелёного развития, а Организация Объединённых Наций рассматривает концепцию «зелёной» экономики как одно из ключевых направлений реализации целей устойчивого развития в XXI веке.




Рисунок 2. – Классификация отраслей «зелёной» экономики.

***Источник:** Сгруппирована автором [А-1, с. 63].

Концепция «зелёной» экономики ориентирована на обеспечение устойчивого социально-экономического развития посредством повышения благосостояния населения, при одновременном снижении экологических рисков. Рост доходов и качества жизни в данной модели обеспечивается за счёт расширения инвестиций в энергоэффективные, ресурсосберегающие и экологически безопасные технологии.

Наряду с государственной политикой существенное влияние на развитие «зелёной» экономики оказывает трансформация потребительского поведения. Устойчивый рост спроса на экологически безопасную продукцию, и услуги стимулирует расширение «зелёных» инвестиций, внедрение ресурсосберегающих технологий, использование экологичной упаковки и совершенствование корпоративных стратегий устойчивого развития.

«...Первое официальное упоминание о «зеленой экономике» в контексте ЮНЕП (Программа ООН по окружающей среде) произошло в 2012 году, во время проведения Рио+20, конференций ООН по устойчивому развитию. В рамках этой конференции была предложена концепция «зеленой экономики» как инструмента для достижения устойчивого развития и снижения уровня бедности. В повестке конференции была также резолюция № 64/236, Генеральная Ассамблея включила такие темы, как «зеленая» экономика в

рамках устойчивого развития, искоренение нищеты и институциональные границы устойчивого развития» [49, с. 18].

Данная концепция ориентирует экономическое развитие на сочетание экологической устойчивости, социальной ответственности и экономической эффективности. В этой связи приоритетное значение приобретают внедрение экологически безопасных технологий, переход к устойчивым моделям производства и потребления, создание новых рабочих мест и повышение качества жизни населения.

Внедрение концепции «зелёной» экономики сопровождается не только появлением новых возможностей, но и формированием комплекса технологических, институциональных и экономических вызовов. Её дальнейшее развитие определяется совокупностью взаимосвязанных факторов, среди которых особое значение приобретают инновационные технологии, совершенствование механизмов государственного регулирования, изменение моделей потребительского поведения и трансформация стратегий предпринимательской деятельности.

В этих условиях экологическая ответственность становится не только фактором сохранения окружающей среды, но и важным источником повышения конкурентоспособности и укрепления рыночных позиций хозяйствующих субъектов.

Следовательно, несмотря на тесную взаимосвязь рассматриваемых понятий, каждое из них отражает самостоятельный аспект реализации концепции устойчивого развития. Их комплексное использование позволяет обеспечить системный подход к решению современных экологических, экономических и социальных проблем, включая изменение климата, истощение природных ресурсов и усиление социального неравенства.

Достижение стратегических целей «зелёной» экономики требует согласованных действий как развитых, так и развивающихся государств. Это предполагает мобилизацию финансовых ресурсов, последовательное ужесточение экологических требований, расширение мер государственной поддержки экологически ответственных видов деятельности, совершенствование территориального планирования и формирование современной институциональной среды.

Именно взаимодействие этих элементов создаёт предпосылки для формирования экологически ориентированной модели хозяйствования. Вместе с тем сохраняющееся технологическое неравенство существенно ограничивает возможности отдельных государств по внедрению современных «зелёных» решений, несмотря на их активное продвижение в международной практике и постепенную интеграцию в национальные системы государственного управления.

Управление инвестициями в государственном, отраслевом и корпоративном уровнях относится к числу ключевых объектов государственного регулирования, что обусловлено её стратегическим значением для социально-экономического развития страны.




Рисунок 3. - Основные составляющие продовольственной безопасности, в условиях «зелёной» экономики

***Источник:** группировка автора [А-1, с. 34].

Необходимость государственного воздействия определяется тем, что инвестиционные процессы:

- обеспечивают устойчивый экономический рост и повышение конкурентоспособности национальной экономики;
- создают предпосылки для повышения уровня жизни населения и решения важнейших социальных задач;
- формируют экономическую устойчивость государства, включая укрепление его продовольственной безопасности.

Особую значимость данные направления приобретают в условиях интеграции Республики Таджикистан в мировую экономику и функционирования в рамках Всемирной торговой организации. В этой связи вопросы совершенствования механизмов государственного регулирования инвестиционных процессов приобретают принципиальное значение как для обеспечения экономической безопасности страны, так и для устойчивого развития её аграрного сектора.

Инвестиции в данное направление охватывают вложения как в материальные и нематериальные результаты производственной деятельности, так в развитие человеческого капитала. Вместе с тем сельское хозяйство, в отличие от большинства отраслей экономики, непосредственно зависит от состояния природных ресурсов, что обуславливает необходимость инвестирования не только в созданные человеком активы, но и в сохранение, восстановление и рациональное использование природного потенциала.

В национальном законодательстве инвестиции понимаются направление денежных ресурсов на обновления основного капитала, резервов и материальных запасов. В экономическом аспекте данная категория отражает систему отношений, складывающихся между участниками инвестиционной деятельности, включая государство, хозяйствующие субъекты и иных инвесторов.

Вместе с тем на первоначальном этапе адаптация национальной экономики к новым условиям, может сопровождаться структурными преобразованиями, требующими дополнительных организационных и финансовых затрат.

Масштабы таких преобразований во многом определяются эффективностью внутренней государственной политики, включая регулирование аграрного сектора, реализацию инвестиционной и инновационной стратегии, развитие банковской системы, модернизацию энергетической инфраструктуры, совершенствование механизмов социальной поддержки населения и повышение его экономической мобильности.

Существенное значение, также имеет уровень информационного сопровождения проводимых реформ, определяющий общественное восприятие целей, содержания и ожидаемых результатов экономической политики государства.

Согласно экономической теории обеспечением средствами производства заминается *первая сфера*.

В настоящее время продовольственную безопасность страны целесообразно рассматривать с двух позиций:

- возможности производства продуктов питания;
- возможности их приобретения.

В первой сфере входят поставка техники, оборудования и средств производства для ведения сельскохозяйственного производства. Подготовка кадров, информационное обеспечения, внедрения новых технологий входят в данную сферу.

Сфера производства (*вторая сфера*), на практике ведёт само сельское хозяйство, используя средства и ресурсы поступающей из первой сферы.

Третья сфера объединяет предприятия перерабатывающей промышленности, осуществляющие переработку сельскохозяйственного сырья и выпуск готовых продуктов питания, полуфабрикатов и иной продукции пищевого назначения. Именно на данном этапе формируется значительная часть добавленной стоимости агропромышленного комплекса.

Четвёртая сфера включает транспортно-логистическую инфраструктуру, обеспечивающую перевозку сельскохозяйственного сырья, готовой пищевой продукции и других материальных потоков между всеми звеньями агропромышленного комплекса, способствуя непрерывности производственно-сбытового процесса.

Пятая сфера надо справедливо отметить, что инвестиционная в зависимости от многих факторов сильно влияют на уровень инвестиционной привлекательности.

Во многих государствах мира вопросы обеспечения продовольственной безопасности и устойчивого снабжения населения продовольствием решаются в рамках участия во Всемирной торговой организации. Одним из базовых требований соглашений ВТО является ограничение масштабов прямой государственной поддержки сельского хозяйства. Вместе с тем правила Организации предусматривают возможность оказания государственной помощи посредством механизмов так называемой «зелёной корзины».

Особое место в исследованиях аграрной экономики занимает проблема оценки и управления рисками. Несмотря на то что сельское хозяйство развивается в соответствии с общими экономическими закономерностями, инвестиционная и предпринимательская деятельность в данной сфере сопровождается воздействием многочисленных специфических факторов, присущих именно аграрному производству. Формирование эффективной стратегии государственной поддержки сельского хозяйства как на национальном, так и на региональном уровнях.

В этой связи одной из ключевых задач экономической науки и практики государственного управления является разработка и внедрение таких механизмов государственной поддержки аграрного сектора, которые полностью соответствуют требованиям соглашений ВТО по сельскому хозяйству и одновременно обеспечивают повышение инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности сельского хозяйства Республики Таджикистан.

Отрицательные, напротив, усиливают возникающие отклонения и способны приводить к нарушению устойчивости функционирования территориально-экономической системы (рисунок 4).



Рисунок 4. - Основные направления регулирования «зелёной» экономики в сельском хозяйстве.

***Источник:** составлено автором [А-1, с. 72].

Сформированная за последние два десятилетия государственная региональная политика Республики Таджикистан характеризуется последовательным усилением инвестиционной составляющей территориального развития.

Приоритетными направлениями выступают сокращение межрегиональных диспропорций, стимулирование инвестиционной активности в экономически менее развитых регионах, повышение эффективности использования природного и производственного потенциала, развитие человеческого капитала, а также укрепление межрегиональной и межотраслевой кооперации.

Таким образом, такие инструменты, как «зелёные счета», «зелёные налоги» и «зелёный курс», формируют взаимосвязанную систему экономических механизмов, обеспечивающих переход к устойчивой модели развития, основанной на рациональном использовании природных ресурсов, экологической ответственности и долгосрочном социально-экономическом эффекте.

«Зелёный курс» представляет собой комплекс государственных и институциональных мер, ориентированных на структурную модернизацию экономики посредством внедрения экологически безопасных технологий, повышения эффективности природопользования, снижения антропогенной нагрузки на окружающую среду и достижения целей устойчивого развития. Реализация данной стратегии предполагает гармоничное сочетание экологических, экономических и социальных приоритетов.

Второе положение выносимое на защиту, состоит в предложениях методологических аспектов органического сельского хозяйства и выявлении основных факторов развития в зелёных условиях.

В современных условиях обеспечение устойчивого развития экономики, и реализация стратегии перехода к принципам «зелёной» экономики

невозможны без формирования благоприятной инвестиционной среды, ориентированной на разработку и внедрение экологически безопасных технологий, инновационных решений и механизмов «зелёного» финансирования.

Именно «зелёные» инвестиции становятся одним из ключевых инструментов структурной модернизации экономики, обеспечивая достижение одновременно экономических, экологических и социальных результатов.

Обобщение отечественных и зарубежных научных исследований, посвящённых развитию рынка «зелёных» инвестиций и формированию соответствующей институциональной инфраструктуры в условиях устойчивого развития, позволило выделить наиболее актуальные направления научно-прикладных исследований, имеющих особое значение для Республики Таджикистан.

Проведённый анализ показал, что существующие методы оценки инвестиционной привлекательности территориально-отраслевых комплексов можно объединить в несколько основных групп. Одни из них основаны на выделении ключевого фактора, другие предполагают комплексную оценку совокупности факторов, третьи используют балльные системы, а четвёртые базируются на расчёте интегральных показателей.

По мнению отечественного учёного профессора Садриддинова М.И., что «...Наряду с методиками оценки инвестиционной привлекательности в мировой практике широко применяются системы сравнительного анализа конкурентоспособности национальных экономики. Наиболее известными из них являются исследования Всемирного экономического форума, проводимые на протяжении многих лет, а также ежегодные аналитические обзоры Всемирного банка» [А-14, с. 430].

Индекс развития человеческого капитала, является показателем, этот показатель широко применяется в международной практике и позволяет оценить уровень развития человеческих ресурсов, которые рассматриваются как один из ключевых факторов устойчивого экономического роста и повышения инвестиционной активности.

Проведённое исследование ёмкости рынка органической продукции показало, что наиболее активными её потребителями являются семьи с детьми, располагающие доходами выше среднего уровня. С учётом этого информационная и маркетинговая политика должна быть ориентирована на демонстрацию преимуществ регулярного потребления органической продукции для здоровья семьи.

По мнению специалиста этой области, отечественного учёного профессора Умарова Х.У., «...Обеспечение политической стабильности внутренней и внешней безопасности, предсказуемость форс-мажорных ситуаций, устранение существующего риска, является основными условиями для инвестиционной активности привлечения иностранного капитала, экономического роста страны и социального благополучия народа» [59, с. 123].

Исследование позволило установить, что ключевыми факторами инвестиционной привлекательности аграрного сектора являются:

- выгодное территориально-географическое положение;
- уровень институционального развития;
- качество человеческого капитала;
- эффективность проводимых социально-экономических реформ;
- уровень развития материально-технической базы.

Инвестиционная активность во многом обусловлена развитием кредитной стратегии, становлением банковского сектора. В период преобразований таджикской экономики основное место среди кредитных организаций заняли коммерческие банки, число которых в первые годы быстро увеличивалось.

Таким образом, во внешнеэкономической инвестиционной деятельности «...сформировалось отрицательное сальдо инвестиций, когда объем их оттока на превысил поступление из - за рубежа

Особого внимания заслуживает мотивационный аспект развития «зелёного» инвестирования, поскольку именно он во многом определяет не только процесс разработки, но и эффективность практического внедрения экологически ориентированных инвестиционных проектов» [А-1, с. 66].

Формирование в обществе новых экологических ценностей, принципов устойчивого развития и ответственного природопользования оказывает непосредственное влияние на выбор приоритетных направлений инвестиционной деятельности в условиях современной постиндустриальной экономики.

При этом развитие «зелёных» инвестиций должно осуществляться во взаимосвязи с процессами цифровой трансформации экономики, дополняя современные цифровые технологии и решения, основанные на использовании искусственного интеллекта, а не вступая с ними в противоречие.

Высокий аграрный потенциал Республики Таджикистан, а также устойчивый рост мирового спроса на органическую продукцию обуславливают необходимость формирования многоуровневой системы сертификации органического сельскохозяйственного производства.

Её создание позволит отечественным производителям подтверждать соответствие выпускаемой продукции международным требованиям и расширять экспортные возможности. Одновременно развитие национальной системы сертификации будет способствовать укреплению доверия потребителей к отечественной органической продукции и стимулировать рост внутреннего рынка.

Вместе с тем эффективное функционирование такой системы требует решения ряда организационных и институциональных задач. В первую очередь речь идет о подготовке специалистов и повышении квалификации фермеров, осуществляющих деятельность в сфере органического земледелия. Освоение современных технологий устойчивого сельскохозяйственного

производства позволит обеспечить соблюдение международных требований к качеству и безопасности продукции.

Экспортоориентированная органическая продукция, соответствующая международным стандартам, требует внедрения перспективного организационно-экономического механизма.

Наряду с инвестиционным потенциалом при оценке инвестиционной привлекательности учитывается инвестиционный риск, характеризующий вероятность потери вложенного капитала и ожидаемого дохода.

При оценке инвестиционного риска республики обычно учитывают несколько взаимосвязанных составляющих:

- устойчивость региональной власти;
- экономические риски;
- социальная напряженность;
- экологические риски.

Для определения инвестиционного рейтинга регионов применяется комплексная методика, сочетающая статистические и экспертные методы:

- индекс человеческого развития;
- институциональное развитие;
- уровень бюджетной системы;
- налоговое бремя.

Интегральная оценка инвестиционного потенциала формируется на основе средневзвешенных экспертных коэффициентов, отражающих значимость отдельных факторов.

Проведённый анализ показывает, что повышение инвестиционной привлекательности отдельных регионов невозможно рассматривать изолированно. Существенное влияние оказывают особенности соседних территорий, поскольку инвесторы оценивают не только условия конкретного региона, но и общую инвестиционную ситуацию в прилегающем экономическом пространстве.

При анализе межрегиональной конкуренции необходимо учитывать ограниченность не только природных и производственных ресурсов, но и потребительского спроса, возможностей продвижения продукции на рынок и системы её сбыта. Существенное значение имеет также разделение труда, которое выступает нематериальной основой конкурентных отношений между регионами, определяя их отраслевую специализацию и положение в экономическом пространстве.

Поскольку регионы Республики Таджикистан отличаются структурой экономики, обеспеченностью ресурсами и направлениями хозяйственной деятельности, их конкурентные преимущества и возможности привлечения инвестиций, также существенно различаются.

Одним из приоритетных направлений повышения эффективности инвестиционной деятельности на региональном уровне является формирование комплексной инвестиционной политики, учитывающей особенности социально-экономического развития территорий, отраслевую структуру экономики и стратегические приоритеты их долгосрочного

развития. Разработка такой политики, по нашему мнению, должна осуществляться по следующим основным направлениям.

Одной из основных причин сложившейся ситуации является недостаточная эффективность государственной и региональной инвестиционной политики, а также отсутствие комплексного подхода к управлению инвестиционными процессами.

В этих условиях особое значение приобретает разработка и реализация целевых программ, направленных на поддержку отраслей реального сектора экономики, активизацию внутренних и внешних источников финансирования и создание благоприятной инвестиционной среды для развития аграрного производства.

Реализация рыночных преобразований требует совершенствования механизмов управления инвестиционной деятельностью, и поиска новых подходов к привлечению капитала. Усиление роли регионов в социально-экономическом развитии страны, и последовательная децентрализация управления объективно повышают значение территориального регулирования инвестиционных процессов, что делает региональную инвестиционную политику одним из ключевых инструментов устойчивого развития.

Современное состояние агропромышленного комплекса во многом обусловлено снижением уровня государственной экономической поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей. Действующий механизм бюджетного финансирования преимущественно ориентирован на решение текущих проблем отрасли, и носит преимущественно компенсационный характер.

Формирование эффективной стратегии инвестиционного развития предприятий сельского хозяйства, должно быть ориентировано прежде всего на модернизацию производственной инфраструктуры. Приоритетными направлениями инвестирования являются строительство и развитие объектов технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники, создание современных мощностей для хранения продукции, а также развитие внутрихозяйственной дорожной сети.

Решение указанных задач требует привлечения значительных объёмов капитальных вложений, поскольку именно уровень инфраструктурной обеспеченности во многом определяет эффективность функционирования аграрного производства.

Одновременно с развитием инфраструктуры особое значение приобретает формирование рынка органической продукции. Для Республики Таджикистан данное направление остаётся сравнительно новым, поэтому система взаимодействия между производителями, переработчиками, торговыми организациями и конечными потребителями пока находится на стадии становления.

Недостаточная развитость организационных и экономических механизмов сдерживает расширение производства и ограничивает возможности дальнейшего развития отрасли.

Проведённое исследование методологических подходов к оценке инвестиционной привлекательности, инвестиционного климата и формированию стратегии инвестиционного развития аграрного сектора в условиях перехода к «зелёной» экономике позволяет сделать некоторые практические рекомендации.

Вместе с тем результаты анализа показывают, что многие зарубежные компании продолжают проявлять интерес к реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе Республики Таджикистан. Более того, отдельные инвесторы рассматривают возможность расширения своей деятельности, что свидетельствует о сохранении потенциала дальнейшего привлечения иностранного капитала.

Устойчивое развитие сельского хозяйства невозможно без широкого внедрения современных технологий, повышения инновационной активности и производства экологически безопасной продукции, отвечающей принципам «зелёной» экономики.

Рост спроса на органическую сельскохозяйственную продукцию обуславливает необходимость совершенствования институциональной среды, развитие национальной системы сертификации и формирования эффективных механизмов контроля качества на всех этапах производства и реализации продукции.

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости совершенствования действующих методических подходов к оценке инвестиционного климата и инвестиционной привлекательности, с учётом современных требований перехода к «зелёной» экономике, особенностей аграрного производства и задач устойчивого развития.

Третье положение выносимые на защиту заключается, в исследовании направления зелёного инвестирования в разработке рекомендаций по её развитию.

Проведённое исследование теоретических основ формирования инвестиционного потенциала и оценки инвестиционной привлекательности позволяет перейти к анализу современных тенденций, развития инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве Республики Таджикистан.

На данном этапе особое значение приобретает выявление факторов, определяющих динамику инвестиционных процессов, оценка эффективности использования инвестиционных ресурсов и определение перспектив дальнейшего развития аграрного сектора в условиях перехода к принципам «зелёной» экономики.

Результаты проведённого анализа свидетельствуют, что наиболее объективная оценка уровня развития «зелёных» инвестиций может быть получена при их рассмотрении в рамках отдельных отраслей или взаимосвязанных отраслевых комплексов, объединённых общностью технологических процессов, ресурсной базы и особенностями производства конечной продукции.

Анализ структуры источников финансирования показывает, что ведущую роль в формировании инвестиционных ресурсов продолжают играть внутренние источники капитала. Наибольший удельный вес приходится на государственные инвестиции, объём которых составил 9 830,5 млн сомони, или 43,6 % общего объёма капитальных вложений.

По сравнению с предыдущим годом их доля увеличилась с 39,5 % до 43,6 %, что свидетельствует об усилении участия государства в инвестиционном развитии национальной экономики.

Второе место по объёму финансирования занимает частный сектор, в 2024 году частные инвестиции достигли 8 295,0 млн сомони, обеспечив 36,8 % общего объёма капитальных вложений. По сравнению с 2023 годом их удельный вес увеличился на 8,0 процентных пункта, что отражает постепенное укрепление роли отечественного предпринимательства в реализации инвестиционных проектов.

Объём иностранных инвестиций составил 4 318,7 млн сомони, или 19,2 % общего объёма инвестиций в основной капитал. Вместе с тем их удельный вес сократился по сравнению с предыдущим годом с 27,8 % до 19,2 %, что свидетельствует об уменьшении участия внешнего капитала в финансировании инвестиционной деятельности.

Следствием сложившейся ситуации стало существенное сокращение инвестиционной активности в аграрном секторе. При этом уменьшение объёмов инвестиций носило массовый характер и затронуло практически все категории сельскохозяйственных производителей. Подобная динамика во многом объясняется тем, что сельское хозяйство вступало в рыночные преобразования в менее благоприятных условиях по сравнению с большинством других отраслей экономики, вследствие чего процесс адаптации к новым экономическим механизмам происходил значительно медленнее.

Наряду с изменением структуры инвестиционных источников происходила трансформация основных производственных фондов. Согласно проведённым расчётам, объём введённых производственных мощностей увеличился на 12 592,4 тыс. сомони, что превышает первоначальный уровень примерно в 3,0 раза.


В современных условиях эффективность инвестиционной деятельности определяется не только объёмом привлекаемого капитала, но и структурой источников его финансирования, стоимостью кредитных ресурсов, уровнем инвестиционного риска и ожидаемой доходностью реализуемых проектов.

Указанные результаты наглядно представлены в диаграмме 1, составленной по диссертации в соответствии приложением 8.

Диаграмма 1 ввод в действия основных фондов в отраслевом резерве показывает, что в 2024 году их удельный вес по сравнению с предыдущими периодами увеличился более чем на 8,4 %, что свидетельствует о постепенном усилении инвестиционной активности в производственной сфере, в целом имеют тенденцию к росту.

Диаграмма 1. - Ввод в действие основных фондов по отраслям экономики в Республики Таджикистан (за 2015-2024 годы).

(млн. сомони)



Источник: составлено автором по данным [6, с. 287. 7, с. 296]

В результате реформ были пересмотрены направления использования бюджетных средств: сократились размеры отдельных видов дотаций и компенсационных выплат, а государственная поддержка стала концентрироваться преимущественно на приоритетных направлениях развития аграрного сектора, включая отрасль животноводства.

Таблица 3. - Структура инвестиций в основной капитал по формам собственности.

Наименование	Январь-декабрь 2024		Январь-декабрь 2023г в % к итогу
	Инвестиции в основной капитал млн сомони	В % к итогу Январь-декабрь 2024	
Инвестиции в основной капитал	22543,0	100	100
<i>В том числе по формам собственности;</i>			
Государственная	9830,5	43,6	39,5
Частная	8295,0	36,8	28,8
Совместная	98,8	0,4	3,5
Иностранная	4318,7	19,32	27,8

Источник: Расчёты автора по данным [9, с. 37].

Данные таблицы 3 характеризуют структуру инвестиций в основной капитал Республики Таджикистан за январь–декабрь 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Согласно официальным статистическим данным, общий объём инвестиций в основной капитал достиг 22 543,0 млн

сомони, что свидетельствует о сохранении высокой инвестиционной активности в экономике страны.

Поэтому формирование надёжных механизмов трансформации свободных денежных средств населения в долгосрочные инвестиции следует рассматривать, как одно из приоритетных направлений государственной финансовой политики и развития национального финансового рынка.

Вместе с тем анализ структуры инвестиционных вложений свидетельствует о постепенном усилении роли иностранного капитала в финансировании экономики Республики Таджикистан. За рассматриваемый период удельный вес иностранных инвестиций увеличился более чем на 8 %, что отражает повышение заинтересованности зарубежных инвесторов в реализации инвестиционных проектов в стране (таблица 4.).

Таблица 4. - Данные об иностранных инвестициях в Республику Таджикистан за 2025 год.

(тыс. долларов)

Показатели	Всего	В том числе		Другие инвестиции
		Прямые инвестиции	портфельные инвестиции	
Всего инвестиций,	5073827,8	459094,3	802,1	4613931,3
<i>в том числе</i>				
сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство	7004,6	1906,3	-	5098,3

Источник: составлено автором по данным [5, с. 14].

Объёмы инвестиционных вложений в аграрный сектор Республики Таджикистан во многом зависят от государственной инвестиционной политики, масштабов бюджетной поддержки сельского хозяйства и степени либерализации рыночных отношений. Проведённые экономические преобразования сопровождались существенным изменением, как объёмов государственного финансирования, так и механизмов предоставления финансовой поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям.

Наряду с традиционными источниками финансирования определённое значение имеет инвестиционный налоговый кредит, представляющий собой один из инструментов государственной поддержки инвестиционной деятельности. Его применение связано с предоставлением налогоплательщику отсрочки исполнения налоговых обязательств на условиях возвратности и платности.

Следует отметить, что при предоставлении инвестиционного налогового кредита его размер определяется по соглашению между налогоплательщиком и уполномоченным государственным органом в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Практическое применение данного механизма во многом зависит от возможностей бюджетной системы, поскольку предоставление подобных налоговых преференций связано с финансовыми возможностями государственного и местных бюджетов.

В современных условиях всё более заметную роль в финансировании инвестиционной деятельности играет лизинг, который рассматривается как один из наиболее эффективных механизмов обновления основных производственных фондов.

Экономическая сущность лизинга заключается в предоставлении предприятиям возможности использовать современное оборудование, машины, транспортные средства и иные объекты производственного назначения без необходимости единовременного отвлечения значительных финансовых ресурсов.

В рамках настоящего исследования проводится анализ динамики привлечения заёмных инвестиционных ресурсов за рассматриваемый период. При этом темпы изменения объёмов заёмного капитала сопоставляются с динамикой собственных инвестиционных ресурсов предприятия, масштабами инвестиционной деятельности, а также изменением общей стоимости его активов.

Такой подход позволяет комплексно оценить эффективность формирования инвестиционных ресурсов и определить степень финансовой устойчивости предприятия.

В условиях перехода к рыночной экономике, ограниченности собственных инвестиционных ресурсов и недостаточной доступности долгосрочного финансирования значение лизинговых механизмов существенно возрастает. Их использование создаёт дополнительные возможности для технического перевооружения предприятий без значительных первоначальных капитальных затрат.

Особенно важную роль лизинг играет для сельскохозяйственных и агропромышленных организаций, значительная часть основных производственных фондов которых характеризуется высокой степенью физического и морального износа и требует ускоренного обновления.

Мировой опыт свидетельствует о высокой эффективности использования рынка ценных бумаг, в качестве инструмента мобилизации инвестиционного капитала и перераспределения финансовых ресурсов между различными секторами экономики. Вместе с тем развитие фондового рынка Республики Таджикистан пока не обеспечивает его полноценного использования в качестве значимого источника финансирования инвестиционной деятельности.

Использование кредитных ресурсов в качестве инструмента финансирования инвестиционной деятельности имеет как преимущества, так и определённые ограничения. С одной стороны, привлечение заёмного капитала позволяет реализовывать инвестиционные проекты при недостаточности собственных финансовых ресурсов и способствует ускорению модернизации производства.


В этой связи стоимость кредитных ресурсов выступает минимальным порогом экономической эффективности инвестиционного проекта, поскольку доходность реализуемых мероприятий должна не только компенсировать затраты на обслуживание кредита, но и обеспечивать получение

дополнительного экономического результата которые представлено в рисунке 6 которое представлено.

Проведённый анализ свидетельствует о сохранении тенденции роста кредиторской задолженности предприятий аграрного сектора, что оказывает негативное влияние на их финансовую устойчивость и ограничивает возможности привлечения дополнительных инвестиционных ресурсов (Диаграмма 2. составленной по диссертации в соответствии приложении 7).

Диаграмма 2. - Отраслевая структура кредитной задолженности предприятий и организации Республики Таджикистан

(млн. сомони)



Источник: расчёты автора по данным [6, с. 418. 7, с. 441].

Данные диаграмма 2 показывают, что за период 2015-2024гг, согласно статистических данных можно провести следующий экономический анализ отраслевая структура по кредитной задолженности предприятий и организации республики имеют динамику увеличения. Также видно, что общий объём кредитной задолженности всей экономики выросла почти в 7 раза.

Следовательно, эффективное использование амортизационных ресурсов является необходимым условием воспроизводства производственного потенциала предприятий и повышения их инвестиционной активности.

Структура задолженности на 2024 году доля отраслей в общем объёме накопительных кредитов распределяется следующим образом:

- промышленность- 6,9 раза;
- строительство-10,0 раза;
- сельское хозяйство-5,2 раза;
- транспорт и связь- 2,2 раза;
- другие отрасли 11,4 процентов.

К вышеуказанному анализу, можно сделать вывод, наиболее интенсивный рост долговой нагрузки за последнее десяти лет общий объём увеличился в промышленности, что сумма задолженности составляет больше чем в 6,9 раза.

Проведённое исследование позволяет сделать вывод, что эффективная региональная инвестиционная политика должна базироваться на

взаимосвязанной системе стратегических документов и инструментов государственного регулирования. К её основным элементам относятся:

- стратегия инвестиционной политики государства;
- реализация инвестиционных программ;
- улучшение институциональной среды, бюджетной финансирование проектов развития сельского хозяйства.

Диаграмма 3. Секторная диаграмма о выдаче кредитов Национального банка Республики Таджикистан за 2024 год.



Источник: составлено автором по данным [74].

Выданные кредиты показывают следующее:

- кредит выданный министерством финансов -79% (630900);
- кредиты выданные банкам и прочие финансирование -11,5% (91641);
- прочие кредиты: 9,5% (76418);
- итого: 798959.

Кредитование является одним из наиболее распространённых источников финансирования инвестиционной деятельности и основывается на трёх базовых принципах: возвратности, срочности и платности. Использование заёмного капитала предполагает его предоставление во временное пользование с обязательством возврата и уплаты вознаграждения в виде процентов.

По нашему мнению, прежде всего, должна быть сформирована региональная стратегия повышения инвестиционной привлекательности, с учетом специализации хозяйственной деятельности в регионе.

Современное развитие аграрного производства сопровождается изменением структуры спроса на трудовые ресурсы. Наряду со специалистами традиционного сельскохозяйственного профиля всё большую востребованность приобретают профессиональные кадры в области экономики, управления, маркетинга, финансов, цифровых технологий и инвестиционного менеджмента. Это обусловлено необходимостью

повышения эффективности управления сельскохозяйственными предприятиями и их адаптации к современным условиям хозяйствования.

По нашему мнению, совершенствование кадрового обеспечения агропромышленного комплекса должно осуществляться на основе комплекса взаимосвязанных мероприятий, включающих модернизацию материально-технической базы образовательных учреждений аграрного профиля.

Современный этап развития экономики Республики Таджикистан характеризуется усилением роли регионального уровня управления в реализации инвестиционной политики. Региональные органы государственной власти всё активнее участвуют в формировании благоприятного инвестиционного климата, привлечении дополнительных капиталовложений, определении приоритетных направлений развития территорий и координации реализации инвестиционных проектов, с учётом особенностей отдельных регионов.

Стратегические факторы отражают результаты целенаправленной деятельности государства и региональных органов управления по формированию благоприятной инвестиционной среды. Они включают совершенствование нормативно-правовой базы, развитие инвестиционной инфраструктуры, реализацию программ государственной поддержки, повышение качества управления, стимулирование инновационной активности и создание условий для долгосрочного устойчивого развития агропромышленного комплекса.

Предлагаемая автором система факторов отличается комплексным подходом к оценке инвестиционной привлекательности, поскольку учитывает, как ресурсную обеспеченность аграрного производства, так и влияние стратегических решений органов государственного управления.

Воздействие на каждую из выделенных групп факторов способствует укреплению инвестиционного потенциала, снижению инвестиционных рисков и повышению инвестиционной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Экологическое состояние территории непосредственно отражается не только на результативности хозяйственной деятельности, но и на социально-экономическом развитии региона в целом. Сохранение природных ресурсов, рациональное использование земельных и водных ресурсов, снижение антропогенной нагрузки и предупреждение экологических угроз являются важнейшими условиями устойчивого развития сельского хозяйства и повышения инвестиционной привлекательности аграрного сектора.

Проведённое исследование позволило комплексно оценить региональные особенности инвестиционной привлекательности сельского хозяйства Республики Таджикистан, состояние инвестиционного потенциала отрасли, структуру источников финансирования и основные тенденции инвестиционной деятельности сельскохозяйственных предприятий.

Региональная специализация сельского хозяйства определяет не только направления приложения капитала, но и характер возникающих инвестиционных рисков. Поэтому единый подход к оценке инвестиционной

привлекательности без учёта пространственных особенностей не позволяет объективно определить реальные возможности отдельных территорий.

При этом эффективность их использования определяется не только объёмом привлечённых средств, но и стоимостью капитала, сроками его предоставления, финансовой устойчивостью предприятия и способностью инвестиционного проекта обеспечить приемлемую экономическую отдачу.

Анализ структуры инвестиций показывает постепенное усиление роли внутренних источников капитала. В 2024 году государственные инвестиции составили 43,6 %, частные — 36,8 %, иностранные — 19,2 %, а совместные — 0,4 % общего объёма инвестиций в основной капитал.

Установлена тесная взаимосвязь между инвестиционной активностью и результатами сельскохозяйственного производства. Коэффициент корреляции между динамикой инвестиций в сельское хозяйство и общими инвестициями в экономике на период 2015–2024 гг. составил 84,8 %, что подтверждает значительную зависимость аграрного сектора от общей макроэкономической конъюнктуры.

Четвертое положение, выносимое на защиту, заключается в обосновании структуры привлечения и эффективного использования инвестиций с учётом потенциала регионов республики.

В условиях формирования «зелёной» экономики требования к инвестиционной политике сельского хозяйства существенно расширяются. Экономическое обоснование капитальных вложений должно учитывать наряду с традиционными показателями доходности, срока окупаемости и производительности капитала.

Также ресурсоёмкость производства, энергоэффективность, воздействие на земельные и водные ресурсы, возможности сокращения производственных выбросов и экологические последствия реализации инвестиционных проектов.

По нашему мнению, развитие «зелёных» инвестиций в сельском хозяйстве требует формирования долгосрочной государственной инвестиционной стратегии, предусматривающей согласованное развитие нормативно-правовых, финансовых и организационных механизмов поддержки приоритетных инвестиционных проектов.

Особое значение приобретают стимулирование технологического обновления производства, восстановление воспроизводственной целостности агропромышленного комплекса, повышение эффективности использования финансовых ресурсов и расширение возможностей вовлечения внутренних сбережений в инвестиционный оборот.

Изучения зарубежного инвестирования показало, что они имеют два направления:

- зелёный социальный рынок;
- зелёное финансирование устойчивого развития.

В Республике Таджикистан существуют необходимые условия по привлечению и размещению зелёных инвестиций. Особое внимание в зелёной политике нашего государства, реализация основных принципов


зелёного развития закреплённые в Стратегии Республики Таджикистан на «зелёную» экономику.

С учётом разработки Стратегии развития «зелёной» экономики в Республике Таджикистан на 2023-2037 годы, разрабатываются и реализуются соответствующие отраслевые программы, в которых ежегодное финансирование «зелёной» экономики осуществляется за счёт всех источников (республиканский и местные бюджеты, внутренние и внешние инвестиции), что будет способствовать постепенному развитию указанных секторов.

Доступ к рынкам зелёных облигаций и климатических облигаций важен для Таджикистана для привлечения средств зелёных инвестиций, и в ближайшее время такие инвестиции будут предоставлены для поддержки правительства и заинтересованных сторон в реализации пакета зелёных проектов [3].

В современной экономической литературе существует множество подходов к определению категории «инвестиции» и связанных с ней понятий. Несмотря на различия в трактовках, большинство исследователей рассматривают инвестиции как сложную экономическую категорию, объединяющую экономические, технологические, социальные и экологические аспекты инвестиционного процесса. Вместе с тем отдельные определения остаются достаточно громоздкими, что усложняет их практическое применение и восприятие.

Диаграмма 4. Общий объём иностранных инвестиций в Республику Таджикистан



Источник: составлено автором по данным [72].

Особое значение в условиях перехода к «зелёной» экономике приобретает развитие органического производства и расширение экспортного потенциала экологически чистой продукции. К основным видам такой продукции относятся зерновые культуры, плодоовощная продукция, виноград и хлопок.

Не менее важную роль играет налоговая политика, действующее налоговое законодательство должно предусматривать дополнительные стимулы для инвесторов, направляющих капитал в развитие

агропромышленного комплекса. При этом налоговая система должна отличаться стабильностью, понятностью и единообразием применения. Размер налоговой нагрузки должен быть экономически обоснованным, а процедуры налогового контроля — прозрачными и объективными.

В результате образовался в республике длительный период недостаточного финансирования, что отрицательно сказалось на темпах обновления основных производственных фондов, прежде всего в аграрном секторе.

Государственная поддержка на начальном этапе развития органического сельского хозяйства имеет важное значение для расширения инвестиционной активности. Предоставление льготных кредитов, грантовых средств и других форм государственной помощи позволяет сельскохозяйственным товаропроизводителям снизить первоначальные затраты при внедрении органических технологий. В дальнейшем дополнительным стимулом становится возможность выхода на зарубежные рынки, где спрос на экологически чистую продукцию остаётся устойчиво высоким.

Форма долгосрочных кредитов и финансового лизинга направляется на цели “зелёных” инвестиций (Рисунок 5.)




Рисунок 5. структура кредитных источников инвестиций в сфере сельского хозяйства

Источник: составлено автором по данным [А-1, с. 61].

Основной поток инвестиций в сельское хозяйство направляется на переработку молока и мяса. В последние годы увеличилась вложение на строительство кормозаготовочных объектов.

Для обеспечения эффективности инвестиций и защиты кредито-получателей в республике введены гарантийные мероприятия:


- гарантия национального банка;
- свободные перемещения капитала;
- стимулирование инвесторов.

Переход к рыночной экономике сопровождался существенными изменениями действовавшей ранее системы финансирования капитальных вложений. Отказ от централизованной модели инвестирования произошёл в

сравнительно короткие сроки, однако новые механизмы привлечения инвестиционных ресурсов формировались значительно медленнее.

В современных условиях акционирование рассматривается не только как механизм мобилизации капитала, но и как инструмент совершенствования корпоративного управления и повышения эффективности хозяйственной деятельности.

Диаграмма 5. - Прямые иностранные инвестиции в Республику Таджикистан в других государств за период 2024-2025 гг



Источник: составлено автором по данным [72].

Несмотря на определённое оживление инвестиционной деятельности, объём иностранных вложений в экономику Республики Таджикистан остаётся сравнительно небольшим. При этом лишь около четверти привлекаемых иностранных инвестиций направляется непосредственно в сельское хозяйство, тогда как основная их часть приходится на перерабатывающую промышленность и другие отрасли экономики. Одновременно изменяется и структура использования инвестиционных ресурсов внутри аграрного сектора.

После финансового кризиса 1998 года в агропромышленном комплексе постепенно начали проявляться положительные изменения. Одним из наиболее заметных результатов стало расширение производства отечественной сельскохозяйственной продукции, что способствовало сокращению зависимости внутреннего рынка от импортных продовольственных товаров и укреплению процессов импортозамещения.

По нашему мнению, наиболее перспективным направлением привлечения иностранных инвестиций является развитие экспортно-ориентированных производств в агропромышленном комплексе. После удовлетворения внутреннего спроса дальнейшее расширение производства во многом зависит от выхода отечественных предприятий на внешние рынки.

Проведённое исследование показывает, что действующая стратегия перехода Республики Таджикистан к принципам «зелёной» экономики пока ориентирована преимущественно на развитие нормативно-правовой базы и создание соответствующих институтов. Вместе с тем механизмы прямой государственной поддержки находятся на стадии формирования и пока не

обеспечивают необходимого уровня стимулирования инвестиционной активности.

Пятое положение, выносимое на защиту, состоит в предложении основных направлений вложение зелёных инвестиций в сельскохозяйственную отрасль.

Так, если в 2025 году доля инвестиций, поступивших из Китая, составляла 57,7%, то в 2024 году данный показатель равнялся 26,1%.

Одним из действенных инструментов активизации инвестиционной деятельности является государственная система гарантий. Законодательство должно предусматривать надёжную защиту инвесторов от политических и иных некоммерческих рисков, поскольку именно уровень защищённости капитала во многом определяет инвестиционные решения зарубежных компаний.

Это позволит увеличить экспорт продукции, повысить её качество в соответствии с международными требованиями и создать дополнительные стимулы для вложения иностранного капитала в АПК.

Особенно это относится к производству мясной, молочной и другой продукции с высокой степенью переработки, где модернизация производства требует значительных капитальных вложений и внедрения современных технологий.


По нашему мнению, дальнейшее развитие органического сельского хозяйства невозможно ограничивать только совершенствованием законодательства. Наряду с этим требуется расширение финансовых механизмов государственной поддержки, внедрение адресных программ субсидирования, развитие льготного кредитования и создание экономических стимулов.

Проведённое исследование показывает, что формирование инвестиционных ресурсов сельского хозяйства Республики Таджикистан связано с целым комплексом производственных, финансовых, инфраструктурных и институциональных условий. Недостаток собственных средств, ограниченная доступность кредитных ресурсов, износ части материально-технической базы и сезонный характер производства продолжают ограничивать возможности сельскохозяйственных предприятий осуществлять необходимое обновление основных фондов.

Одной из причин, обуславливающих необходимость привлечения иностранных инвестиций в агропромышленный комплекс Республики Таджикистан, является не только ограниченность внутренних финансовых ресурсов, но и сохраняющееся технологическое отставание предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

Производство экологически чистой (органической) сельскохозяйственной продукции в стране регулируется Законом Республики Таджикистан «О химических веществах и защите растений», положениями Стокгольмской конвенции об ограничении использования 12 химических веществ и 11 Технических регламентов.

Диаграмма 6. - Структура прямых иностранных инвестиций в Республику Таджикистан с других государств



***Источник:** составлено автором по данным [72].

В 2024 году в стране были созданы 14 животноводческих ферм и 22 птицефабрик с использованием современных методов, основанных на принципах «зелёной» экономики [3, с. 82].

Шестое положение выносимое на защиту заключается, в обосновании и разработке дорожной карты по привлечению инвестиций в сельское хозяйство в условиях развития «зелёной» экономики.

Государственное регулирование сельского хозяйства при этом сохраняет важное значение. Особенно его роль возрастает в условиях перехода к «зелёной» экономике, поскольку внедрение новых технологий требует первоначальных расходов, которые не все сельскохозяйственные производители способны финансировать самостоятельно. Изучение зарубежного опыта показывает, что традиционные способы организации аграрного производства постепенно дополняются ресурсосберегающими, экологическими и другими более устойчивыми технологиями.

Республика Таджикистан располагает определёнными природными и производственными возможностями для развития данного направления. Наличие земельных и водных ресурсов, природно-климатическое разнообразие отдельных регионов, традиции сельскохозяйственного производства и возможность освоения новых технологий создают предпосылки для расширения «зелёного» инвестирования.

Именно совокупность этих условий может снизить инвестиционные риски и повысить заинтересованность инвесторов в долгосрочном вложении капитала в аграрную сферу.

Определённое представление о масштабах инвестиционного финансирования дают прогнозные показатели совместных инвестиционных проектов. В 2026 году объём их финансирования за счёт всех источников прогнозируется в размере 13 403,4 млн сомони, в том числе за счёт кредитных средств - 6

311,6 млн сомони, а доля Правительства Республики Таджикистан составляет 154,4 млн сомони. Более подробно структура соответствующих показателей представлена в таблице 5.

Таблица 5. – Освоение основной части средств в крупномасштабных инвестиционных проектах в сельском хозяйстве Республики Таджикистан

(млн. сомони)

№	Наименование государственных инвестиционных программ	Стоимость
1	Проект «обновление ирригационных систем и устойчивость к изменению климата и стихийным бедствиям в бассейне реки Вахш»	95765,3
2	Проект «Повышение устойчивости сельского хозяйства»	194666,7
3	Проект «Совершенствование управления водными ресурсами и ирригации в Таджикистан»	169808,8
4	Национальный проект управления рисками и стихийных бедствий	101838,3
5	Проект «Здоровая нация Таджикистана»	268515,0
6	Проект обеспечения устойчивости ландшафтов и жизнедеятельности в Республики Таджикистан	129633,6
7	Проект «Водоснабжение и санитария в сельской местности»	147167,8

Источник: составлено автором по данным [76, с. 34,35].

В условиях перехода к зелёному развитию, небольшие хозяйства зачастую располагают достаточными средствами и опытом для самостоятельного проведения маркетинговой политики и выхода на зарубежный рынок. В результате даже при наличии качественной продукции производитель может испытывать трудности с её реализацией.

Одновременно необходимо развивать и внутренний рынок органической продукции. Ориентация преимущественно на экспорт не позволяет полностью сформировать устойчивый спрос внутри страны.

В условиях формирования «зелёной» экономики предполагает сочетание государственной поддержки с расширением внебюджетного финансирования, развитием органического производства, формированием внутреннего спроса, выходом производителей на внешние рынки и внедрением устойчивых технологий.

Одним из перспективных направлений развития сельского хозяйства республики может стать создание технопарков, на базе которых сельскохозяйственные производители смогут получать определённые экономические и технологические преимущества. Такая форма организации позволяет объединить производственную инфраструктуру, современные технологии, консультационные услуги и другие необходимые для предпринимателей возможности. При этом особое значение имеет разработка системы экономических преференций для участников технопарков, что может повысить заинтересованность производителей и инвесторов в реализации новых проектов.

Развитие и технологическое обновление агропромышленного комплекса сопровождается не только экономическими результатами, но и определенными экологическими и социальными последствиями. Рост производства и потребления увеличивает нагрузку на природные ресурсы, поэтому в последние годы больше внимания уделяется тому, каким образом производятся продукты питания и насколько их производство отвечает требованиям экологической безопасности.

Необходимость такого подхода связана с тем, что сельскохозяйственное производство во многих странах является объектом различных форм государственной поддержки. Это объясняется не отсутствием возможности получения прибыли в отрасли, а повышенными производственными рисками, сезонностью, зависимостью от природных условий и стратегическим значением производства продовольствия.

По данным государственной статистики, в 2024 году объём инвестиций в основной капитал, направленных на развитие сельского хозяйства Республики Таджикистан, в фактически действующих ценах (без НДС) составил 4,4 млрд сомони, или 3,1% общего объёма инвестиций в основной капитал страны.

Приведённые показатели свидетельствуют о том, что инвестиционная обеспеченность отрасли остаётся ограниченной относительно масштабов задач по обновлению её производственного потенциала.

В структуре источников финансирования значительная часть инвестиционных ресурсов сельскохозяйственных предприятий формируется за счёт собственных средств. Их удельный вес превышает три четверти общего объёма инвестиций отрасли. Среди привлечённых ресурсов существенное место занимают бюджетные средства, причём более 50% соответствующего финансирования, согласно приведённым данным, приходится на средства бюджетов субъектов республики.

Для сравнения, в последние годы доля собственных средств предприятий и организаций составляла 56,3%, что показывает существенное изменение структуры финансирования капитальных вложений за рассматриваемый период.

Вместе с тем имеющиеся инвестиционные ресурсы пока не в полной мере обеспечивают, необходимое обновление производственных мощностей. Ввод новых объектов, расширение и реконструкция действующих производств осуществлялись в недостаточных масштабах относительно потребностей сельскохозяйственных организаций.

Ограниченность как собственных, так и привлечённых финансовых средств сдерживает процесс реновации основных фондов и своевременную замену физически изношенной техники.

По нашему мнению, инвестиции должны направляться не только на обновление техники и оборудования, но и на развитие систем орошения, хранения, транспортировки и переработки сельскохозяйственной продукции. Именно наличие современной инфраструктуры создаёт благоприятные

условия для расширения предпринимательской деятельности и повышения эффективности использования природных и производственных ресурсов.

Особое значение данные вопросы приобретают в условиях развития органического сельского хозяйства. Производство экологически чистой продукции требует соблюдения установленных стандартов на всех этапах её обращения — от выращивания до хранения, транспортировки и реализации. В связи с этим, возникает необходимость формирования современной логистической инфраструктуры, включая использование сертифицированного транспорта и специализированных складских помещений.

По нашему мнению, одним из перспективных направлений является создание региональных центров продвижения таджикской органической продукции. Такие центры могли бы обеспечить не только хранение и логистику продукции, но и содействовать её сертификации, продвижению на внутреннем и внешнем рынках, а также развитию экспортного потенциала страны.

Важную роль в расширении «зелёных» инвестиций должна играть государственная поддержка. Реализация специальных программ финансирования, предоставление грантов и субсидий способны значительно повысить заинтересованность субъектов малого и среднего предпринимательства во внедрении экологически безопасных технологий. При этом условия получения государственной поддержки должны быть максимально доступными и учитывать особенности реализации инвестиционных проектов в сельской местности.

По нашему мнению, дальнейшее развитие «зелёного» инвестирования должно осуществляться в рамках единой долгосрочной модели государственного регулирования. Такая модель должна объединять механизмы адресной государственной поддержки, инвестиционного стимулирования, развития системы государственных закупок и совершенствования нормативно-правовой базы в области органического сельского хозяйства.

Одной из первоочередных задач является определение направлений адресного финансирования. Для этого необходимо сформировать достоверную информационную базу, позволяющую учитывать производителей органической продукции и оценивать результаты их деятельности. По нашему мнению, без создания единого реестра производителей органической продукции невозможно обеспечить эффективное распределение государственных средств и контроль за использованием инвестиционных ресурсов.

Современные цифровые решения, основанные на использовании искусственного интеллекта, автоматизированных систем управления и анализа данных, позволяют повысить эффективность аграрного производства, рационально использовать земельные и водные ресурсы, снизить производственные затраты и обеспечить устойчивое развитие сельского хозяйства Республики Таджикистан.

Одним из важных направлений государственной политики должно стать совершенствование системы государственных закупок, с учётом принципов «зелёной» экономики. По нашему мнению, при выборе поставщиков целесообразно шире учитывать экологические характеристики выпускаемой продукции, соблюдение требований устойчивого производства и наличие соответствующей сертификации. Государственные учреждения могут выступить одним из основных потребителей экологически чистой продукции, тем самым создавая дополнительный спрос и стимулируя развитие отечественного производства.

Таким образом, основным направлением зелёного развития в АПК республики, является стимулирование предпринимательской деятельности.

Комплексное применение этих инструментов позволит расширить доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к финансовым ресурсам, повысить инвестиционную активность и создать условия для долгосрочного устойчивого развития аграрного сектора.

По нашему мнению, ключевым направлением перехода к «зелёной» экономике развития производства органической чистой продукции, является стратегией зелёного развития сельскохозяйственной отрасли.

Реализация данного направления позволит решить ряд важных социально-экономических задач. Прежде всего ожидается постепенное сокращение зависимости внутреннего рынка от импортной органической продукции за счёт расширения собственного производства. Одновременно создаются предпосылки для увеличения ассортимента и объёмов экспорта отечественной органической продукции, укрепления позиций национальных производителей на внутреннем и внешнем рынках, а также формирования узнаваемого бренда таджикской экологически чистой продукции.

Не менее важными результатами, являются снижение негативного воздействия сельскохозяйственного производства на окружающую среду, уменьшение процессов эрозии и деградации почв, повышение их плодородия за счёт ограничения применения запрещённых химических препаратов, а также производство более безопасной продукции. Всё это способствует укреплению продовольственной безопасности страны и формированию более ответственного отношения населения к вопросам качества питания и охраны окружающей среды.

В последние годы всё больший интерес для отечественных производителей представляет рынок органической продукции Китайской Народной Республики. Несмотря на значительную ёмкость данного рынка, его возможности пока изучены недостаточно. Известно, что Китай импортирует большие объёмы органического сырья, осуществляет его дальнейшую переработку и затем поставяет готовую продукцию на европейские рынки.

Как отмечается в научной литературе, эффективность использования основных производственных фондов во многом определяется уровнем обеспеченности их необходимыми оборотными ресурсами. Вместе с тем, увеличение объёма оборотных средств должно иметь экономическое

обоснование, поскольку их избыточное накопление не всегда сопровождается ростом эффективности производства. При отсутствии рационального соотношения часть материальных ресурсов остаётся невостребованной, что снижает общую результативность использования производственного потенциала предприятия.

Исследование направлений использования капитальных вложений в сельскохозяйственных организациях Республики Таджикистан показывает, что значительная часть инвестиционных ресурсов традиционно расходовалась на строительство и реконструкцию объектов производственного назначения.

В этой связи, по нашему мнению, при определении приоритетов инвестиционной политики целесообразно уделять больше внимания обновлению активной части основных производственных фондов. Такой подход способствует более эффективному использованию инвестиционных ресурсов, ускоряет технологическое обновление сельскохозяйственного производства и обеспечивает более высокую отдачу капитальных вложений.

К активной части производственных фондов относятся машины, технологическое оборудование, транспортные средства и продуктивный скот, которые непосредственно участвуют в процессе производства и формируют конечный результат хозяйственной деятельности. В отличие от них здания и сооружения выполняют преимущественно обеспечивающую функцию, создавая необходимые условия для осуществления производственного процесса, однако их влияние на рост объёмов выпуска продукции значительно менее выражено.

Продовольственная безопасность формируется в рамках всего агропромышленного комплекса, где сельское хозяйство связано с переработкой, хранением, транспортировкой и реализацией продукции, материально-техническим обеспечением и развитием сельских территорий.

Вместе с тем государство, также нуждается в устойчивых доходах для финансирования своих функций, включая образование, здравоохранение, социальную сферу, инфраструктуру, науку и другие общественно значимые направления. Одним из основных источников формирования таких доходов выступают налоговые поступления предприятий и населения.

Поэтому проблема заключается не в простом снижении или повышении налогов, а в определении такого уровня налоговой нагрузки, при котором одновременно обеспечиваются доходы бюджета и сохраняются экономические возможности производителей.

Поскольку экономика Республики Таджикистан развивается на рыночных принципах, роль государства не должна сводиться только к прямому вмешательству в хозяйственную деятельность. Основная его задача состоит в создании условий для нормального действия рыночных механизмов и регулирования тех направлений, где рынок самостоятельно не способен обеспечить необходимый результат.

Для сельского хозяйства к таким направлениям следует отнести обеспечение продовольственной безопасности, поддержку инвестиционной

активности и создание условий для качественного экономического роста аграрного производства.

Одним из важных инструментов такого регулирования является налоговая политика. Проводимые в стране налоговые преобразования были направлены в том числе на уменьшение нагрузки на хозяйствующие субъекты и создание более благоприятных условий для предпринимательской деятельности. Предполагалось, что снижение отдельных налоговых ставок позволит предприятиям оставлять большую часть полученной, прибыли в своём распоряжении и направлять её на развитие производства и инвестиционные цели.

Однако сама по себе величина налоговых ставок ещё не определяет уровень инвестиционной активности. Практика показывает, что между снижением налоговой нагрузки и ростом вложений в реальное производство не существует автоматической зависимости. Высвобождаемые финансовые средства могут направляться не только на расширение производства, но и на другие цели.

Во-первых, эффективность капитальных вложений определяется не только их общим объёмом, но и направлениями использования. Для отрасли наиболее важно соблюдать соотношение финансирования между отраслями.

Нарушение этих пропорций приводит к тому, что даже при увеличении инвестиций ожидаемая отдача от вложенного капитала может не достигаться.

Во-вторых, инвестиционная политика должна учитывать состояние производственной и социальной инфраструктуры сельских территорий. Обеспеченность техникой, объектами хранения и переработки продукции, транспортной и водной инфраструктурой непосредственно влияет на использование производственного потенциала хозяйств. В то же время состояние социальной инфраструктуры имеет значение для закрепления трудовых ресурсов на селе, особенно квалифицированных работников.

В-третьих, в современных условиях постепенно меняются и требования к самому характеру инвестирования. При переходе к «зелёной» экономике вложения должны быть направлены не только на увеличение производственных мощностей, но и на экономию воды и энергии, сохранение плодородия почвы, применение экологически безопасных технологий, развитие органического производства, переработки и соответствующей инфраструктуры. Поэтому экономическая и экологическая результативность инвестиций должны рассматриваться во взаимной связи.

В-четвёртых, одним из главных собственных источников расширенного воспроизводства сельскохозяйственных предприятий остаётся прибыль. Однако возможности её накопления ограничиваются особенностями отрасли: медленным оборотом капитала, сезонностью производства и реализации продукции, неравномерностью затрат в течение года, необходимостью хранения скоропортящейся продукции и зависимостью конечных результатов от природно-климатических условий. По этой причине сельское хозяйство объективно нуждается в использовании привлечённых финансовых ресурсов.

В-пятых, существующий финансово-кредитный механизм нуждается в дальнейшем совершенствовании, с учётом специфики сельского хозяйства. Условия кредитования целесообразно дифференцировать в зависимости от характера проекта, продолжительности производственного цикла, срока освоения новых мощностей и периода получения дохода от осуществлённых инвестиций. Для долгосрочных проектов особенно важны льготный период и приемлемая стоимость заёмных ресурсов.

Седьмое положение выносимые на защиту, состоит в разработке институциональных аспектов развития органического сельского хозяйства в условиях зелёного развития.

Совершенствование управления инвестиционными процессами в сельском хозяйстве в условиях развития «зелёной» экономики требует учитывать не только экономическую эффективность вложений. При выборе инвестиционных направлений все большее значение имеют экологические последствия производства, качество выпускаемой продукции и ответственность производителей перед потребителями.

Совершенствование механизмов регулирования рынка сельскохозяйственной продукции должно осуществляться на основе взаимодействия государственных институтов с отраслевыми организациями, ассоциациями и другими объединениями сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Особое внимание целесообразно уделить развитию системы сельскохозяйственной кредитной и страховой кооперации. При подготовке соответствующих нормативно-правовых актов необходимо учитывать международные кооперативные принципы и специфику функционирования сельских территорий, что позволит повысить доступность финансовых услуг для сельскохозяйственных товаропроизводителей и укрепить финансовую устойчивость аграрного сектора.

Только комплексный подход к реализации государственной политики способен обеспечить устойчивое развитие сельских территорий и повышение инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса Республики Таджикистан.

Такой подход позволяет учитывать отраслевую специфику инвестиционной деятельности, сопоставлять результаты функционирования хозяйствующих субъектов и более обоснованно оценивать эффективность реализации инвестиционной политики.

Вместе с тем уровень инвестиционной активности сельскохозяйственных предприятий определяется не одним, а совокупностью взаимосвязанных факторов, формирующих инвестиционную среду аграрного производства.

Особое место в системе ресурсных факторов занимают природно-климатические условия, которые во многом определяют специфику развития сельского хозяйства Республики Таджикистан. Характер обеспеченности природными ресурсами, особенности рельефа, водообеспечения, климатические условия, сезонность сельскохозяйственного производства и экологическое состояние территории оказывают непосредственное влияние

на эффективность использования инвестиционных ресурсов и перспективы устойчивого развития аграрного сектора.

Вместе с тем применение рейтинговых оценок отражает состояние объекта исследования лишь на определённый момент времени. Поэтому, для получения объективной характеристики инвестиционных процессов целесообразно использовать динамический подход, предусматривающий регулярный мониторинг ключевых показателей и анализ тенденций их изменения.

Одним из таких направлений является экологическая ответственность сельскохозяйственных производителей. Она предполагает снижение отрицательного воздействия производства на окружающую среду, более бережное использование земли и воды, а также применение способов хозяйствования, которые способствуют сохранению природных ресурсов. Поэтому экологическая составляющая должна учитываться и при формировании инвестиционных проектов в сельском хозяйстве.

Социальная ответственность производителя также имеет более широкое содержание. Она связана с качеством и безопасностью продукции, интересами потребителей, состоянием окружающей среды и отношением предприятия к обществу. В настоящее время эти факторы постепенно приобретают экономическое значение, поскольку потребитель при выборе продукции обращает внимание не только на цену, но и на её происхождение, состав и экологические характеристики.

Оценку эффективности деятельности таких технопарков целесообразно проводить с привлечением отечественных специалистов и экспертов международных финансовых институтов, в том числе Азиатского банка развития. Это позволит определить экономическую целесообразность предлагаемых проектов, возможные источники их финансирования и перспективы применения данной модели в различных регионах республики.

Другим направлением повышения инвестиционной привлекательности является расширение экспортных возможностей сельского хозяйства. В перспективе до 2037 года Таджикистан располагает возможностями для укрепления своих позиций на международных продовольственных рынках.

Для этого требуется увеличение производства качественной сельскохозяйственной продукции, соответствующей требованиям и стандартам внешних рынков. Расширение экспортных направлений способно повысить доходность сельскохозяйственных производителей и одновременно создать дополнительный интерес для вложения капитала в отрасль.

В условиях ведения сельскохозяйственного производства правильно надо отметить, что в производственной деятельности существуют определения риска связанные с природными условиями, многие авторы предлагают много методик определения рисков.

Мы также, поддерживаем принцип классификационном процессе надо принять превентивные решения по уменьшению рисков. При использовании данной методики в инвестиционном процессе, можно до наступления риска и после принять необходимыми мероприятиями.

Проведённые исследования зелёного развития сельского хозяйства на основе стратегии до 2037 года в республике показали, что доля производства органической продукции, должно составить около сто процентов.

Для реализации данной цели необходим реализация следующих мероприятий:

- созданы и функционируют агро-кластеры;
- повсеместно используются зелёные инвестиции;
- республика полностью перешла на цифровую экономику;
- в значительной части сельскохозяйственных земель используются передовые технологии, особенно капельное орошение.

Восьмое положение, выносимое на защиту, заключается в обосновании рекомендаций и прогноза, внедрения в практику инвестиций в условиях «зелёного» развития.

На современном этапе постепенно меняется и поведение потребителей. При выборе продовольственных товаров определенная часть населения начинает учитывать не только цену продукта, но также его качество, безопасность, происхождение и способ производства. В результате формируется спрос на органическую продукцию и другие виды продовольствия, производство которых связано с меньшим воздействием на окружающую среду.

По нашему мнению, развитие данного рынка связано и с накоплением так называемого капитала здоровья. По мере роста доходов и информированности населения увеличивается заинтересованность в качестве питания и экологической безопасности приобретаемых товаров. Поэтому спрос на органические продукты необходимо рассматривать, не только как изменение потребительских предпочтений, но и как фактор, способный в дальнейшем воздействовать на направления развития сельскохозяйственного производства.

Расширение органического рынка формирует новые требования и к поведению самого потребителя. Постепенно складывается подход, при котором при покупке продовольствия учитываются последствия его производства для здоровья человека, состояния земельных и водных ресурсов, окружающей среды в целом. В данном случае можно говорить о формировании элементов экологически ответственного потребительского поведения.

Результаты деятельности «Фаранко» по районированию органической сельскохозяйственной продукции за период 2021-2022 годах приведён ниже в таблице 6.

Анализ таблицы 5 показывает, что производство органической сельскохозяйственной продукции в республике показывает, что в последние годы активно развивается данное важнейшее направление сельского хозяйства республики.

Важное значение для развития внутреннего рынка органической продукции имеет информационная работа с населением, в том числе проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, где производитель

может непосредственно представить свою продукцию потребителю. Для небольших дехканских хозяйств прямой сбыт особенно важен, поскольку позволяет уменьшить количество посредников, сократить торговые расходы и получить большую часть дохода от реализации продукции.

Таблица 6. - Производственные показатели реализации проекта «Фаранко» по выращиванию органического хлопко-сырца за (2021-2022 годы).

Район	ФИО	Площадь (га)	Ожидаемый Урожай (тонн)	фактический	%	Тест на ГМО
Хуросон	Хутибаев Гулмурод (13 хозяйств)	82	186 650	143 150	77	0
Джоми	Сохибов Раджабали (12 хозяйств)	72,5	175 550	117 185	67	2
Яван	Гуляев Умар (37 хозяйств)	133,5	348 645	278 300	80	5
Яван	Расулов Хайдар (18 хозяйств)	64,8	168 900	143 680	85	2
Яван	Расулов Хайдар (18 хозяйств)	58,5	133 250	112 905	85	2
Балхи	Касиров Шохрух	64	59 400	42230	71	1
Хуросон	«Фаранко»	80	64 000	14130	22	0

Источник: составлено автором по данным [50, с. 68].

Однако решение перечисленных вопросов нельзя полностью возлагать только на производителя или потребителя. Переход к экологически ориентированному сельскому хозяйству требует инвестиций, соответствующей инфраструктуры, научного обеспечения, сертификации, подготовки кадров и экономических стимулов. Отдельное сельскохозяйственное предприятие, особенно небольшое хозяйство, не всегда имеет возможности самостоятельно решать весь комплекс таких задач.

Именно поэтому, возрастает значение государственного регулирования, осуществляемого через целевые программы, национальные проекты и другие инструменты поддержки сельского хозяйства. Они позволяют объединить финансовые, организационные и институциональные меры и направить инвестиционные ресурсы на те направления, которые имеют долгосрочное значение для развития отрасли и формирования «зелёной» экономики.

Миссия реализации проекта по органическому хлопководству включает организация органического хлопководства, путём взаимовыгодного сотрудничества во благо улучшения жизни, здоровья будущего поколения и окружающей среды. Цели реализации проекта «органического хлопководство» заключается в выходе на мировой рынок с органическими и

экологическими чистыми продуктами.

Одним из доступных каналов реализации продукции малых хозяйств могут стать сельскохозяйственные ярмарки. В этой связи целесообразно расширять количество постоянно проводимых ярмарок дехканских (фермерских) хозяйств, а также сезонных торговых площадок. В перспективе возможно увеличение числа таких ярмарок примерно на 70%, а сезонных — на 20%, если соответствующие расчёты подтверждают наличие спроса и возможности производителей.

Одновременно необходимо расширять количество торговых мест, непосредственно предоставляемых производителям органической сельскохозяйственной продукции. Существующий порядок их распределения не всегда обеспечивает равные возможности для небольших хозяйств, в результате часть торговых мест может занимать посредники и более крупными участниками рынка.

Поэтому требуется более прозрачный механизм предоставления мест на ярмарках, при котором приоритет должен отдаваться самим сельскохозяйственным товаропроизводителям.

Не менее важной является информационная открытость данного процесса. Информация о сроках проведения ярмарок, количестве свободных мест и условиях участия должна заранее доводиться до производителей через местные органы государственной власти, органы самоуправления, отраслевые структуры и доступные информационные ресурсы.

Такой порядок позволит снизить влияние неформальных способов распределения торговых мест и расширить участие малых дехканских хозяйств.

Вместе с тем государственная поддержка предпринимательства непосредственно в сфере органического сельского хозяйства пока требует дальнейшего формирования. Одной из основных проблем остается отсутствие единой информационной базы, содержащей сведения о количестве производителей органической продукции, площади сертифицированных земель, объёмах производства и реализации, состоянии внутреннего рынка и других необходимых показателях. Без такой информации сложно определить реальную потребность отрасли в инвестициях и разработать обоснованные прогнозы её дальнейшего развития.

По нашему мнению, в рамках государственно-частного партнёрства целесообразно сформировать действующий организационный механизм взаимодействия государства и производителей органической продукции. Такая структура должна не только участвовать в реализации государственной политики в данной сфере, но и выполнять функцию связующего звена между органами государственного управления, сельскохозяйственными производителями, переработчиками, торговыми организациями и инвесторами.

Надо отметить, что производство органического хлопка имеет много технологических особенностей. Соблюдение этого принципа прежде всего связано с соответствием стандартам органического хлопка, которые на практике означают соблюдение техники производства органической

продукции.

Также, для транспортировки органического хлопка на хлопкозаводе согласно принятого стандарта в Европе имеются определенные требования. Согласно принятой технологии хранения хлопка-сырца, оно хранится в бунтах, с вентиляцией для пожарной безопасности до транспортировки в цеха для обработки.

Далее в технологическом цикле переработки органического хлопка необходимо соблюдать правила переработки, которые входят в стандарт переработки.

Важное место в обеспечении устойчивого развития сельского хозяйства занимает государственная поддержка. Особое место в этом занимает разработка и практическая реализация мероприятий снижению рисков в отрасли.

Итак, подводя итог научного анализа основных направлений совершенствования организационного механизма управления инвестиционным процессам в сельскохозяйственном производстве, надо подчеркнуть, для устойчивого развития отрасли необходим прогноз на основе применения математических методов, которые позволят тренировать развитие на дальнейшую перспективу.

Итак, проведенный анализ государственных программ по развития органического производства показывает, что для устойчивого развития сельского хозяйства, особенно привлечения зелёных инвестиций, важное место занимает развитие производства органических продуктов.

В последние годы государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществлялась различными способами, в том числе через бюджетное финансирование отдельных направлений отрасли. В животноводстве применялась поддержка содержания высокопродуктивного племенного маточного поголовья по установленным ставкам. При распределении ограниченных финансовых ресурсов преимущество, как правило, получали более устойчивые и крупные производители, способные обеспечить более высокую отдачу от предоставляемых средств.

Однако для повышения инвестиционной привлекательности сельского хозяйства одной бюджетной поддержки недостаточно. Ограниченность государственных финансовых ресурсов требует расширения других источников финансирования инвестиционных проектов. Поэтому одной из основных задач инвестиционной политики становится создание таких условий, при которых в сельское хозяйство будут активнее поступать частные средства, банковские кредиты, иностранный капитал и другие внебюджетные ресурсы.

В этой связи при организации инвестиционной деятельности в сфере органического сельского хозяйства, необходимо учитывать и особенности потребительского поведения. Решение о приобретении органической продукции формируется под воздействием нескольких факторов. Среди них, можно выделить представление потребителя о пользе продукта, отношение к экологическим вопросам, отсутствие нежелательных добавок, качество

продукции, наличие соответствующей маркировки и доверие к производителю.

Вместе с тем, наличие таких возможностей само по себе ещё не означает высокой инвестиционной привлекательности. Для инвестора имеют значение доступность финансов, инфраструктура, рынок сбыта, устойчивость производства и возможность получения дохода от вложенного капитала.

Одним из перспективных направлений является производство органической продукции. Для выхода таджикских производителей на внешние рынки недостаточно только производить такую продукцию.

Важнейшим направлением данной работы является создание целостной системы нормативно-правового обеспечения, регулирующей процессы формирования и развития рынка «зелёных» инвестиций. Совершенствование правового механизма должно предусматривать дальнейшее развитие административных и экономических инструментов государственного воздействия, обеспечивая рациональное сочетание рыночных механизмов с государственным регулированием в соответствии с приоритетами инвестиционного развития и цифровой трансформации национальной экономики.

Одновременно в последние годы наблюдается определённая стабилизация финансово-экономического положения сельскохозяйственных предприятий Республики Таджикистан и усиление государственной поддержки агропромышленного комплекса.

Дополнительным фактором, ограничивающим гибкость хозяйственной деятельности, выступают природно-климатические условия. Их влияние носит устойчивый характер, и во многом определяет специфику функционирования сельского хозяйства Республики Таджикистан. Значительная часть отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществляет производство в районах, где природные условия отличаются повышенной сложностью и требуют дополнительных затрат на ведение хозяйства.

В условиях перехода к зелёному развитию, небольшие хозяйства зачастую не располагают достаточными средствами и опытом для самостоятельного проведения маркетинговой политики и выхода на зарубежный рынок. В результате даже при наличии качественной продукции производитель может испытывать трудности с её реализацией.

Одновременно необходимо развивать и внутренний рынок органической продукции. Ориентация преимущественно на экспорт не позволяет полностью сформировать устойчивый спрос внутри страны.

Поэтому, часть произведённой органической продукции должна находить своего потребителя на внутреннем рынке. Для этого необходима информационная и просветительская работа среди населения, объясняющая особенности органической продукции и преимущества её потребления.

Инвестиционная привлекательность сельского хозяйства в дальнейшем будет всё больше зависеть и от климатического фактора. Изменение природно-климатических условий увеличивает риски сельскохозяйственного

производства, поэтому инвестиционные проекты необходимо оценивать с учётом их способности адаптироваться к таким изменениям.

В свою очередь, инвестиции в экологические технологии, сертификацию, контроль качества и продвижение продукции создают условия для дальнейшего расширения рынка.

Поэтому организационный механизм управления инвестиционными процессами должен учитывать всю эту взаимосвязь: инвестиции; экологизация производства; качество и сертификация продукции; доверие потребителя; спрос; доход производителя; новые инвестиции.

Такой подход позволяет рассматривать инвестиционное развитие сельского хозяйства не отдельно, а как взаимосвязанный процесс формирования производства и рынка органической продукции.

Далее мы привели эконометрический анализ факторных зависимостей и многофакторной регрессионной модели. В условиях цифровизации экономики и расширения применения количественных методов, в анализе и прогнозировании экономических и социальных процессов особую актуальность приобретает эконометрическое моделирование.

Основная цель разработанной регрессионной модели состоит в количественном анализе взаимосвязей между ключевым результирующим показателем (Y) и совокупностью объясняющих переменных, отобранных на основе экономической теории и логики функционирования национальной экономики (X_1, X_2, X_6, X_7). В качестве метода оценки применяется метод наименьших квадратов (МНК, Least Squares), широко используемый в международной исследовательской практике и обеспечивающий несмещённую и эффективную оценку параметров для малых выборок при выполнении условий теоремы Гаусса–Маркова (Greene, 2018; Wooldridge, 2019).

Теоретическая значимость модели заключается в том, что она позволяет изолированно оценить вклад каждого фактора в формирование результирующего показателя Y и тем самым обосновать направления экономической политики, ориентированной на управление исследуемыми процессами. При соблюдении классических предположений МНК (линейность, экзогенность регрессоров, гомоскедастичность и независимость остатков) полученные оценки обладают свойствами BLUE (Best Linear Unbiased Estimator).

Многофакторная регрессионная модель в общем виде записывается следующим образом:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_{1t} + \beta_2 X_{2t} + \beta_6 X_{6t} + \beta_7 X_{7t} + \delta \cdot \text{DUMMY}_t + \varepsilon_t \quad (3.1.)$$

где $t = 2015, 2016, \dots, 2024$ — индекс временного периода; ε — случайная составляющая ошибки.

По результатам оценки с помощью программного пакета EViews получено следующее эмпирическое уравнение регрессии:

$$\hat{Y} = -31\,697,64 + 22,878 \cdot X_1 + 0,651 \cdot X_2 + 131,747 \cdot X_6 + 1,991 \cdot X_7 - 179\,385,0 \cdot \text{DUMMY} \quad (3.2.)$$

Экономическая интерпретация каждого параметра уравнения (3.2.) представлена ниже.

Свободный член ($\beta_0 = -31\,697,64$). Константа модели отражает теоретическое значение Y при условии, что все объясняющие переменные равны нулю. С экономической точки зрения отрицательное значение константы означает, что в отсутствие вклада всех факторов результирующий показатель принимал бы отрицательное значение. В контексте МНК константа прежде всего выполняет техническую функцию обеспечения неумеренности оценок регрессоров и не всегда имеет самостоятельную содержательную интерпретацию (Gujarati, 2020).

В результате отдельные экологические обозначения воспринимаются больше как реклама, чем как подтверждение определенных свойств продукции. Поэтому развитие внутреннего рынка должно сопровождаться разъяснительной работой, совершенствованием маркировки.

В связи с этим государственная поддержка расходов на сертификацию, создание соответствующих лабораторий и развитие национальной системы контроля могут стать одним из практических направлений стимулирования «зелёных» инвестиций.

Коэффициент $X1$ ($\beta_1 = 22,878$). Увеличение $X1$ на одну единицу при неизменных прочих переменных приводит к росту Y на 22,878 единицы. Наибольшее значение t -статистики (26,831) среди всех регрессоров свидетельствует о том, что $X1$ является ключевым фактором, определяющим динамику результирующего показателя.

Коэффициент $X2$ ($\beta_2 = 0,651$). Положительный знак коэффициента означает прямую зависимость Y от $X2$: прирост $X2$ на единицу обуславливает прирост Y на 0,651 единицы. Несмотря на относительно небольшую абсолютную величину, статистическая значимость данного коэффициента высока ($p = 0,0042$), что исключает его случайность.

Коэффициент $X6$ ($\beta_6 = 131,747$). Наибольший по абсолютной величине коэффициент среди непрерывных регрессоров: рост $X6$ на единицу сопровождается ростом Y на 131,747 единицы. Высокое значение t -статистики (7,435) и уровень значимости $p = 0,0017$ указывают на ведущую структурную роль данной переменной в формировании результирующего показателя.

Коэффициент $X7$ ($\beta_7 = 1,991$). Переменная $X7$ также оказывает статистически значимое положительное воздействие на Y ($t = 3,469$; $p = 0,0256$). Прирост $X7$ на единицу ведёт к приросту Y на 1,991 единицы. Значимость подтверждается на уровне 5%.

Коэффициент DUMMY ($\delta = -179\,385,0$). Фиктивная переменная обладает наибольшим абсолютным коэффициентом и наивысшей статистической значимостью в модели ($t = -17,928$; $p = 0,0001$). Отрицательный знак означает, что в период, идентифицированный фиктивной переменной (кризисные явления, структурный сдвиг или внешний шок — в частности, пандемия COVID-19), показатель Y был в среднем на

179 385,0 единиц ниже по сравнению с базовым периодом. Это делает DUMMY критически важным структурным элементом модели.

Среднее значение зависимой переменной Y составляет 90 977,18 ед., стандартное отклонение - 34 459,94 ед., что свидетельствует о значительной вариации показателя в рассматриваемом периоде. Данное обстоятельство подтверждает необходимость применения многофакторной спецификации модели.

Таблица 7. - Исходные данные для расчёта парных коэффициентов корреляционных факторов, влияющих на ВВП Республики Таджикистан

№	Показатели	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Валовый внутренний продукт по Республики Таджикистан (млн. сомони) (Y)	50977,8	54790,3	64434,3	71059,2	79109,8	83958,3	101076,3	118181,7	132781,9	153402,2
2	(X_1) Иностранные инвестиции в сельское хозяйство (тысч. дол)	35956,1	34342,1	19305,5	18175,1	89978,2	1696,6	9490,8	407,8	2106,1	7004,6
3	(X_2) ВВП в сельском хозяйстве (млн. сомони)	27628,9	29053,9	32351,2	36668,9	48889,8	53235,2	56806,6	61337,9	669007,2	73976,6
4	(X_3) ВВП продукции по растениеводству (млн. сомони)	20203,6	21223,9	24643,5	25493,6	34124,0	36919,4	39115,6	42115,0	44976,1	50984,9
5	(X_4) ВВП продукции по животноводство (млн. сомони)	7425,3	7830,0	10607,7	11175	14765,8	16315,8	17691,1	19222,9	21931,1	22991,7
6	(X_5) внесение минеральный удобрений пересчёте на 100% д.в (тыч. тонн)	58,3	50,9	59,6	61,2	67,0	69,0	69,5	73,4	69,6	48,3
7	(X_6) внесение органический удобрений-всего (тыч. Тонн)	136,8	117,4	185,3	172,3	265,4	274,7	160,0	241,0	324,9	120,6
8	(X_7) количество тракторов всех марок в сельское хозяйство (единицы)	9197	26102	26405	27134	27776	27376	27590	27324	27731	27526

Источник: Расчёты автора по: данных по-статистически ежегодник Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. 2025 г.

***Примечание:** У- статистический сборник. Сельское-хозяйство. (2015-2016)- (2017-2018) 2023г С. 215. (2019-2024). 2025г. С. 216. (X_1 статистический ежегодник. годы (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024). 2016г. С. 481, 2017 С. 506, 2018г. С. 553, 2023. ВЭД-2019 С. 514, ВЭД-2020. С. 564, ВЭД-2021. С. 578, Сельское хозяйство 2024, 2025. С. 14. (X_2)- статистический сборник. Сельское-хозяйство. (2015-2016). 2021г. С. 14 (2017-2018). 2023. С. 15, (2019-2024). 2025г С. 16. (X_3) -статистический сборник. Сельское-хозяйство. (2015-2016)- 2021г. С. 16. (2017-2018) 2023г. С. 16. (2019-2024). 2025. С. 16. (X_4) - статистический сборник. Сельское-хозяйство. (2015-2016). 2021г С. 16. (2017-2018) 2023г. С. 16. (2019-2024). 2025. С. 16. (X_5)-статистический сборник. Сельское-хозяйство. (2015-2016) - 2021г С. 26-30. (2017-2018) 2023г С. 30. (2019-2024). 2025. С. 30. (X_6)-статистический сборник. Сельское-хозяйство. (2015-2016)- 2021г С. 26. (2017-2018) 2023г С. 30. (2019-2024). 2025. С. 30. (X_7) - статистический сборник. Сельское-хозяйство. (2015-2016)- 2021г. С. 322. (2017-2018) 2023г С. 322. (2019-2024). 2025. С. 322.

Итак, подводя итог научного анализа основных направлений совершенствования организационного механизма управления


инвестиционным процессам в сельскохозяйственном производстве, надо подчеркнуть, для устойчивого развития отрасли необходим прогноз на основе применения математических методов, которые позволят тренировать развитие на дальнейшую перспективу.

По результатам оценки: F-статистика = 4 386,645; Prob(F-statistic) = 0,000000. Критическое значение F-критерия для уровня значимости 1% при степенях свободы (5; 4) составляет приблизительно 11,4. Расчётное значение $F = 4\,386,645$ многократно превышает критическое, что даёт основание отвергнуть нулевую гипотезу H_0 с вероятностью ошибки, близкой к нулю.

Относительно перспектив динамики Y в будущих периодах: при условии сохранения структурных взаимосвязей, характерных для периода 2015–2024 гг., и при значении $DUMMY = 0$ (отсутствие кризисных явлений) постепенный рост $X1$ и $X6$ обеспечивает положительный тренд результирующего показателя. Вместе с тем значительный негативный эффект от $DUMMY$ (–179 385 ед.) подчёркивает, что реализация внешних шоков или структурных сдвигов способна существенно изменить характер прогнозируемой динамики.

Прогноз был построен на период 2030 года в среде EViews. Сравнение фактических и прогнозных значений Y показывает следующее:

Диаграмма 7. - Прогноз производства валового внутреннего продукта Республики Таджикистан на основе влияния зелёных факторов до 2030 года.



Высокая близость прогнозной линии к фактическим значениям подтверждается минимальными отклонениями в каждой точке временного ряда. Доверительный интервал прогноза ($\pm 2 \cdot S.E. = \pm 1395,97$ ед.) составляет менее 1,54% от среднего значения Y (90 977,18 ед.), что характеризует прогностическую точность как исключительно высокую рисунок 8 в соответствии с таблицей 7.

Показатели прогностической ошибки и их интерпретация показывает, что для комплексной оценки прогностических свойств модели применяется система специализированных показателей ошибки прогноза. Данные метрики

позволяют как измерить абсолютную и относительную точность прогноза, так и провести сравнительный анализ альтернативных моделей.

Проведенное исследование показывает, что дальнейшее развитие инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве Республики Таджикистан в условиях формирования «зелёной» экономики требует решения не только финансовых, но и организационных, институциональных и рыночных вопросов.

Особое значение имеет вопрос сертификации. Для выхода отечественных производителей на зарубежные рынки необходимо обеспечить соответствие продукции требованиям стран-импортеров. Вместе с тем прохождение сертификации через международные организации требует значительных расходов, которые особенно сложно нести малым дехканским хозяйствам.

Исследование также показало недостаточность научной и производственной инфраструктуры органического сельского хозяйства. Отсутствие достаточного количества лабораторий, способных проводить исследования продукции на содержание пестицидов, ГМО и других веществ в соответствии с международными требованиями, а также недостаточное развитие специализированного семеноводства ограничивают возможности расширения органического производства.

В то же время сельское хозяйство Таджикистана имеет определенные преимущества для развития данного направления. Внутренний рынок органической продукции еще находится на стадии формирования и характеризуется сравнительно невысокой конкуренцией. Одновременно имеется возможность использования зарубежного опыта, растет интерес к экологически устойчивому производству, а отдельные виды отечественной сельскохозяйственной продукции имеют потенциал продвижения на внешние рынки.

Проведенный анализ показывает, что на первоначальном этапе одним из приоритетов может стать именно развитие экспортного направления органической продукции. Однако ориентация только на внешний рынок, также не должна стать конечной целью. Необходимо параллельно формировать внутренний спрос, расширять прямые каналы реализации продукции, проводить сельскохозяйственные ярмарки и создавать условия, при которых малые производители смогут самостоятельно выходить к конечному покупателю.

Вместе с тем развитие рыночных отношений оказало определённое влияние на эффективность использования оборотных активов. Формирование частной собственности и повышение самостоятельности хозяйствующих субъектов способствовали более рациональному использованию материальных, финансовых и производственных ресурсов.

В условиях устойчивого роста цен на материально-технические ресурсы, опережавшего темпы увеличения стоимости реализуемой сельскохозяйственной продукции, предприятия были вынуждены активнее внедрять меры по сокращению затрат.

Подобная ситуация характерна и для организации технического обслуживания машинно-тракторного парка. Во многих сельскохозяйственных предприятиях продолжают функционировать собственные ремонтные подразделения, располагающие производственными помещениями, оборудованием и специализированным персоналом. Однако при ограниченном объеме ремонтных работ содержание такой инфраструктуры не обеспечивает необходимой экономической эффективности, вследствие чего затраты на обслуживание техники существенно возрастают.

Важным условием инвестиционного развития отрасли является совершенствование государственной поддержки. Она должна включать не только прямое финансирование, но и льготное кредитование, поддержку сертификации и продвижения продукции, развитие инфраструктуры хранения и переработки, информационное обеспечение производителей, стимулирование внедрения экологически безопасных технологий.

Государственные целевые программы и национальные проекты в этом случае должны выступать инструментом концентрации инвестиционных ресурсов на наиболее важных направлениях развития сельского хозяйства.

Отдельное значение имеет совершенствование организационного механизма управления инвестиционными процессами. Необходима более тесная взаимосвязь между государственными органами, сельскохозяйственными предприятиями, дехканскими хозяйствами, финансовыми организациями, научными учреждениями и другими участниками рынка. Без такого взаимодействия отдельные меры поддержки могут иметь ограниченный результат и не создавать необходимого инвестиционного эффекта.

В условиях высокой зависимости сельского хозяйства от природно-климатических, финансовых и рыночных факторов, необходимо также учитывать инвестиционные риски. Их снижение возможно путем страхования, распределения рисков между участниками проектов, государственной поддержки, формирования резервов и более тщательного отбора инвестиционных проектов. При этом способы управления рисками должны определяться с учетом особенностей конкретного предприятия и направления вложения капитала.

Исследования показывают, что сформулированы основные положения и даны практические рекомендации, связанные с привлечением зелёных инвестиций в сельское хозяйство республики, имеют тенденцию к росту.

Одной из проблем остается недостаточная информированность населения об органической продукции. Многие потребители не имеют четкого представления о различиях между обозначениями «органик», «органическая продукция», «БИО», «без ГМО», «экопродукты» и «натуральный продукт».

Важным условием инвестиционного развития отрасли является совершенствование государственной поддержки. Она должна включать не только прямое финансирование, но и льготное кредитование, поддержку сертификации и продвижения продукции, развитие инфраструктуры

хранения и переработки, информационное обеспечение производителей, стимулирование внедрения экологически безопасных технологий.

Государственные целевые программы и национальные проекты в этом случае должны выступать инструментом концентрации инвестиционных ресурсов на наиболее важных направлениях развития сельского хозяйства.

Отдельное значение имеет совершенствование организационного механизма управления инвестиционными процессами. Необходима более тесная взаимосвязь между государственными органами, сельскохозяйственными предприятиями, дехканскими хозяйствами, финансовыми организациями, научными учреждениями и другими участниками рынка. Без такого взаимодействия отдельные меры поддержки могут иметь ограниченный результат и не создавать необходимого инвестиционного эффекта.

Обобщая существующие научные подходы, считаем целесообразным уточнить содержание категории риска инвестиционной и предпринимательской деятельности. Под риском предлагается понимать вероятность отклонения фактических результатов реализации инвестиционного решения от прогнозируемых параметров вследствие воздействия факторов неопределённости, оказывающих влияние на достижение поставленных экономических целей.

Наряду с внутренними факторами инвестиционного риска существенное значение для повышения инвестиционной активности приобретают институциональные механизмы государственного и международного регулирования движения капитала.

Современная практика международного инвестирования свидетельствует о том, что пространственное распределение инвестиционных потоков характеризуется выраженной территориальной асимметрией.

В большинстве случаев иностранные инвесторы обладают достаточно полной информацией о крупнейших экономических центрах и промышленных агломерациях, тогда как менее развитые регионы остаются вне их внимания вследствие недостаточной информационной открытости, ограниченной маркетинговой активности и слабой представленности на международном инвестиционном рынке.

Также даже, если в территории, располагающие значительным природно-ресурсным и производственным потенциалом, не всегда способны привлечь необходимый объём внешнего капитала.

Поэтому повышение инвестиционной привлекательности государства должно рассматриваться как комплексный процесс, включающий не только совершенствование экономической политики, но и формирование благоприятного международного инвестиционного имиджа страны.

Для Республики Таджикистан существенными конкурентными преимуществами выступают значительный природно-ресурсный потенциал, наличие сравнительно недорогих трудовых ресурсов достаточной квалификации, расширяющийся внутренний рынок, развитие транспортной и

телекоммуникационной инфраструктуры, а также активизация международного экономического сотрудничества.

Совокупность указанных факторов способствует повышению конкурентоспособности национальной экономики и создаёт дополнительные предпосылки для расширения притока иностранных инвестиций.

Исходя из этого инвестиционная политика развития в сельском хозяйстве должна быть направлено не только на сохранение существующих инвесторов, но и на формирование позитивного инвестиционного имиджа, способного повысить доверие новых участников международного инвестиционного рынка.

В этой связи особую роль играют двусторонние соглашения об избежание двойного налогообложения, а также соглашения о взаимной защите и поощрении иностранных инвестиций, действие которых носит избирательный характер и распространяется исключительно на государства — участники соответствующих международных договоров.

При эффективном использовании прямые иностранные инвестиции способны стать, одним из ключевых факторов ускорения экономического роста, совершенствования воспроизводственной структуры экономики, повышения конкурентоспособности отечественной продукции и решения приоритетных задач социально-экономического развития.

Однако достижение указанных результатов возможно лишь при наличии последовательной государственной политики, обеспечивающей эффективное регулирование процессов привлечения и использования иностранного капитала.

Опыт экономически развитых государств свидетельствует, что аграрная политика основывается на постоянном мониторинге ключевых экономических показателей, характеризующих эффективность функционирования сельского хозяйства.

К числу таких показателей относятся уровень производственных издержек по отдельным категориям специализированных сельскохозяйственных товаропроизводителей и видам продукции, соблюдение паритета цен на материально-технические ресурсы и сельскохозяйственную продукцию, а также динамика доходности фермерских хозяйств, отдельных отраслей и аграрного сектора в целом.

Таким образом, совершенствование инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве Республики Таджикистан должно осуществляться комплексно. Повышение инвестиционной привлекательности отрасли, развитие государственного регулирования, совершенствование сертификации и маркировки, создание необходимой инфраструктуры, снижение инвестиционных рисков и расширение рынка органической продукции должны рассматриваться как взаимосвязанные направления.

Их реализация позволит постепенно сформировать более благоприятные условия для «зелёного» инвестирования, повысить заинтересованность сельскохозяйственных производителей и расширить возможности отечественной продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

При соответствующей государственной поддержке и последовательном развитии необходимой инфраструктуры органическое сельское хозяйство может стать одним из перспективных направлений аграрного предпринимательства Таджикистана. При этом результат будет зависеть не от одной отдельной программы или меры поддержки, а от согласованности законодательства, инвестиционной политики, интересов производителей и развития самого рынка.

Одним из важных элементов зелёной модели выступает использование налоговых стимулов для привлечения инвестиций в приоритетные отрасли экономики, прежде всего в высокотехнологичные и инновационные производства.

Следовательно, одним из важнейших факторов повышения инвестиционной привлекательности государства, является развитие современной системы информационного сопровождения инвестиционной деятельности. Проведение международных инвестиционных форумов, выставок, презентаций, бизнес-миссий и деловых переговоров, с участием зарубежных компаний способствует более полному информированию потенциальных инвесторов о конкурентных преимуществах, ресурсном потенциале и перспективных направлениях развития национальной экономики.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Основные научные результаты диссертации:

1. В диссертационной работе с теоретико-методологический с точки зрения обоснованно содержание «зелёной» экономики применительно к сельскому хозяйству. Проведенный анализ показал различие существующих научных подходов: в экологическом развитии, внедрение в отрасль современных технологий, с целью обеспечения продовольственной безопасности республики. По результатам исследования предложено авторское понимание зеленого развития сельскохозяйственной отрасли развития республики для продовольственного обеспечения.

Определено, что одним из перспективных направлений «зелёного» инвестирования является органическое сельское хозяйство. Его развитие во многом зависит от участия государства, создания соответствующих экономических условий и совершенствования действующих механизмов государственного регулирования с учетом современных вызовов [А-1].

2. Проведённый анализ методологических основ зелёного развития сельскохозяйственной отрасли показывает, что основные методологические подходы уже включены в стратегию развития «зелёной» экономики. Особенное внимание в этом процессе уделяется вопросом создания институциональных основ нового подхода развития экономики. Важное значение уделяется к вопросам привлечения «зелёных» инвестиций в сельскохозяйственную отрасль. Однако учитывается многие внешние вызовы надо сформировать организационно-экономический механизм зелёного развития экономики [А- 9].

3. Изучение зарубежного опыта и взглядов зарубежных учёных по развитию сельского хозяйства в «зелёных» условиях развития, показывает, что государство разработало дорожные карты перехода отрасли на основе новые рельсы развития. В этих странах приведены институциональные реформы для реализации целей и задач зелёного развития сельского хозяйства.

Справедливо надо отметить, что различные подходы к понятию «зелёная» экономика. По результату проведённого сравнительного анализа мы выявили, что таджикские учёные особенное внимание уделяют на эко устойчивость развития зарубежные в своих взглядах большее внимание уделяют на реализацию в отрасли новых технических аспектов инновационных технологий, формирование устойчивого производства и потребления. Надо отметить, что некоторые аспекты привлечения инвестиций в сельском хозяйстве будут использованы в республике на перспективу [А-4].

4. В результате сравнительного анализа основных направлений развития сельского хозяйства в условиях «зелёной» экономики установлено, что внедрение устойчивых методов производства позволяет одновременно решать экономические и экологические задачи отрасли. К таким направлениям относятся развитие производства органической чистой продукции современных методов производства, подработки и реализации продуктов позволят повысить экономическую эффективность сельского хозяйства.

Одним из основных направлений сельского хозяйства, является производство и реализация органической чистой продукции. Развитие данного направления может способствовать увеличению экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции [А-2].

5. Исследование показали, что проведённый анализ развития сельского хозяйства на перспективу должен учитывать некоторые аспекты зелёного развития. Данное развитие обязательно должно учитывать новые аспекты производства, защиты растений, инновационных технологий в производстве органической продукции и успешное внедрение в производство успешных экологических устойчивых бизнес моделей в отрасли. Данное направление в дальнейшем может сформировать экспертоориентированную и рентабельную сельскохозяйственную отрасль, активно развивающей производство органической чистой продукции [А-3].

6. Исследование органического рынка Республики Таджикистан позволило определить его современное состояние и отдельные возможности дальнейшего расширения. Анализ действующих нормативно-правовых актов показал, что экологические требования и принципы устойчивого развития пока недостаточно связаны с действующими механизмами регулирования аграрного предпринимательства.

На этой основе обоснована необходимость совершенствования взаимодействия между государством и сельскохозяйственными предпринимателями, определения адресных направлений инвестирования и

форм поддержки в условиях ограниченности финансовых ресурсов. Отдельное значение имеет развитие механизма государственных закупок органической сельскохозяйственной продукции. Установлено, что при соответствующем государственном регулировании развитие «зелёной» экономики позволит сельскохозяйственным производителям формировать новую нишу внутреннего рынка и одновременно расширять предложение органической продукции на внешнем рынке [5-А].

7. Изучение опыта в развитии органического сельского хозяйства позволило систематизировать основные факторы, сдерживающие формирование данного рынка. К ним относятся недостаточное развитие перерабатывающей, логистической и сбытовой инфраструктуры; ограниченность финансовых возможностей; недостаток государственной поддержки; лизинг; техническая отсталость хозяйств; существующие регуляторные и сертификационные барьеры, а также недостаточная информированность потребителей об органической продукции [12-А].

8. Подводя итог проведённого диссертационного исследования мы выделяем по органическому развитию отрасли:

- инфраструктурная неразвитость в производстве и переработки сельскохозяйственной продукции;
- недостаточные условия логистики;
- недостаток финансовой поддержки;
- слабое льготное кредитование;
- стимулирующие аспекты государственной поддержки отрасли;
- сертификационные барьеры;
- проблемы развития реализации органической продукции.

Разработанная корреляционно-регрессивная модель показывает, что основные макроэкономические показатели совпадают с показателями Стратегии национального развития, что позволит на практике реализовать основные цели и задачи зелёного развития сельского хозяйства на перспективу [6-А].

Рекомендации по практическому использованию результатов:

1. Результаты проведенного социологического исследования потребителей органической продукции целесообразно использовать при определении направлений развития внутреннего рынка органических продуктов. Полученные данные позволяют производителям лучше учитывать потребительские предпочтения, уровень спроса и факторы, которые влияют на решение покупателей при выборе такой продукции. На этой основе сельскохозяйственные производители могут более обоснованно определять ассортимент продукции, способы ее продвижения и направления дальнейшего развития органического производства [11-А].

2. Проведенный опрос показал, что информированность населения об органической продукции остается неодинаковой. Жители крупных городов лучше знакомы с данным сегментом продовольственного рынка, однако значительная часть потребителей пока недостаточно различает экологические чистые товары. Исходя из данного положения для развития

экологической продукции надо активизировать информационную политику. При разработке такой политики следует учитывать выявленную взаимосвязь между ответственным поведением потребителей, социальными и экономическими факторами выбора органической продукции [А-7].

3. Для совершенствования управления инвестиционной деятельностью сельскохозяйственных предприятий предлагается более четко разграничивать понятия «инвестиции», «инвестиционная деятельность», «инвестиционный процесс» и «инвестиционный цикл». Проведенное исследование показало, что отсутствие единого подхода к данным категориям усложняет оценку инвестиционной деятельности и применение соответствующих механизмов ее регулирования. Предложенное разграничение может использоваться при разработке инвестиционных программ и оценке инвестиционных процессов в сельском хозяйстве [А-10].

4. При формировании инвестиционной политики сельскохозяйственных предприятий предлагается учитывать различный экономический характер инвестиций. В практических расчетах инвестиции следует рассматривать, во-первых, как совокупность денежных средств, ценных бумаг, имущества и имущественных прав, направляемых в предпринимательскую деятельность; во-вторых, как долгосрочное вложение капитала для получения дохода, прибыли или социального эффекта; в-третьих, как затраты, связанные с целенаправленным вложением капитала для получения экономического или другого полезного результата. Такой подход позволяет шире оценивать источники и возможные направления инвестирования сельского хозяйства [А-15].

5. При разработке инвестиционных программ и проектов сельскохозяйственных предприятий предлагается использовать уточненное в исследовании содержание инвестиционной деятельности. Под ней понимается хозяйственная деятельность предприятия, связанная с накоплением инвестиционных ресурсов и их долгосрочным вложением в условиях «зелёной» экономики для обеспечения устойчивого развития и достижения экономических и других стратегических целей. Такой подход позволяет рассматривать инвестиции не только как вложение денежных средств, но и как процесс преобразования имеющихся инвестиционных ресурсов в конкретные объекты хозяйственной деятельности [А-13].

6. При планировании долгосрочных капитальных вложений рекомендуется учитывать особенности воспроизводства инвестиционной деятельности. В частности, необходимо принимать во внимание, что созданные за счет инвестиций производственные объекты используются непосредственно в производстве на протяжении всего периода их эксплуатации. Поэтому инвестиционные решения должны приниматься во взаимосвязи с воспроизводством материального производства, состоянием основных средств и ожидаемым сроком их производственного использования. Это позволит более обоснованно определять потребность сельскохозяйственных предприятий в инвестиционных ресурсах и направления их вложения [А-17].

7. При разработке механизмов государственной поддержки инвестиций необходимо учитывать отраслевые особенности сельского хозяйства: зависимость финансовых результатов от сезонности производства и природных условий, недостаточность собственных финансовых ресурсов, наличие специфических инвестиционных рисков, ценовой диспаритет и ограниченные возможности отдельных хозяйств самостоятельно финансировать обновление основных средств. Поэтому инвестиционная поддержка должна быть, связана с состоянием воспроизводства материально-технической базы сельскохозяйственных предприятий и их реальными возможностями привлекать собственные и заемные средства [А-15].

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Послание Президента лидера Нации Эмомли Рахмон 16.12.2025 года.
<https://www.president.tj/event/missives/54181>
2. Закон «Об инвестиционной деятельности в Республике Таджикистан» от 10.02.2016 № 357
3. Стратегия развития «зелёной» экономики Республики Таджикистан. Душанбе-2023-2037 гг. 171.
4. Программа Продовольственной и сельскохозяйственной организации; (ФАО)
5. Агенство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. Сельское хозяйство. [текст] Душанбе- 2025.
6. Агенство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. Статистический ежегодник. [текст] Душанбе- 2023.
7. Агенство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. Статистический ежегодник. [текст] Душанбе- 2025.
8. Агенство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. Регионы. [текст] Душанбе- 2025.
9. Агенство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. Социально-экономическая. [текст] Душанбе- 2024.
10. Агенство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. Продовольственная безопасность. [текст]. Душанбе- 2022.
11. Агенство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. Продовольственная безопасность. [текст] Душанбе- 2023.
12. Агенство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. Продовольственная безопасность. [текст] Душанбе- 2025.
13. Асроров И. А Основные направления углубления аграрной реформы в Таджикистане /научная статья/ [Текст]: Экономика Таджикистана: стратегия развития. - 200№ 3 с 70-76
14. Адам Смит. Исследование о природе и причинах богатства народов /книга/ [Текст]: А. Смит. Антология экономической классики. Собр. соч.: В 2 т. – М., 1991. - Т. 1 С-474.
15. Алтухов А.И. Национальная продовольственная безопасность: проблемы и пути их решения. //монография// [Текст]: А.И. Алтухов – Москва. ФГУП «ВО Минсельхоза России», 2006. - 159 с.

16. Бабаджанов Д.Д. Проблемы развития дххканских (фермерских) хозяйств Согдийской области в условиях перехода к рыночным отношениям / [Текст]: Автореф. дисс. н.и.и., 08.00.05/ Бабаджанов Д.Д. -Душанбе, 2004. 360 с.
17. Байжолова, Р.А. Проблемы и перспективы формирования «зеленой экономики» в Казахстане. /научная статья/ [Текст]: Р.А. Байжолова, Ж.М. Орынканова// Вестник университета Туран. Казахстан-2019. - № 1 (81). - С. 182-186.
18. Бобылёв С. Н. Зелёная экономика и цели устойчивого развития для России: /коллективная монография / [Текст]: под науч. ред. С. Н. Бобылёва, П. А. Кирюшина, О. В. Кудрявцевой. – Москва. Экономический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. - 2019. С- 284.
19. Берденова К.А. «Зелёная» экономика как двигатель устойчивого развития. /научная статья/ [Текст]: Д.Д. К. А. Берденова, В. В. Штанг, С. В. Синцов // Сибирский торгово- экономический журнал. Казахстан -2012. - № 15. -С. 4-7.
20. Бобылев С. Н. Устойчивое развитие в интересах будущих поколений: экономические приоритеты. /научная статья/ [Текст]: С. Н. Бобылев. Мир новой экономики. - 2017. - № 3. - С. 90-96.
21. Вазиров А.К. Развитие экологической безопасности сельского хозяйства горных регионов Республики Таджикистан. /научная статья/ [Текст]: А.К. Вазиров. Вестник ТНУ – Душанбе-2019. «СИНО», - № 10. С .100-104.
22. Верзилин, В.А. Инвестиционная привлекательность агропромышленного комплекса региона. /книга/ [Текст]: В.А. Верзилин, В.Г. Закшевский, Ю.В. Наролина / «ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР». РФ: Воронеж - 2007. - 422 с. (С-10)
23. Градов А.П. Региональная экономика / книга/ [Текст]: А.П. Градов, Б.И. Кузин, М.Д. Медников, А.С. Соколицын. – СПб.: Питер- 2003. – 222 с.
24. Гарина Е.П. «Зелёная» экономика в сельском хозяйстве Российской Федерации. /научная статья/ Е.П. Г арина, Н.А. Шушкина // [Текст]: Аэкономика: экономика и сельское хозяйство, Москва-2015. - № 2 (6).
25. Гитман Л.Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования /Учебник/ [Текст]: Л.Дж Гитман., М.Д Джонк. Пер. С англ. Дело.: Москва- 1997. С- 1008. (87).
26. Горчаков Я. В. Мировое органическое земледелие XXI века. //монография// [Текст]: Москва. «ПАИМС» 2002. - 324 с.
27. Джонсон М. Зеленая экономика как система / научная статья/ [Текст]: Марк Джонсон, Эпоха науки - Россия. - 2010. - № 1/2. - С. 87-95.
28. Дибиров А.А. Роль инвестиционной деятельности в развитии сельских территорий. /научная статья/ [Текст]: Российский журнал. - 2019. - №12. – С-89-92. (89).
29. Данилов-Данильян В.И. Переход к устойчивому развитию как научная проблема. / научная статья/ [Текст]: Наука и образование в интересах устойчивого развития. — Москва-2006. «МГАДА», С. 20-24.
30. Евдокимова Ю.В. Специфика становления «зеленых» финансов в

России и зарубежных странах. /научная статья/ Ю.В. Евдокимова // Вестник Екатеринбургского института. - 2019. - № 3 (47). - С. 16-20.

31. Ендовицкий, Д.А. Анализ и оценка инвестиционной политики коммерческих организаций: методология и методика /книга/ [Текст]: Д.А. Ендовицкий. Изд-во Воронежского государственного университета, Воронеж- 1998. - 228 с. (С-148).

32. Зарук Н.Ф. Экономические проблемы инвестиций в АПК /книга/ [Текст]: М., 2004.с 123-140.

33. Иванов В.В., Инвестиций. //учебное пособие// [Текст]: В.В., Иванов В.В., Ковалев., Москва -2006 год С-376.

34. Исайнов Х.Р. Региональные аспекты обеспечения водно-энергетической безопасности. // Монография// [Текст]: Х.Р., Исайнов. Кимсанов У.О. Душанбе- 2020. С-248.

35. Кудратов Р.Р. Национальный успех Таджикистана зависит от АПК [Текст] / Р.Р. Кудратов, Х. Гафуров, Б. Дмитров, Ш. Акрамов, Г. Сафаров. – Душанбе, 2003. – 38 с.

36. Кейс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. /Учебник/ [Текст]: Дж. М. Кейс. М.: ИНФРА- М 2008. – стр.572 (123,264).

37. Кудратов Р.Р. Инвестиция – основа повышения эффективности сельскохозяйственного производства (монография) [Текст] / Р.Р. Кудратов, Р. Носиров. Изд. «Статус». – Душанбе, 2005. – 120 с.

38. Комилов С. Дж. Совершенствование инновационно-инвестиционной деятельностью промышленных предприятий //Монография// [Текст]: С. Дж. Комилов., Мирзоева Е.Ш., ТГФЭУ. Душанбе -2020. С-277.

39. Ключенович В. И. «Зелёная» экономика: о перспективах и векторах движения для Республики Беларусь /научный журнал/ [Текст]: В. И. Ключенович И. А., Залыгина К. Ю. Подворская. Эколог. вестник Москва- 2012. - № 3. - С. 10 - 17.

40. Карл Маркс., Энгл. Ф Капитал// Сборник. Соч. – 2-ое изд.- М.: Политическая литература 1978. - Т-24 с 551-648.

41. Калинина, И.В. Рынок органических продуктов питания в России: проблемы и перспективы /научная статья/ [Текст]: И.В. Калинина. Вестник Москва - 2015. НИИ- №4. - С. 10-16.

42. Киселёв С.В. Роль государства в развитии села и сельской экономики. /Учебник / [Текст]: С.В. Киселева. - М.: 2008. ИНФРА-М, С- 572.

43. Макконнелл Кэмпбелл Р., Брю Стэнли Л. Принципы, проблемы и политика. /книга/ [Текст]: Макконнелл Кэмпбелл Р., Брю Стэнли Л. Экономикс: В 2 т.: Пер. С англ. 11-го изд. Т. 1. -М.: Республика, 1992. - 400 с

44. Мирсаидов С.А. Закономерности развития земельных отношений и механизмы их регулирования в аграрном секторе экономики //Монография// [Текст]: Душанбе-2021. С-274.

45. Мадаминов А.А. Устойчивое развитие аграрного сектора Таджикистана (состояние и перспективы) [Текст] / А.А. Мадаминов // Душанбе, 2006. – 228 с.

46. Мухаббатов Х.М., Кимсанов У.О. Рациональное использование вод-

ных и энергетических ресурсов - основа развития «зеленой экономики» в Таджикистане / научная статья/ [Текст]: Х.М., Мухаббатов, У.О. Кимсанов. Вестник ТГУК. - Душанбе, 2021. - № 2 (36). - С.196-201.

47. Нурализода Э.Н. Макрорегулирование содействия развитию предпринимательства и налогов в условиях современной рыночной экономики. //монография// [Текст]: Э.Н. Нурализода., Б. Султонов. ТГФЭУ. Душанбе -2025. С-205.

48. Нишиной А.С., Инвестиции. // учебник// [Текст]: А.С, Нишиной. Москва -2007 год С-140.

49. Наролина Юлия Владимировна. Стратегия повышения инвестиционной привлекательности агропромышленных регионов. [Текст]: //Диссертация на соискание учёной степени д.э.н., спец: 08.00.05. Москва, Воронеж-2014. С-361.

50. Отчёты ЗАО «Истиклол 2010» РТ, Руководство по управлению со существования между органического и ГМО хлопка. Проект «FARNICO» Душанбе- 2023 года.

51. Одинаев Х.А. Устойчивое сельское хозяйство и перспективы сохранения агроэкосистем /начиная статья/ [Текст]: Х.А Одинаев. международная научно - практической конференция. Душанбе- 2018 год. С. 221-223.

52. Пирзода Т. Финансово-банковский словарь. /книга/ [Текст]: Т. Пирзода, А Хонджонов, М.Х. Султонов. Душанбе-2015. «ЭР-граф» С-703 (572).

53. Петринская А.В. Техника и технология и эксплуатация предприятий связей / А.В Петраков., М: ВЗЭИС 1987. С-294.

54. Питерская, Л. Ю. Разработка программного продукта «Автоматизация расчетов рейтинговой оценки инвестиционной привлекательности - АРРО» /научная статья/ [Текст]: Л. Ю. Питерская, Н. Р. Айвазян. Финансово-экономические проблемы регионального АПК: междунар. конф. Ставрополь- 2006. - 0,2 п. л.

55. Папцов А.Г. Стратегическое планирование устойчивого функционирования экономического комплекса Российской Федерации. /монография / [Текст]: А.Г. Папцов, А.И. Алтухов, Н.К. Долгушкин, А.А. Макоско и др. М., Российская академия наук, 2021. - 425 с.

56. Рахматов Х.Б. Аграрная реформа и становление рыночных отношений в сельском хозяйстве Республики Таджикистан (теория, методология, практика) [Текст]: автореферат дисс... на соискание ученой степени доктора экономических наук: 08.00.05 / Рахматов Хайдар Бобоевич. – Душанбе, 2009. – 42 с.

57. Розенберг Г. С. Краснощеков Г. П., Крылов Ю. М. и др. Устойчивое развитие: мифы и реальность. /монография/ [Текст]: Тольятти: «ИЭВБ РАН», Москва -1998. С- 191.

58. Самандаров И.Х., Проблемы развития сельских территорий Таджикистана: социально-экономический и демографический аспекты /научная статья/ [Текст]: С.И. Самандарова Вестник ТНУ. Душанбе-2018. «СИНО» - №6. - С.90- 94.

59. Сухарёв О.С, Синергетика инвестиций //учебное пособие// [Текст]: О.С, Сухарёв. Москва -2008 года. С-368.
60. Сергеев И.В., Веретенникова И.И. Организация и финансирование инвестиций: /Учеб. Пособие/ [Текст]: И.В., Сергеев - М, финансы и статистика, 2002. – С-400. (272).
61. Содиков М.С. Прямые иностранные инвестиции- важный фактор присоединения Таджикистана к мировому рынку //монография// [Текст]: М.С. Содиков, Душанбе- 2021. С-144.
62. Саидмуродов Л.Х, Мирзоев Р.Н. Внешнеэкономическая деятельность: анализ торговли и инвестиций в Республике Таджикистан. //книга// [Текст]: Л.Х, Саидмуродов Р.Н. Мирзоев Душанбе-2006 года. С-176.
63. Сафаров Б.Г. Проблемы и перспективы реализации экспортного потенциала Республики Таджикистан, через привлечение иностранных инвестиций. //монография// [Текст]: Б.Г. Сафаров. А.А. Годиёв. «Ирфон» Душанбе-2006. С-144.
64. Саменбетова Д.С. Государственное регулирование аграрного предпринимательства в модели «зеленой» экономики. [Текст]: //Диссертация на соискание учёной степени к.э.н., спец: 08.00.04.02 – Экономика агропромышленного комплекса. Душанбе -2025. С-220.
65. Симичев А.М. Формирование и эффективное функционирование инвестиций в сельском хозяйстве (теория, методология, практика). [Текст]: //Диссертация на соискание учёной степени д.э.н., спец: 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (инновации и инвестиционная деятельность) Москва- 2007. С-208 с.
66. Самуэльсон П. Экономика. /Учебник/ [Текст]: П. Самуэльсон. перевод с англ. Севастополь- 1995 «Ахтиар», С- 384 (11).
67. Умаров Х.У. Кластерная форма организации производства как фактор обеспечения продовольственной безопасности. /научная статья/ [Текст]: Х.У Умаров., И.С Зоиров. Вестник ТГУК. Душанбе- 2023. - № 2. - С.322-328.
68. Ушачев И. Г. Проблемы и приоритетные направления инвестиционного развития в АПК России. /Монография/ [Текст]: И. Г. Ушачев, и Кузьмин И.Н., Издательство: «Научный консультант», Москва - 2021, С- 302 с.
69. Уиллер А.Х. Экономика- об рисковом институте. /книга/ [Текст]: А.Х. Уиллер перевод англ. М-1951, С-6.
70. Шарипов Б.М. Тенденции формирования и развития финансового рынка в современном Таджикистане. //монография// [Текст]: Б.М. Шарипов. «Дониш». Душанбе-2022. С-481.
71. Шевчук А. В. «Зеленая» экономика. Новая парадигма развития страны / учебное пособие/ [Текст]: С. Н. Бобылев, В. С. Вишнякова, И. И. Комаров, под общ. ред. А. В. Шевчука. – Москва-2018. СОПС, С- 68-75 с.
72. Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом. Статистика иностранных инвестиций.
73. <https://investcom.tj/investment/opportunities/506-omori-sarmojaguzorii-hori.html>. Дата обращения: (12.05.2026 г.)

74. НБТ- Душанбе, апрель 2025 года nbt.tj. <https://nbt.tj/>

75. Мин-финансов Душанбе, 31 декабря 2025. minfin.tj
<https://ru.wikipedia.org/wiki/>

76. Отчёты Финансы и статистика №2 (234) февраль 2026 года.
Источник: https://hmong.ru/wiki/Bt_cotton#title

СПИСОК ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Монографии:

[А-1]. Сармоягузорӣ дар соҳаи кишоварзии Тоҷикистон: самаранокӣ, сатҳо ва дурнамо /монография/ [Матн]: Р. Раҳматзода. Ф.Р. Қудратова. ДДМИТ. Душанбе- 2021, “Инфон” С – 160.

Учебные пособия:

[А-2]. Кудратова Ф.Р. Финансы /учебное пособие/ [Текст]: Ф.Р. Кудратова. ТФЭУ Душанбе- Инфон - 2023, – С – 240. ISBN 978-99962-1-712-5. УДК 336.13 (075.8) БКК Я74 (2Рус) +65.8 (2)26 К95.

[А-3]. Кудратова Ф.Р. Бюджет и бюджетная система Республики Таджикистан /учебное пособие/ [Текст]: Ф.Р. Кудратова. ТФЭУ Душанбе-Инфон - 2024, – С – 138. ISBN 978-99962-1-712-5. УДК 336.12 (075.9) БКК Я73 (2Рус) +65.9 (2)26 К95.

СТАТЬИ В РЕЦЕНЗИРУЕМЫХ ЖУРНАЛАХ ВАК-А ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН:

[А-4]. Баҳодиҳии ҷолибияти соҳаи кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон /мақолаи илмӣ/ [Матн]: Р.Р., Кудратов. Ф.Р. Кудратова. ДДМИТ. Паёми молия ва иқтисод, Душанбе-2019 год– №3(19). – С. 27-35.

[А-5] Кудратова Ф.Р. Теоретикесие и практические особенности инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве /научная статья/ [Текст]: Ф.Р. Кудратова. Политехнический институт Таджикского технического университета имени академика М.С. Осими вестник, Сугд -2019- С-107-116.

[А-6] Кудратова Ф.Р. Ҷалби сармояҳо барои устувори соҳаи кишоварзӣ /мақолаи илмӣ/ [Матн]: Ф.Р. Кудратова. ДМТ Паёми иқтисодӣ-иҷтимоӣ. Душанбе, 2019. - № 10 (2). С- 204-209.

[А-7]. Кудратова Ф.Р. Ҷалби сармоягузорӣ ба соҳаи устувори кишоварзӣ /мақолаи илмӣ/ [Матн]: Ф.Р. Кудратова. ДАТ. Паёми «Кишоварз» № 10 (2). Душанбе- 2019. - С- 204-209.

[А-8]. Кудратова Ф.Р. Баланд бардоштани сармоягузорию истеҳсолоти кишоварзӣ дар замони муосир /мақолаи илмӣ/ [Матн]: Ф.Р. Кудратова. МТС назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Паёми «Тоҷикон ва ҷаҳони имрӯз» Душанбе, 2020. - № 1 (69). С-226-236.

[А-9]. Кудратова Ф.Р. Тамоюлҳои рушди сармоягузорӣ дар корхонаҳои кишоварзӣ /мақолаи илмӣ/ [Матн]: Ф.Р. Кудратова., С. Ишанова. Паёми Донишқадаи политехникии донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ дар шаҳри Суғд, Душанбе, 2020.- №4. (55). С- 76- 80.

[А-10]. Кудратова Ф.Р. Самтҳои асосии баланд бардоштани сармоягузори дар истеҳсолоти кишоварзӣ /мақолаи илмӣ/ [Матн]: Ф.Р. Кудратова. ДАТ. Паёми «Кишоварз» Душанбе -2021. - № 2 (91). - С-124-128.

[А-11]. Кудратова Ф.Р. Самтҳои асосии баланд бардоштани сармоягузори дар истеҳсолоти кишоварзӣ /мақолаи илмӣ/ [Матн]: Ф.Р. Кудратова., Р. Раҳматзода. ДДМИТ. Паёми молия ва иқтисод. Душанбе - 2021, № 3 (27). 7 -13 С.

[А-12]. Кудратова Ф.Р. Перспектива и развития инвестиционного процесса в Республике Таджикистан /научная статья/ [Текст]: Ф.Р. Кудратова. М.Р. Кошонов. ТГФЭУ. Вестник финансово-экономический, Душанбе -2022 года, № 1 (30). 73-79 С.

[А-13]. Кудратова Ф.Р. Асосҳои назариявӣ-методологии тақмили фаъолияти сармоягузори дар соҳаи кишоварзӣ /мақолаи илмӣ/ [Матн]: Ф.Р. Кудратова., Р. Раҳматзода. ДДМИТ. Паёми молия ва иқтисод. Душанбе -2022 год, спец. выпуск № 4.3 (34). 35-44 С.

[А-14]. Кудратова Ф.Р. Ҷамъаҳои истифодаи амалигардонии стратегияи рушди иқтисоди “сабз” дар Ҷумҳурии Тоҷикистон /мақолаи илмӣ/ [Матн]: Ф.Р. Кудратова., У.С. Асрорзода. М.И. Садриддинов. ДДМИТ. Паёми молия ва иқтисод. Душанбе -2023 год, № 4/1 (38). С - 427-435.

[А-15]. Кудратова Ф.Р. Рушди устувори соҳаи кишоварзӣ Ҷумҳурии /мақолаи илмӣ/ [Матн]: Ф.Р. Кудратова., У.С. Асрорзода. М.И. Садриддинов. ДДМИТ. Паёми молия ва иқтисод. Душанбе -2023 год, № 4/2 (39). С -394-402.

[А-16]. Кудратова Ф.Р. Диверсификасияи самтҳои сармоягузори ҳамчун манбаи асосии рушди устувори соҳаи кишоварзӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон /мақолаи илмӣ/ [Матн]: Ф.Р. Кудратова., Б. Исмаилов. ДАТ. Паёми “Кишоварз” Душанбе- 2023.- №3 (100). - С-208-213.

[А-16]. Кудратова Ф.Р. Таҳлили сохтори сармоягузори хориҷӣ барои рушди устувори соҳаи кишоварзӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон /мақолаи илмӣ/ [Матн]: Ф.Р. Кудратова., Р. Раҳматзода. ДДМИТ. Паёми молия ва иқтисод. Душанбе -2023 год, № 4/2 (39). С -36-44.

[А-17]. Кудратова Ф.Р. Рушди сиеҳати сармоягузори минтақаҳо дар комплекси агросаноатӣ /мақолаи илмӣ/ [Матн]: Ф.Р. Кудратова., Р. Раҳматзода. Ф. Ғуломносова. МТС назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Паёми «Тоҷикон ва ҷаҳони имрӯз». Душанбе, -2023 год. №4 (84) С-184-191.

[А-18]. Кудратова Ф.Р. Арзиҳои ҳолати рушд ва иқтисоди сармоягузори корхонаҳои кишоварзӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон /мақолаи илмӣ/ [Матн]: Ф.Р. Кудратова., Б. Азизкулов С. Абдуҷабборзода. ДАТ. Паёми “Кишоварз” Душанбе-2024 год С-241-246.

[А-19]. Кудратова Ф.Р. Тақмили системаи идоракунии ҷалби сармоягузори хориҷӣ дар таъмини рушди устувори соҳаи кишоварзӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон /мақолаи илмӣ/ [Матн]: Ф.Р.

Кудратова., ДДМИТ. Паёми “Молия ва иқтисод”- Душанбе, - 2024 сол, № 4 (43). С-151-159.

[А-20]. Кудратова Ф.Р. Совершенствование системы управления привлечением иностранных инвестиций для обеспечения устойчивого развития аграрного сектора Республики Таджикистан. /научная статья/ [Текст]: Ф.Р. Кудратова. ТГФЭУ. Финансово-экономический вестник. Душанбе, - 2024 год, № 4 (43). С-151-159.

[А-21]. Кудратова Ф.Р. Социально- экономическая характеристика и оценка привлекательности зелёных инвестиций в Республике Таджикистан. /научная статья/ [Текст]: Дж. С., Пиризода. Кудратова Ф.Р. ТАУ. Вестник «Земледелец» 4 (109) ТАУ. Душанбе-2025 год. С-172-175.

[А-22]. Кудратова Ф.Р. Тенденция развития инвестиционной деятельности в сельскохозяйственных предприятиях на современном этапе/научная статья/ [Текст]: Ф.Р. Кудратова. ТАУ Вестник “Земледелец” 4 (109). Душанбе, -2025 года. С-269-277.

[А-23]. Кудратзода Ф.Р. Теоретико-методологические основы инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве в условиях формирования “зеленой” экономики /научная статья/ [Текст]: Ф.Р. Кудратова. Дж. С., Пиризода. Вестник ТНУ “Социально-экономический и общественных наук”- Душанбе, -2026 года. С-37-47.

[А-24]. Кудратова Ф.Р. Основные направления развития зеленных инвестиций Республики Таджикистан /научная статья/ [Текст]: Ф.Р. Кудратова. Вестник ЦСИ при Президенте. “Таджики и современный мир”1 (93). - Душанбе, 2026. С- 161-169.

[А-25]. Кудратова Ф.Р. Эффективность использования инвестиций в сельском хозяйстве Таджикистана в условиях перехода к зелёной экономике. /научная статья/ [Текст]: Дж. С., Пиризода. Кудратова Ф.Р. ТГФЭУ. Вестник финансово-экономический. Душанбе-2026 год. С-20-27.

В других журналах:

[А-26]. Кудратова Ф.Р. Принсипҳои методологии арзёбии ҷолибияти сармоягузорӣ дар соҳаи кишоварзӣ /мақолаи илмӣ/ [матн]: Ф.Р. Кудратова. Маводҳои конференсияи илмӣ-амалии дар мавзӯи «Масоили мубрами идоракунии молияи давлатӣ: Ҷамбаҳои миллӣ ва минтақавӣ бахшида ба 95 солагии таъсисёбии вазорати молияи ҶТ. Душанбе, 7.12.2019.- С- 252-254

[А-27]. Кудратова Ф.Р. Особенности и факторы повышения эффективности инвестиций в сельском хозяйстве /научная статья/ [Текст]: Ф.Р. Кудратова. Р Нурмахмадова. Сборник статей апрельской научно-теоретической конференции профессорско-преподавательского и студенческого состава. Посвященной 30-летию государственной независимости РТ и годом развития села, ТГФЭУ. 12-17 апреля Душанбе - 2021, – С - 91- 95.

[А-28]. Кудратова Ф.Р. Повышения эффективности инвестиций в сельском хозяйстве /научная статья/ [Текст]: Ф.Р. Кудратова. Исраилова А., Пирова М., Материалы международной научно-практической

международной конференции на тему: «вопросы индустриализации аграрного сектора» ТНУ. 25 февраля, Душанбе- 2021- С. 151-153.

[А-29]. Кудратова Ф.Р. Теоретические основы инвестиционного развития регионального агропромышленного комплекса /научная статья/ [Текст]: Ф.Р. Кудратова. Р.Нурмахмадова. Материалы научно-теоритической профес-сорско-преподавательского и студенческого состава. Посвещенной в честь развития промышленности (2022-2026 гг.). Душанбе -2022 год. –С- 49-51.

[А-30]. Кудратова Ф.Р. Современное сосотояние аграрно–индустриального развития экономики Республики Таджикистан. /научная статья/ [Текст]: Ф.Р. Кудратова. М.Р. Кошанова Материалы международной научно-практической международной конференции на тему: «Крымский инженерно- педагогический университет имени Февзи Якубова» дар мавзӯи: «Национальные экономические системы в контексте формирования глобального экономического пространства». Республикаи Крым- 2023 С- 336-339.

[А-31]. Кудратова Ф.Р. Сармоягузорӣ дар корхонаҳои кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон /мақолаи илмӣ/ [матн]: Ф.Р. Қудратова. Н. Гандимова. Маводҳои конференсияи илмӣ-амалии байналмилалӣ дар мавзӯи «арзёбии ҳолати фаъолияти соҳибкории хурду миёна дар ҷумҳурии тоҷикистон» бахшида ба солҳои рушди саноат 2022-2026 шаҳри душанбе, 6-уми майи соли 2023. С- 276-281.

[А-32]. Кудратова Ф.Р. Теоретические аспекты современного состояния индустриального развития аграрной экономики /научная статья/ [Текст]: Ф.Р. Кудратова. Р.М. Нурмахмадова З. Алиева Материалы международной научно-практической международной конференции на тему: «Приоритеты развития финансового сектора в условиях перехода к цифровой экономике», посвященная к дню работников финансовых ведомств республики Таджикистан. ТГФЭУ. Душанбе -07.12.2023 года. С -307-401.

[А-33]. Кудратова Ф.Р. Услухҳои ҳисобаркунии лоҳияҳои сармоягузорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон /мақолаи илмӣ/ [матн]: Ф.Р. Қудратова. Р. Раҳматзода. Ф. Убайдуллозода. Маводҳои конференсияи илмӣ-амалии байналмилалӣ дар мавзӯи “Афзалиятҳои рушди баҳши молиявӣ дар давраи гузариш ба иқтисодиёти рақамӣ ” ДДМИТ бахшида ба рӯзи молиячиён, Душанбе- 07.12.2023. сол. С -124-128.

[А-34]. Кудратова Ф.Р. Повышение экономической эффективности привлечения инвестиций в сельском хозяйстве Таджикистана /научная статья/ [Текст]: Ф.Р. Кудратова. Р. Рахматзода. Материалы международной научно-практической конференция на тему «Стратегические приоритеты развитие национальной экономики в условиях перехода к индустриально-инновационной экономике», посвященный годам развития промышленности (2022-2026). ТГФЭУ. Душанбе -01.04.2024 года. С-52-56.

[А-35]. Кудратова Ф.Р. Современное состояние развития системы организации таможенного контроля товаров и транспортных средств /научная статья/ [Текст]: Ф.Р. Кудратова. Р. Рахматзода. Материалы

международная научно-практическая конференция на тему «Таможенный орган и его роль в обеспечении экономической безопасности. ТГФЭУ. Душанбе -30.11.2024 года. С-15-18.

[А-36]. Кудратова Ф.Р. Развития инвестиционного потенциала в сельском хозяйстве Таджикистана /научная статья/ [Текст]: Ф.Р. Кудратова. Р., А.Х. Хайдаров., Материалы международная научно-практическая конференция на тему: “ Проблемы и перспективы развития финансового сектора Республики Таджикистан в условиях перехода к цифровой экономике” ТГФЭУ посвящённая к дню финансистов, ТГФЭУ. Душанбе - 07.12.2024 год. С -54-58.

[А-37]. Кудратова Ф.Р. Современное состояние и развитие индустриального инвестиционного потенциала сельского хозяйства Таджикистана в условиях цифровизации /научная статья/ [Текст]: Ф.Р. Кудратова. Материалы международная научно-практическая конференция на тему «Цифровизация экономики, как фактор устойчивого развития». Душанбе -14.12.2024 года. С-44-52.

[А-38]. Кудратова Ф.Р. Современное состояние и развитие индустриального инвестиционного потенциала сельского хозяйства Таджикистана в условиях цифровизации /научная статья/ [Текст]: Ф.Р. Кудратова. Материалы международная научно-практическая конференция на тему «Цифровизация экономики, как фактор устойчивого развития». ТГФЭУ. Душанбе -14.12.2024 года. С-40-44.

[А-39]. Кудратова Ф.Р. Экономическая эффективность привлечения инвестиций в сельском хозяйстве Таджикистана/научная статья/ [Текст]: Ф.Р. Кудратова. Р. Нурмахмадова. Сборник материалов общеуниверситетской научно-теоретической конференции преподавателей, сотрудников, магистрантов, докторантов и студентов, посвященной объявление 2025-2030 годов «Годами развития цифровой экономики и инноваций», «Международным годом сохранения ледников» объявление года 2025 и 34-я годовщина государственной независимости Республики Таджикистан ТГФЭУ. 21-26 апреля– Душанбе, -2025. С-48-52.

[А-40]. Кудратова Ф.Р. Особенности и развития инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве Республики Таджикистана /научная статья/ [Текст]: Ф.Р. Кудратова. И. Давлатзода. / Материалы международная научно-практическая конференция на тему: «Развитие и преимущества финансового сектора, в условиях цифровизации: вызовы возможности и перспективы», посвящённой 2025-2030 гг., “Годы развития цифровой экономики и инноваций” (06.12.2025). С-89-93.

[А-41]. Кудратова Ф.Р. Особенность и привлекательность «зелёных» инвестиций в сельское хозяйства Республики Таджикистан /научная статья/ [Текст]: Ф.Р. Кудратова. С. Асозода., М.И. Турсунова. Материалы международной научно-практической конференции на тему: «Развитие и преимущества финансового сектора, в условиях цифровизации: вызовы возможности и перспективы», посвящённой 2025-2030 гг., “Годы развития цифровой экономики и инноваций” ТГФЭУ. Душанбе (06.12.2025). С-39-43.

[А-42]. Кудратова Ф.Р. Основные направления индустриального развития аграрной экономики Республики Таджикистан /научная статья/ [Текст]: Ф.Р. Кудратова. Р. Рахматзода. Материалы международная научно-практическая конференция на тему: «Глобальные вызовы и инновационные меры в области финансов, образования и экономики», ТГФЭУ. Душанбе-2025 г., С-14-17.

[А-43]. Кудратова Ф.Р. Развития инвестиционного потенциала в сельском хозяйстве Республики Таджикистан /научная статья/ [Текст]: Ф.Р. Кудратова. И. Хусейнзода Материалы международной научно-практической конференции на тему: «Глобальные вызовы и инновационные меры в области финансов, образования и экономики», ТГФЭУ. Душанбе-2025 г., С-62-66.

[А-44]. Арзёбии ҳолати ҷалби сармоягузорӣ ба соҳаи кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон /мақолаи илмӣ/ [Матн]: Ф.Р. Қудратова. И. Хусейнзода /Маводи конференсияи умумидонишгоҳии илмию назариявии ҳайати устодону кормандон, магистрантону докторантон (PhD) ва донишҷӯён бахшида ба «Солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия» эълон гардидани солҳои 2025-2030- моҳи апрели соли 2026. С-166-169.

**ИНСТИТУТИ ИҚТИСОДИЁТ ВА ТАҲҚИҚИ СИСТЕМАВИИ РУШДИ
КИШОВАРЗИИ АКАДЕМИЯИ ИЛМҲОИ КИШОВАРЗИИ ТОҶИКИСТОН**

ББК: 65.5+65.9 (2 Т) +65.04

УДК: 33+339+338:91 (575.3)

Қ - 88

Бо ҳуқуқи дастнавис



ҚУДРАТЗОДА ФАРЗОНА РУСТАМ

**ТАШАККУЛ ВА РУШДИ ФАЪОЛИЯТИ САРМОЯГУЗОРИИ СОҶАИ
КИШОВАРЗИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР ШАРОИТИ
ГУЗАРИШ БА ИҚТИСОДИ “САБЗ”
(НАЗАРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, АМАЛИЯ)**

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т И

диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии доктори
илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 5.2. - Иқтисодиёт
(5.2.15. - Иқтисодиёти сабз ва истифодаи захираҳои табиӣ)

ДУШАНБЕ - 2026

Диссертатсия дар шуъбаи омӯзиш ва мониторинги сармоягузорӣ дар комплекси аграсаноатии Институти иқтисодиёт ва таҳқиқи системавии рушди кишоварзии Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон иҷро шудааст.

Мушовири илмӣ:	Пиризода Ҷалил Сафар – доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор, академик, директори Институти иқтисодӣ ва рушди системавии соҳаи кишоварзии АИКТ;
Муқарризони расмӣ:	Краснощеков Валентин Николаевич доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор, мудир кафедраи раёсати истифодабарии табиат ва ҳифзи муҳити зисти Институти хизматии давлатӣ ва идоракунӣ назди Академияи Президенти Русия;
	Раҳимзода Ҳисайн Раҳим - доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор, мудир кафедраи иқтисоди миллӣ ва амнияти иқтисодии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон;
	Досиев Маҳмадшоҳ Назарович - доктори илмҳои иқтисодӣ, и.в профессори кафедраи идоракунии молияи давлатӣ ва иқтисоди рақамии Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.
Муассисаи пешбар:	Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон.

Ҳимояи диссертатсия рӯзи “23” декабри соли 2026 соати 10:00 дар ҷаласаи Шурои диссертатсионии 6D.KOA-108 назди Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон баргузор мегардад. Суроға: 734067, ш. Душанбе, кӯчаи Нахимов 64/14, E-mail: kuhzod-8686@mail.ru; телефони котиби илмӣ: (+992) 935576360

Бо матни диссертатсия ва автореферат дар китобхонаи илмӣ ва сомонаи расмии Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон <https://disser.tgfeu.tj>. шинос шудан мумкин аст.

Автореферат «____» _____соли 2026 тавзеъ шудааст.

Котиби илмӣ
шурои диссертатсионӣ,
номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент



Шодиев К.Қ.

МУҚАДДИМА

Мубрамии мавзуи таҳқиқот. Хатарҳои экологие, ки аз тағйирёбии иқлим, таназзули заминҳо ва афзоиши норасоии захираҳои табиӣ бармеоянд, талаботро нисбат ба рушди соҳаи кишоварзӣ ба таври назаррас тағйир медиҳанд. Дар чунин шароит таъмин намудани ғаёлияти устувори он на танҳо вазифаи иқтисодӣ, балки вазифаи стратегии давлатӣ низ мегардад, зеро самаранокии истеҳсолоти аграрӣ ба таъминоти озуқавории кишвар, сатҳи шуғли аҳоли ва устувории рушди иҷтимоию иқтисодӣ бевосита таъсир мерасонад.

Барои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳалли масъалаи мазкур аҳаммияти махсус дорад. Вобастагии зиёди кишоварзӣ аз шароити табию иқлимӣ, маҳдуд будани захираҳои замин ва об, инчунин зарурати нигоҳ доштани иқтисодии истеҳсолии онҳо талаботи объективиро ба гузариш ба модели аз ҷиҳати экологӣ нигаронидашудаи рушди соҳа муайян менамоянд.

Татбиқи чунин равиш барои баланд бардоштани рақобатпазирии маҳсулоти кишоварзии ватанӣ, таҳкими амнияти озуқаворӣ ва истифодаи нисбатан пурраи иқтисодии захираҳои табиӣ кишвар имконият фароҳам меорад.

Нақши калидӣ дар ташаккули чунин модел ба давлат тааллуқ дорад. Маҳз танзими давлатӣ механизмҳои институтсионалӣ, ташкилӣ ва иқтисодиро муайян менамояд, ки қорӣ намудани технологияҳои аз ҷиҳати экологӣ беҳатар, ҳавасмандгардонии ғаёлнокии сармоягузорӣ, такмили низоми истифодаи замин ва тавсеаи амалияи истифодаи оқилонаи захираҳои табииро таъмин мекунанд. Самаранокии ин воситаҳо аз бисёр ҷиҳат суръати гузариши бахши аграриро ба модели рушди устувор муайян менамояд.

Таҷрибаи байналмилалӣ тасдиқ мекунад, ки ноил гардидан ба устувории дарозмуддати низомҳои озуқаворӣ бидуни дигаргунсозии маҷмуии равишҳои мавҷудаи ташкили истеҳсолоти кишоварзӣ ғайриимкон аст.

Тибқи арзёбии Созмони озуқаворӣ ва кишоварзии Созмони Милали Муттаҳид (ҶАО), қорӣ намудани технологияҳои сарфакунандаи захираҳо, коҳиш додани талафоти истеҳсолӣ ва партовҳои озуқаворӣ, баланд бардоштани самаранокии истифодаи захираҳои замин, об ва энергетикӣ, инчунин рушди усулҳои аз ҷиҳати экологӣ беҳатари пешбурди кишоварзӣ ҳамчун самтҳои афзалиятнок боқӣ мемонанд [4].

Дар баробари иҷрои вазифаи анъанавии худ оид ба таъмини аҳоли бо озуқаворӣ, соҳаи муосири кишоварзӣ ба унсури муҳими мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим, барқарорсозии заминҳои таназзулғфта ва ҳифзи экосистемаҳои табиӣ табдил меёбад.

Татбиқи амалии самтҳои зикршуда бе ғаёл гардонидани ғаёлияти сармоягузорӣ, навсозии инфрасохтори деҳот, баланд бардоштани сифати зиндагии аҳолии деҳот ва таҳкими робитаҳои иқтисодӣ байни ҳудудҳои деҳот ва шаҳр ғайриимкон аст.

Маҷмуи ин тадбирҳо барои афзоиши устувори даромади истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ, баланд бардоштани самаранокии истеҳсолоти аграрӣ ва таҳкими истиқлолияти озуқавории давлат шароит фароҳам меорад.

Аҳаммияти стратегии кишоварзӣ барои Ҷумҳурии Тоҷикистон на танҳо бо саҳми он дар иқтисоди миллӣ, балки бо нақши муайянкунандааш дар таъмини бехатарии озуқавории кишвар низ вобаста мебошад.

Ҳамзамон, таъсири рӯзафзуни тағйирёбии иқлим, шиддат гирифтани рақобати байналмилалӣ ва зарурати истифодаи оқилонаи захираҳои маҳдуди табиӣ таҷдиди сифатии модели амалкунандаи рушди соҳаро тақозо менамоянд. Дар ин робита гузариш ба принципҳои риояи таносуби мувозинати иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва экологиро метавон дар амал тавассути ба масири «сабз»-и рушд гузаронидани соҳаи кишоварзӣ татбиқ намуд.

Дар Паёми Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон гуфта шудааст, ки «...Дар давоми 10 соли охир, яъне дар давраи татбиқи ду барномаи кӯтоҳмуддати кишвар, ки даврҳои марҳилавии амалисозии Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030-ро фаро мегиранд, баҳри ноил шудан ба ҳадафҳои стратегӣ, баланд бардоштани сатҳ ва бехтар намудани сифати зиндагии аҳоли тадбирҳои зиёди муҳимму самаранок амалӣ карда шуданд.

Дар натиҷа ҳаҷми маҷмуи маҳсулоти дохилӣ 3,4 баробар афзоиш ёфта, иқтисоди миллӣ ҳар сол ба ҳисоби миёна 7,6 фоиз рушд кардааст» [1, с. 1].

«...Барои таъмини рушди иҷтимоию иқтисодии кишвар дар ин давра аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ зиёда аз 670 миллиард сомонӣ, аз ҷумла 159 миллиард сомонӣ сармояи хориҷӣ равона карда шудааст. Дар ин давра ҳаҷми маҷмуи маҳсулоти дохилӣ ба ҳар сари аҳоли 2,7 баробар афзоиш ёфта, аз 6 ҳазор сомонӣ дар соли 2015 ба 16,1 ҳазор сомонӣ дар соли 2025 расонида шудааст» [1, с. 1].

Таҳқиқот нишон дод, ки ба ҷолибияти сармоягузорӣ омилҳои зиёди марбут ба татбиқи принципҳои рушди «сабз»-и иқтисодиёт ва экологикунории истеҳсолоти кишоварзӣ таъсир мерасонанд.

«...Аҳолии кишвар аз 8,5 миллион нафар дар соли 2015 ба 10,7 миллион нафар дар соли 2025 расида, яъне 26 фоиз зиёд гардид ва нишондиҳандаи дарозумрии аҳоли аз 70 сол ба 77 сол расид. Дар ин давра сатҳи камбизоатӣ то 19 фоиз коҳиш ёфт. Даромади пулии аҳоли аз 26 миллиард сомонӣ дар соли 2015 ба 165 миллиард сомонӣ дар соли 2025, яъне 6 баробар афзоиш ёфт» [1, с. 1].

Инчунин, ин нишондиҳандаҳо аз ҷумлаи меъёрҳои асосие мебошанд, ки ба ҷалби сармоягузорӣ ба соҳаи кишоварзӣ дар низоми сармоягузориҳои «сабз» дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсир мерасонанд.

«...Дар соли 2025 Барномаи миёнамуҳлати рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026–2030 ҳамчун марҳалаи ниҳоии татбиқи Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 қабул гардид. Татбиқи саривақтӣ ва босифати он имкон медиҳад, ки дар панҷ соли минбаъда ҳаҷми маҷмуи маҳсулоти дохилӣ 2 баробар зиёд карда шуда, сатҳи камбизоатӣ то 10 фоиз коҳиш дода шавад ва ҳиссаи табақаи миёнаи аҳоли то 50 фоиз расонида шавад.

Тибқи дурнамои рушди иқтисодӣ, афзоиши он ҳар сол ба ҳисоби миёна беш аз 8 фоиз, аз ҷумла истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ 20 фоиз, маҳсулоти кишоварзӣ 8,4 фоиз ва ҳаҷми хизматрасониҳои пулакӣ беш аз 12 фоизро ташкил хоҳад дод.

Ба Ҳукумати кишвар, вазорату идораҳо ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ вобаста ба ин супориш дода мешавад, ки барои ноил шудан ба ҳадафҳои афзалиятноки рушд татбиқи саривақтӣ ва пурраи Барномаи миёнамуҳлати рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026–2030-ро таъмин намоянд» [1, с. 1].

Таҳлили гузаронидашуда нишон медиҳад, ки беҳтар гардидани натиҷаҳои молиявии корхонаҳои кишоварзӣ бо афзоиши талабот ба маҳсулоти хӯрокворӣ алоқаманд мебошад.

«...Айни замон дар кишвар дар самти ҷалби сармояи ватанию хориҷӣ, таъсиси корхонаҳои саноатӣ, сохтмон ва таҷдиди иншооти энергетикӣ, нақлиётӣ, истифодаи самараноки заминҳои кишоварзӣ, зиёд намудани ҳаҷми хизматрасониҳо, тавсеаи ҳамкориҳои минтақавию байналмилалӣ ва татбиқи лоиҳаҳои гуногуни муҳим тадбирҳои мушаххас амалӣ карда мешаванд» [1, с. 1].

Кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити вобастагии назаррас аз ҳолати захираҳои замин, об ва дигар захираҳои табиӣ рушд менамояд. Ҳамзамон, идома ёфтани равандҳои таназзули хок, афзоиши норасоии об ва шиддат гирифтани таъсири тағйирёбии иқлим имкониятҳои рушди минбаъдаи истеҳсолоти аграриро маҳдуд месозанд.

Ин ҳолат таъмили сиёсати давлатиро тақозо менамояд, ки ба истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ ва ҳифзи дарозмуддати иқтисодии захиравии кишвар нигаронида шудааст.

«...Дар соли 2025 ҳаҷми маҷмуи маҳсулоти дохилии ҷумҳурӣ ба 173 миллиард сомонӣ расида, суръати воқеии рушди он 8,4 фоизро ташкил дод. Дар баробари ин, зарур аст, ки дар соли 2026 рушди иқтисоди миллӣ дар сатҳи на кам аз 8 фоиз таъмин карда шуда, дар солҳои минбаъда устувории нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ нигоҳ дошта шавад» [1, с. 1].

Яке аз самтҳои нисбатан ояндадори ҳалли вазифаҳои зикршуда ҷорӣ намудани принципҳои иқтисодиёти «сабз» мебошад, ки рушди кишоварзии органикӣ ҷузъи муҳими онро ташкил медиҳад. Паҳн намудани технологияҳои аз ҷиҳати экологӣ беҳатари истеҳсоли имкон медиҳад, ки ҳамзамон сарбории антропогенӣ ба муҳити зист коҳиш дода

шуда, ҳосилхезии заминҳо ҳифз гардад, сифати маҳсулоти кишоварзӣ баланд бардошта шавад ва амнияти озуқаворӣ таҳким ёбад.

Дар баробари ин, барои тавсеаи иқтисодии содиротии маҳсулоти ватанӣ ва баланд бардоштани рақобатпазирии бахши аграрӣ имкониятҳои иловагӣ фароҳам меоянд.

Дар чунин шароит тақмили механизмҳои танзими давлатии бахши аграрӣ аҳаммияти махсус пайдо менамояд. Рушди онҳо бояд ба фароҳам овардани шароити иқтисодӣ, ҳуқуқӣ ва институтсионалие равона карда шавад, ки гузариши кишоварзиро ба модели аз ҷиҳати экологӣ устувори фаъолият таъмин менамоянд ва ба принципҳои иқтисодиёти «сабз» ва истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ асос меёбанд.

Дарачаи омӯзиши мавзӯи илмӣ. Ба омӯзиши асосҳои назариявӣ методологӣ ва амалии фаъолияти сармоягузорӣ дар шароити гузариш ба иқтисодиёти «сабз» таваҷҷуҳи зиёд зоҳир карда мешавад. Дар ин самт ҳам олимони хориҷӣ ва ҳам ватанӣ таҳқиқот анҷом додаанд ва ҳоло низ анҷом медиҳанд.

Маҷмӯи зиёди интишороти олимони рус ба масъалаҳои рушди кишоварзии органикӣ бахшида шудааст, аз ҷумла дар корҳои: А.И. Алтухов [15], А.П. Градов [23], С.В. Киселев [42], Я.В. Горчаков [26], С.Н., Папсова [55], А.В. Петрикова [54], И.Г. Ушачев ва И.Н. Кузмин [174] ва дигар муаллифон.

Масъалаҳои истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ ва экология аз ҷониби муаллифони зерин таҳқиқ шудаанд: М.А. Иванова [33], В.И. Данилов-Данилан [29], С.Г. Розенберг [57], А.В. Шевчук [71] ва дигар муаллифон. Масъалаҳои муайян намудани мазмуни концепсияи иқтисодиёти «сабз» аз ҷониби муаллифони зерин таҳқиқ шудаанд: С.Н. Бобилев [20], Е.П. Гарина [24], В.И. Клученович [39], Р.А. Байчалова [17], К.А. Берденова [19].

Таҷрибаи байналмилалӣ кишварҳо дар самти дастгирии кишоварзӣ ва иқтисодиёт дар корҳои илмӣ олимони хориҷӣ Гитмана Л.Дж., Джонка М.Д. [25] тавсиф шудааст. Таҳлили тамоюлҳои бозори маҳсулоти органикӣ дар мисоли Аврупо ва ИМА дар мақолаҳои Джонсона М. [27], Самуэльсона П. [66], Смит А. Б.А [14], Уиллера А.Х. [69] баён гардидааст.

Дар байни корҳои олимони ватанӣ, ки ба таҳлили қонуниятҳо ва хусусиятҳои фаъолияти сармоягузори «сабз» бахшида шудаанд, аз ҷумла, таҳқиқоти муаллифони зеринро ҷудо намудан мумкин аст: Қудратов Р.Р. [35], Асроров И.А. [13], Пиризода Ҷ.С. [А-25], Комилов С.Ҷ. [38], Одинаев Ҳ.А. [51], Муҳаббатов Х.М. [46], Самандаров И.Ҳ. [58], Садриддинов М.И [А-14] ва дигар муаллифон.

Масъалаҳои ташкили бозори маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби муаллифони зерин баррасӣ шудаанд: Мадаминов А.А. [45], Бобочонов Д.Д. [16], Нурализода Э.Н. [47], Одинаев Ҳ.А. [51], Исайнов Ҳ.Р. [34], Саймуродов Л.Ҳ. [62], Раҳматов Х.Б. [56], дар

таҳқиқоти онҳо механизмҳои рушди кишоварзии аз ҷиҳати экологӣ устувор дар Тоҷикистон, ки ба истифодаи самаранок ва оқилонаи иқтисодии захираҳои табиӣ кишвар асос ёфтаанд, асоснок карда шудаанд.

Модели иқтисодӣ ва омории омилҳои асосии рушди кишоварзии органикӣ дар минтақаҳои кӯхистони Тоҷикистон аз ҷониби Вазирова А.К. [21] мавриди таҳлил қарор дода шудааст. Имкониятҳои гузариши Ҷумҳурии Тоҷикистон ба иқтисоди «сабз» аз ҷониби муаллифони Муҳаббатов Х.М., Кимсанов У.О. [46] ва дигар муаллифони баррасӣ шуданд.

Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо), мавзӯҳои илмӣ. Натиҷаҳои таҳқиқоти гузаронидашуда ба мақсаду вазифаҳои Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030, Консепсияи таъсис ва рушди кластерҳои агросаноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040, Консепсияи истифодаи замин дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, Консепсия оид ба истифодаи оқилона ва ҳифзи захираҳои об дар Тоҷикистон, Барномаи ислоҳоти соҳаи оби Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016–2025, Барномаи рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2025, Барномаи бехатарии озуқаворӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026–2030, Барномаи рушди низоми агроозуқаворӣ ва кишоварзии устувор барои давраи то соли 2030 ва Барномаи миёнамуҳлати рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026–2030 мувофиқат мекунанд. Диссертатсия мутобиқи нақшаи корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ иҷро гардида, бо фаъолияти шӯъбаи омӯзиши равандҳои инноватсионӣ дар маҷмааи агросаноатии Институти иқтисодӣ ва таҳлили системавии рушди кишоварзии Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон робитаи мустақим дорад ва дар ҷаласаи муштараки шӯъбаҳои институт муҳокима шудааст.

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ

Дар марҳалаи муосири рушди иқтисоди миллий, кишоварзӣ дар ташаккули маҷмуи маҳсулоти дохилӣ саҳми назаррас дорад. Ҳамасола ҳиссаи он дар маҷмуи маҳсулоти дохилии ҷумҳурӣ зиёда аз 23 фоизро ташкил медиҳад. Бо назардошти ин, дар шароити гузариши Ҷумҳурии Тоҷикистон ба иқтисодиёти «сабз» истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ ва истеҳсоли маҳсулоти органикӣ ва аз ҷиҳати экологӣ тозаи кишоварзӣ ҳадафи асосӣ ба ҳисоб меравад. Таҳқиқот нишон дод, ки дар шароити муосир самти стратегияи рушди кишоварзӣ ба ташаккули соҳаи органикӣ ва аз ҷиҳати экологӣ бехатар дар заминаи рушди «сабз», мутобиқи Стратегияи рушди иқтисоди «сабз» дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023–2037, нигаронида шудааст. Яке аз шартҳои муҳимтарини рушди кишоварзӣ ҷалби сармоягузориҳои «сабз» ба рушди технологӣ бо мақсади таъмини амнияти озуқаворӣ кишвар мебошад.

Мақсади кори диссертационӣ – дар асосноккунии назариявӣ – методологии ҷалби сармоя ва самаранок истифода бурдани онҳо дар шароити иқтисоди “сабз” мебошад. Аз ҷумла, кори диссертационӣ таҳлили ҷолибияти инвеститсионии соҳаи кишоварзӣ дар минтақаҳо, асосноккунии самтҳои коҳиш додани хавҳо пешниҳод шудаанд.

Вазифаҳои таҳқиқот. Ноил шудан ба ҳадафи гузошташуда зарурати ҳалли маҷмӯи вазифаҳои илмӣ бо ҳам алоқамандро ба миён овард, ки инҳоро дар бар мегиранд:

- ба низом даровардани равишҳои назариявӣ-методологии таҳқиқи ҷаъолияти сармоягузорӣ дар соҳаи кишоварзӣ, аз он ҷумла муайян намудани мавҷӯми сармоягузорӣ дар шароити ташаккули иқтисодӣ “сабз”;

- коркарди равишҳои методологӣ оид ба баҳодиҳии ҷолибияти сармоягузори соҳаи кишоварзӣ, асосноккунии самтҳои асосии рушди сабзи соҳа ва ҷоннок намудани механизмҳои дастгирии давлатии соҳа ва хариди давлатӣ;

- таҳлили хориҷии амалинамоии сармоягузори “сабз”, муайян намудани имкониятҳои истифодаи он дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон ва муайян намудани хусусиятҳои ташаккули воситаҳои сармоягузорӣ дар соҳаи кишоварзӣ;

- гузаронидани баҳодиҳии комплекси омилҳои боздорандаи сармоягузори соҳаи кишоварзӣ, аз он ҷумла муайян намудани самтҳои баланд бардоштани самаранокӣ истифодабарии замин об, материалӣ, моддӣ-техникӣ ва молиявӣ;

- таҳлили таъсири ҷараёни сармоягузорӣ дар шароити иқтисодӣ “сабз”, аз он ҷумла шароити ташкилӣ-иқтисодӣ;

- асоснок намудани ҷорабиниҳо оид ба ҷалби сармоягузориҳо бо назардошти хавфҳо дар шароити нави сабз;

- коркарди ҷорабиниҳо дар асоси тамоюлҳои ҳазира, омилҳои рушди соҳаи кишоварзии органикӣ;

- муайян намудани механизмҳои интитутионалии дастгирии давлатии рушди иқтисодӣ “сабз”, коркарди дурнамои рушди соҳаи кишоварзӣ барои оянда дар шароити нав.

Объекти таҳқиқот - равандҳои рушди сармоягузори соҳаи кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити ташаккули иқтисодиёти «сабз».

Мавзӯи таҳқиқот — низоми муносибатҳои сармоягузорӣ дар соҳаи кишоварзӣ ва нақши давлат дар шароити ташаккул ва рушди кишоварзӣ мебошад.

Фарзияи таҳқиқот аз асоснок намудани рушди соҳаи кишоварзӣ дар шароити муносири «сабз» бо назардошти таъмини иҷрои нишондиҳандаҳо (идоракунии аз ҷиҳати илмӣ асоснок, ҷолибияти сармоягузорӣ, истифодаи самаранокӣ сармоягузориҳо, ҷорӣ намудани

технологияҳои пешрафтаи сарфакунада, рушди истеҳсолоти органикӣ) бо мақсади таъмини рушди минбаъдаи устувор иборат мебошад.

Асосҳои назариявии таҳқиқот аз асоснок намудани назарияи рушди раванди ҷалби сармоягузориҳои «сабз», таҳияи механизмҳои ташкилию иқтисодӣ, инчунин муайян намудани нақши давлат ва сиёсати давлатӣ дар шароити рушди устувори «сабз» иборат мебошад.

Асосҳои методологии таҳқиқот. Асоси онро принципҳои рушди кишоварзӣ дар шароити иқтисодиёти «сабз» ташкил медиҳанд. Барои ноил шудан ба ҳадафҳои мазкур дар диссертатсия усулҳои таҳлили мантиқӣ ва сохторӣ, усулҳои эконометрикӣ, инчунин усулҳои умумиэътирофшуда истифода шудаанд.

Заминаи иттилоотии таҳқиқотро Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, стратегияҳо ва барномаҳои давлатии рушди иқтимоию иқтисодӣ, маводи расмӣ Агентии омили назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Бонки миллии Тоҷикистон, Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон, инчунин маводи таҳлилии ташкилотҳои байналмилалӣ ва интишороти илмӣ муҳаққиқони ватанию хориҷӣ оид ба масъалаҳои рушди сармоягузории бахши аграрӣ ва ташаккули иқтисодиёти «сабз» ташкил додаанд.

Базаи таҳқиқот. Диссертатсия дар шӯбаи «Иқтисодиёти бисёрсохторӣ»-и Институти иқтисодиёт ва таҳқиқоти системавии рушди кишоварзии Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон дар солҳои 2021-2026 иҷро шудааст.

Навгонии илмӣ таҳқиқот аз рушди назария ва методологияи ҷалб ва истифодаи самараноки сармоягузориҳо дар шароити гузариш ба иқтисодиёти «сабз» иборат мебошад.

Натиҷаҳои зерин навоариҳои илмӣ таҳқиқоти диссертатсиониро ташкил медиҳад:

- назарияи рушди иқтисодӣ “сабз” бо назардошти ҷудо намудани ду самти ташаккул: моддӣ-технологӣ, ки ба ҷорӣ намудани технологияҳои экологӣ беҳатар ва низоми трансформатсионӣ бо назардошти экологикунории комплекси фаъолияти истеҳсолӣ. Муносибати пешниҳодшуда назарияҳои илмӣ механизмҳои батанзимдарории давлатии соҳаи кишоварзӣ дар марҳилаҳои гуногуни дигаргунсозии экологӣ, асоснок шудаанд;

- коркарди методологӣ оид ба баҳодиҳии комплекси ҷолибияти сармоягузории соҳаи кишоварзӣ бо хусусиятҳои фарқкунандаи интегратсияи нишондиҳандаҳои потенсиалӣ сармоягузории давлатӣ, ва коркарди дурнамои рушди соҳа, ки қарорҳои стратегиро дар шароити ташаккули иқтисодӣ “сабз” асоснок менамояд;

- маҳдудияти институтсионалӣ ва ташкилӣ-иқтисодии боздошти рушди соҳаи органикии кишоварзӣ, ва асоснок шуда истифодаи таҷрибаи хориҷии механизмҳои сармоягузории сабз дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки шакли асосҳои меъёрӣ-ҳуқуқии танзим, рушди стандартизатсия ва зиёд намудани потенциали содиротии маҳсулоти органикиро афзоиши медиҳанд;

- типологияи минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо назардошти ҷобияти сектори аграрӣ, дар асоси баҳодиҳии комплекси потенциали моддӣ, сатҳи рушди иқтисодӣ ва ғайроҳои сармоягузории минтақаҳо коркард шудаанд. Гурӯҳбандии коркардшуда асоси вақеӣ барои истифодаи механизмҳои дифференсиалии дастгирии давлатии ташаккули стратегияҳои сармоягузории минтақавиро ташкил медиҳад.

- модели ташкилӣ-иқтисодии тақриристеҳсоли молиявии сармоягузории соҳаи кишоварзӣ, бо назардошти хусусиятҳои минтақавии потенциали сармоягузорӣ, сохтори манбаҳои маблағгузорӣ, муҳимияти технологияи азнавсозии истеҳсолот ва механизмҳои ҳавасмандгардонии давлатии ғайрияти сармоягузорӣ дар шароити иқтисодӣ “сабз” асоснок шудаанд;

- аз ҷиҳати илмӣ самтҳои асосии системаи маблағгузории сабз дар асосии бунёди низоми ҳозиразамони инфрасохторӣ, рушди бозори содироткунандаи маҳсулоти органикӣ, ҷорӣ намудани низоми илмӣ сертификатсия ва дигаргунсозии институтсионалии соҳаи кишоварзӣ, пешниҳод шудаанд;

- қонуниятҳои асосии талабот бо маҳсулоти органикии кишоварзӣ бо назардошти хусусиятҳои табиӣ-иқлимӣ минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян шуда мундариҷаи категорияи масъулияти талаботи истеъмолкунанда ба бозори маҳсулоти органикӣ исбот шудаанд.

- самтҳои асосии мукамалгардонии ғайрияти сармоягузорӣ дар соҳаи кишоварзии мамлакат (дастгирии давлатӣ, амалигардонии барномаҳои мақсаднок, мукамалгардонии механизми хоҷагидорӣ) дар асоси муайян намудани дурнамои соҳа дар шароити иқтисоди “сабз”, пешниҳод шудаанд.

Нуктаҳои асосии таҳқиқот, ки ба ҳимоя пешниҳод мешаванд:

- асоснокунии назариявии ғайрияти сармоягузорӣ ва коркарди характеристикаи сохтории рушди устувории соҳаи кишоварзии ҷумҳурӣ;

- исбот ва пешниҳоди ҷамбаҳои методологияи рушди соҳаи кишоварзии органикӣ, муайян намудани омилҳои асосии ба он таъсиркунанда дар шароити сабз;

- исботи самтҳои сармоягузории сабз (дигаргунсозии институтсионалӣ, дастгирии давлатӣ, рушди соҳаи органикӣ) ва коркарди назари муаллиф оид ба сармоягузорӣ бо назардошти таҷрибаи хориҷӣ;

- коркард ва асосноккунии оптималии сохтории ҷалб ва истифодаи самаранокии сармоя бо назардошти потенциали минтақавӣ дар шароити нав;

- муайян намудани самтҳои асосии маблағгузориҳои сабз бо назардошти ҳолибият ва ҳавфи соҳаи кишоварзии ҷумҳурӣ;
- асосноккунии илмӣ ва коркарди харитаи роҳ оид ба ҷалби сармоягузориҳо дар шароити рушди иқтисоди “сабз”, бо назардошти баланд бардоштан ва мукамалгардонии инфрасохтори минтақавӣ;
- пешниҳоди асосҳои институтсионалии рушди соҳаи кишоварзии органикӣ, мукамалгардонии сохтори ташкилӣ-иқтисодӣ дар шароити рушди сабз;
- пешниҳоди чорабиниҳои амалӣ оид ба баланд бардоштани ҳолибияти сармоягузориҳои минтақаҳо, ҷорӣ намудани сармоягузориҳои сабз дар шароити рушди устувор.

Асосҳои назариявӣ ва методологии таҳқиқотро таҳқиқоти олимон, маводи матбуоти даврӣ, инчунин маводи конференсияҳои минтақавӣ, ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ оид ба ҷалби сармоягузориҳои «сабз» ва ташаккули кишоварзии устувори ҷумҳурӣ ташкил медиҳанд.

Дарачаи эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот бо дурустӣ ва эътимоднокии манбаъҳои иттилоотии истифодашуда, инчунин асоснокии илмӣ ҳулосаҳо ва пешниҳодҳо оид ба рушди кишоварзии «сабз» дар ҷумҳурӣ муайян карда мешавад.

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. **Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ.** Навгониҳо ва натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ ба бандҳои зерини шиносномаи ихтисоси Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи ихтисоси **5.2. – Иқтисодиёт (5.2.15. - Иқтисодиёти сабз ва истифодаи захираҳои табиӣ)** мувофиқат мекунад: **банди 1.4. кишоварзӣ ва экология:** 1.4.1. - ҷанбаҳои назариявӣ методологӣ ва амалии татбиқи иқтисодиёти «сабз» ва истифодаи захираҳои табиӣ дар кишоварзӣ ва экология; 1.4.2. - назарияи муносибатҳои аграрӣ, аз ҷумла муносибатҳои замин ва об, рушди шаклҳои моликият дар кишоварзӣ ва дигар соҳаҳои КАС дар шароити гузариш ба низоми иқтисодиёти «сабз» ва истифодаи захираҳои табиӣ; 1.4.3. - рушди маҷмааи агросаноросаноатӣ ва шаклҳои минтақавии моликият дар кишоварзӣ ва экология дар шароити гузариш ба низоми иқтисодиёти «сабз» ва истифодаи захираҳои табиӣ; 1.4.5. - мушкilot ва монеаҳои рушди кишоварзӣ дар шароити гузариш ба низоми иқтисодиёти «сабз» ва истифодаи захираҳои табиӣ; 1.4.15. - фаъолияти иқтисодии корхонаҳо (хоҷагиҳо) дар соҳаи кишоварзӣ дар шароити гузариш ба иқтисодиёти «сабз» ва истифодаи захираҳои табиӣ; **банди 1.7. Сармоягузориҳои «сабз» ва маблағгузорӣ:** 1.7.1. - гузаронидани ислоҳоти институтсионалӣ барои ҷалби фондҳои «сабз», институтсионаликунонии маблағгузориҳои «сабз», инчунин иштирок дар бозори ҷаҳонии вомбаргҳои «сабз» ва маблағгузориҳои «сабз»; 1.7.8. - иштироки бонкҳои Тоҷикистон дар бозорҳои сармоягузориҳои «сабз», таҳияи лоиҳаҳои давлатии

сармоягузорӣ дар соҳаи иқтисодиёти «сабз» ва пешниҳоди онҳо ба институтҳои байналмилалӣ молиявӣ ва шарикони тиҷоратӣ.

Саҳми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот. Ҳангоми таҳия ва асосноккунии илмӣ мақсаду вазифаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ коркардҳои назариявӣ методологии муаллиф оид ба механизмҳои танзими давлатии ҷалби сармоягузориҳои «сабз» барои рушди кишоварзии органикӣ дар шароити рушди иқтисодиёти «сабз» истифода шудаанд.

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Натиҷаҳои асосии таҳқиқоти илмӣ назариявӣ амалӣ дар фаъолияти амалии Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон ҳангоми татбиқи сиёсати давлатӣ оид ба гузариш ба иқтисодиёти «сабз» истифода шудаанд.

Интишорот аз рӯи мавзӯи диссертатсия. Аз рӯи мавзӯи диссертатсия 44 мақолаи илмӣ бо ҳаҷми умумии 10,75 ҷузъи ҷопии матни мошиннависӣ ба нашр расидааст, аз ҷумла 22 мақолаи илмӣ бо ҳаҷми умумии ҷузъҳои ҷопӣ дар маҷаллаҳои тавсиянамудаи Комиссияи олии аттестатсионӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ғайра нашр шудаанд.

Соҳтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, панҷ боб, хулоса ва рӯйхати адабиёт, ки 303 номгӯйро дар бар мегирад, иборат мебошад. Кор дар 416 саҳифаи матни асосӣ баён гардида, 28 ҷадвал, 24 расм, 23 диаграмма ва 12 замиро дар бар мегирад.

ҚИСМИ АСОСИИ ТАҲҚИҚОТ

Дар муқаддима мубраиҳои мавзӯи таҳқиқот асоснок гардида, дараҷаи таҳқиқи илмӣ он таҳлил карда шудааст, мақсад, вазифаҳо, объект ва мавзӯи таҳқиқот муайян шудаанд, асосҳои назариявӣ методологии кор шарҳ дода шуда, усулҳои истифодашудаи таҳқиқот тавсиф гардидаанд. Ҳамчунин, навгонии илмӣ, нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда ва натиҷаҳои тасвиби натиҷаҳои илмӣ бадастомада пешниҳод шудаанд.

Нуктаи якум ба ҳимоя пешниҳодшаванда аз асоснок намудани равиши назариявӣ оид ба рушди фаъолияти сармоягузориҳои «сабз» ва таҳияи хусусиятҳои сохтори рушди устувори кишоварзии ҷумҳурий иборат мебошад.

Таъмини бехатарии озуқаворӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон ва рушди устувори иқтимоӣ иқтисодии минтақаҳои он ташаккули концепсияи муосири рушди соҳаи кишоварзиро ба таври объективӣ тақозо менамояд.

Дар ҷунин шароит баланд бардоштани самаранокии идоракунӣ давлатии равандҳои сармоягузорӣ бояд на танҳо ба дарки моҳияти иқтисодии сармоягузориҳо ва хусусиятҳои амалишавии онҳо, балки ба

ташаккули аз ҷиҳати илмӣ асосноки ҷолибияти сармоягузори минтақаҳои дорои иқтисодӣ баланди агросаноатӣ низ асос ёбад.

Таҳқиқоти гузаронидашуда нишон медиҳад, ки дар назарияи муносири иқтисодӣ ва амалияи идоракунии давлатӣ то ҳол ба масъалаҳои ташаккули ҷолибияти сармоягузори соҳаи кишоварзӣ ва механизмҳои танзими давлатии он таваҷҷуҳи кофӣ зоҳир карда намешавад.

Таҳлили сарчашмаҳои илмӣ нишон медиҳад, ки категорияи «сармоягузорӣ» тафсири ягонаи аз ҷониби умум қабулшударо надорад ва намоёндагони мактабҳои гуногуни иқтисодӣ онро аз мавқеҳои мухталифи методологӣ баррасӣ менамоянд.

Аз ҷиҳати макроиқтисодӣ сармоягузорӣ ҳамчун қисми маҷмуи маҳсулоти дохилӣ тавсиф карда мешавад, ки барои истеъмоли ҷорӣ истифода нагардида, ба афзоиши ҳаҷми сармояи таъминкунандаи рушди минбаъдаи иқтисодӣ равона шудааст.

Ҷолибияти сармоягузорӣ яке аз хусусиятҳои калидии фазои сармоягузорӣ мебошад, аммо категорияҳои мазкур ба ҳам айнӣ надоранд.

Агар фазои сармоягузорӣ маҷмӯи шароити объективии амалӣ намудани фаъолияти сармоягузори дар ҳудуди муайян инъикос намояд, пас ҷолибияти сармоягузорӣ баҳодиҳии объекти мушаххаси сармоягузори аз мавқеи сармоягузори эҳтимоли ифода мекунад. Дар ин робита сатҳи ҷолибияти сармоягузорӣ бо ҳадафҳои сармоягузорӣ, меъёрҳои интихоб ва имкониятҳои захиравии субъектҳои сармоягузорӣ муайян мегардад, дар ҳоле ки фазои сармоягузорӣ хусусияти нисбатан устувори муҳити берунии сармоягузори ифода менамояд.

Ҳар як минтақаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва зерсоҳаи аграрие, ки дар ҳудуди он фаъолият менамояд, дорои хусусиятҳои хоси табиӣ иқтисодӣ, захиравӣ ва ташкилӣ мебошад. Ҳамзамон, мавҷудияти қонуниятҳои умумии рушди истеҳсолоти агросаноатӣ имкон медиҳад, ки таҳлили муқоисавии онҳо гузаронида шуда, сатҳи ҷолибияти сармоягузори ҳудудҳои алоҳида арзёбӣ гардад.

Олими ватанӣ ва мутахассиси ин соҳа Б.Г. Сафаров таъкид менамояд, ки «...Воридшавии сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ ва ҷойгиркунии истеҳсолот дар асоси экстенсивӣ метавонистанд ба диверсификатсияи истеҳсолоти дохилӣ ва минбаъд ба диверсификатсияи содирот мусоидат намоёнд. Дар ин сурат вазъи макроиқтисодӣ нисбат ба як қатор истеҳсолот камтар ҳассос мегардад» [63, с. 89].

Ҳангоми қабули қарорҳои сармоягузорӣ сармоягузори эҳтимоли на танҳо самаранокии иқтисодии лоиҳаҳои мушаххас, балки маҷмӯи ҳавфҳои макроиқтисодӣ, институтсионалӣ ва сиёсиро низ ба назар мегиранд. Дар шароити муҳити ноустувори иқтисодӣ ҳатто лоиҳаҳои сармоягузори сердаромад метавонанд ҷолибияти худро аз даст диҳанд, ки ин воридшавии сармоягузориҳо, пеш аз ҳама сармоягузориҳои хориҷиро, ба таври назаррас маҳдуд менамояд.

Ба андешаи муаллиф, «...Рушди иқтисодӣ дар соҳаи аграрӣ бевосита ба қобилияти соҳа ҷиҳати таҷдиди сармоя аз ҳисоби ҷараёни устувори сармоягузорӣ таъя мекунад. Дар шароити бозор рафтори сармоягузор бо интизориҳои даромадноки ва афзоиши арзиши дороиҳо муайян мегардад, ки ин аксаран сармояи хусусиро ба самтҳои дорои даромаднокии бештар равона намуда, кишоварзиро дар ҳошияи ҷараёнҳои молиявӣ қарор медиҳад» [А-4, с. 30].

Ба андешаи мо, фаъолияти сармоягузорӣ яке аз омилҳои муайянкунандаи рушди устувори маҷмааи агросаноатии минтақаҳо ба ҳисоб меравад. Баланд бардоштани суръати рушди иҷтимоию иқтисодии минтақаҳо аз бисёр ҷиҳат ба ташаккули муҳити мусоиди сармоягузорӣ ва идоракунии самараноки ҷолибияти сармоягузорӣ вобаста мебошад.

Аз ин рӯ, рушди минбаъдаи равишҳои назариявӣ методологӣ ва механизмҳои амалии баланд бардоштани ҷолибияти сармоягузори соҳаи кишоварзӣ дар марҳалаи муосир барои Ҷумҳурии Тоҷикистон аҳаммияти махсус пайдо менамояд.

Муаллифи рус таъкид менамояд, ки «...соҳаи сармоягузорӣ ҳамеша мураккаб буда, яке аз омилҳои муайянкунандаи фароҳам овардани заминаи моддии фаъолияти ҳаётии одамон ва дар маҷмӯъ иқтисодиёти ҳар як давлат ба ҳисоб меравад. Аз ин рӯ, суръати баланд ва ҳаҷми назарраси андӯшти сармоя шартӣ зарурии фаъолияти муваффақона ва рушди тамоми бахшҳои иқтисодиёт, махсусан КАС, мебошанд» [49, с. 91].

Ташаккул ва рушди муносибатҳои бозорӣ бо дигаргуншавии мазмуни фаъолияти сармоягузорӣ, тағйир ёфтани шаклҳои амалисозии сармоягузориҳо, инчунин тақмили равишҳои методии арзёбии самаранокии лоиҳаҳои сармоягузорӣ ва муайян намудани меъёрҳои интиҳоби онҳо ҳамроҳ мегарданд. Дар чунин шароит фаъолияти сармоягузорӣ хусусияти нисбатан мураккаб ва динамикӣ пайдо намуда, мутобиқшавии доимиро ба шароити тағйирёбандаи иқтисодӣ тақозо менамояд.

Макконнел Р. ва Л. Брюк сармоягузориҳо ҳамчун «...хароҷот барои истеҳсол ва андӯшти воситаҳои истеҳсолот ва афзоиши захираҳои моддӣ» маънидод менамоянд [43, с. 12].

Равандҳои муосири сармоягузорӣ дар шароити номуайянии баланди муҳити беруна амалӣ мегарданд, ки ин таъсири хавфҳои сармоягузориҳо ба натиҷаҳои қарорҳои қабулшаванда ба таври объективӣ зиёд менамояд.

Ба андешаи олими рус., тамоми муносибатҳои вобаста ба ҷалби сармоягузорӣ дар сатҳи объектҳо амалӣ мегарданд. Ӯ ҷолибияти сармоягузориҳо «...категорияи мустақили иқтисодие мешуморад, ки онро даромадноки, қурби саҳмияҳо, сатҳи дивидендҳои пардохтшаванда ва устувории вазъи молиявии корхонаҳо тавсиф менамоянд» [49, с. 44].

Дар баробари ин, дар адабиёти илмӣ таснифи ҷолибияти сармоягузорӣ аз рӯйи сатҳҳои низоми иқтисодӣ васеъ истифода мешавад, ки баррасии онро дар сатҳҳои макроиқтисодӣ ва микроиқтисодӣ пешбинӣ менамояд.

Профессор Содиков М.С., олими ватанӣ, таъкид менамояд, ки «...барои гузариш ба модели дигари рушди иқтисодӣ, яъне ба иқтисодиёти индустриалию аграрӣ, ҷалби сармоягузориҳои хориҷӣ шартӣ муҳими татбиқи ҳадафҳои стратегӣ мебошад» [61, с. 3].

Ҷолибияти сармоягузории минтақа категорияи маҷмуии иқтисодие мебошад, ки маҷмӯи шароитҳои муайянкунандаи мақсаднокии гузоштани сармояро ба ҳудуди мушаххас инъикос менамояд. Сарфи назар аз мавҷудияти таҳқиқоти зиёди олимони ватанию хориҷӣ оид ба масъалаи мазкур, то ҳол равиши ягонаи илмӣ барои муайян намудани моҳият, мазмун ва сохтори ин категория ташаккул наёфтааст.

Дар робита ба ин, идоракунии самараноки давраи сармоягузорӣ, сари вақт муайян намудани омилҳои хавф ва истифодаи усулҳои муосири идоракунии фаъолияти сармоягузорӣ, ки ба баланд гардидани натиҷанокии он мусоидат мекунанд, аҳаммияти махсус пайдо менамоянд.

Ҷолибияти мутлақ ва муқоисавии сармоягузорию аз ҳам фарқ намудан зарур аст. Дар ҳолати аввал арзёбӣ нисбат ба объекти алоҳидаи сармоягузорӣ анҷом дода мешавад, дар ҳоле ки ҷолибияти муқоисавии сармоягузорӣ тавассути муқоисаи якчанд объекти алтернативии гузоштани сармоя муайян мегардад (ҷадвали 1.).

Дар шароити ҳозира самаранокии фаъолияти сармоягузорӣ на танҳо бо муайян намудани ҳаҷми капитали ҷалбшуда вале ба сохтори манбаҳои маблағгузорӣ, нархи манбаҳои қарзӣ, сатҳи эҳтимоли ва даромади банақшагирифтаи лоиҳаҳо муайян мешавад.

Ба андешаи академик Пириев Ҷ. С., «...Ба ибораи дигар, ин унсури маҷмӯи хароҷотест, ки бо навсозии воситаҳои истеҳсолот, рушди инфрасохтори истеҳсолию иҷтимоӣ, афзоиши захираҳои молӣ ва ғайра алоқаманд мебошад. Дар микроиқтисод, аз ҷумла дар доираи назарияи истеҳсолот, сармоягузорӣ ҳамчун раванди ташаккули сармояи нав муайян карда мешавад, ки ба такрористеҳсоли васеи воситаҳои асосӣ ва афзун намудани сармояи инсонӣ равона мегардад» [А-25, с. 24].

Мавҷудияти равишҳои гуногуни илмӣ ба муайян намудани ҷолибияти сармоягузорӣ, инчунин гуногунии объектҳо ва ҳадафҳои фаъолияти сармоягузорӣ зарурати дақиқ намудани аломатҳои таснифотӣ ва рушди минбаъдаи равишҳои назариявиро ба низоммандсозии категорияи мазкур ба миён меоранд.

Ҳамин тариқ, Ушачёв И.Г. қайд менамояд, ки «...Ба маънои васеъ сармоягузорӣ маблағроеро ифода менамояд, ки ба объектҳои фаъолияти соҳибкорӣ ва ғайрисоҳибкорӣ бо мақсади ба даст овардани самараи муайян дар оянда, дар шароити номуайянии ва хавф гузошта мешаванд.

Ба маънои маҳдуд маблағҳоеро, ки ба такрористеҳсол ё афзоиши сармоя бо мақсади ба даст овардани фоида дар оянда равона карда мешаванд, сармоягузорӣ ҳисобидан мумкин аст» [68, с. 68].

Ҷадвали 1. – Ақидаи муаллифони онд ба самаранокии иқтисодии истеҳсолоти соҳаи кишоварзӣ дар шароити гузариш ба иқтисоди “сабз”

Олимон		Нуқтаи назари муаллифони
Олимони рус		
Сухарев О.С.		Ба қатори объектҳои фаъолияти сармоягузорӣ пасандозҳои пулиро дохил намудан мумкин аст. «...Субъектҳои фаъолияти сармоягузорӣ дар соҳаи сармоягузорӣ фаъолият менамоянд, ки дар он сармоягузориҳо дар амал татбиқ карда мешаванд. Онҳо метавонанд маблағҳоро барои анҷом додани сармоягузориҳои муштарак муттаҳид намоянд» [59, с. 66].
Клученович В.И.		Фаъолияти сармоягузориҳо, ки тавассути пардохтҳо муайян карда мешавад, ҳамчун қараёни пардохтҳо ва хароҷот баррасӣ мегардад. «...Ҳангоми тавсифи мафҳуми «Фаъолияти сармоягузорӣ», ки тавассути молу мулк муайян карда мешавад, тавозуни корхона нуқтаи ибтидоӣ ба ҳисоб меравад. Мувофиқи ин, сармоягузорӣ ҳамчун раванди табдил додани сармоя (асосан сармояи пулӣ) ба молу мулк ба таркиби дороиҳои корхона дохилшаванда муайян ва баррасӣ карда мешавад» [39, с. 12].
Олимони хориҷӣ		
Уиллер А.Х.		«...Дар баробари ин, сиёсати нави давлатии сармоя-гузорӣ дар бахши аграрӣ бояд на танҳо ба ноил шудан ба ҳадафи аз ҷиҳати стратегӣ муҳим — таъмини аҳолии кишвар бо маводи озуқавории босифат, дастрас ва истеҳсоли ватанӣ равона гардад, балки манфиатҳои сармоягузoronро низ ба назар гирифта, барои афзоиши арзиши сармояи гузашташуда шароит фароҳам оварад» [69, с. 6].
Маркс К.		«...Масъалаи такрористеҳсоли сармоя, манбаъҳои ташаккули сармоягузориҳо ва шартҳои ҷалби онҳо ба иқтисодиёт ба таври васеъ таҳқиқ карда мешавад. Дар рушди назарияи такрористеҳсол саҳми назаррас гузашта шудааст. Дар робита ба муносибатҳои бозорӣ — заминаи назариявӣ ва методологии онҳо» [40, с. 555].
Олимони тоҷик		
Пириев Ҷ.С.		«...Гузариши босуръати иқтисодиёти Тоҷикистон ба муносибатҳои бозорӣ ва даст кашидани давлат аз танзими раванди сармоягузорӣ, инчунин коҳиш ёфтани ҳаҷми маблағгузориҳои давлатӣ, ки бо он алоқаманд буд, боис гардидани, ки кишоварзӣ бо давраи тӯлонии истеҳсолӣ, хавфҳои баланд ва даромаднокии пастӣ худ барои мустақилона ҷалб намудани сармоя дар ҳаҷми зарурӣ қодир набояд» [А-25, с. 22].
Қудратов Р.Р.		«...Ҳангоми сармоягузорӣ омилҳои, ба монанди сармояи ибтидоии номиналӣ ва муҳлати гузаштани маблағ ба раванди сармоягузориҳои мустақим, бояд ба назар гирифта шаванд» [35, с. 35].
Саймуродов Л.Ҳ.		«...Меъёрҳои асосии таъмини самаранокии ҷамъиятӣ бояд хусусиятҳои ҳоси соҳаи кишоварзиро ба назар гиранд» [62, с. 11].
Садриддинов М.И.		«...Самаранокӣ дар шакли умумӣ аз ҷиҳати миқдорӣ тавассути даромади миллӣ ифода меёбад, ки он хароҷоти ҷамъиятиро инъикос менамояд» [А-14, с. 430].
Ақидаи муаллиф		
Қудратзода Ф.Р.		Барои рушди муваффақонаи ҳар як соҳаи иқтисодиёт такрористеҳсоли саривақтии сармоя тавассути сармоягузориҳои «сабз» зарур мебошад. Фаъолияти сармоягузорӣ омили рушди устувори иқтисодӣ ва воситаи истеҳсоли маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза ба ҳисоб рафта, барои баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии аҳоли замина фароҳам меорад.

Сарчашма: гурӯҳбандии муаллиф.

Самаранокии сиёсати давлатии сармоягузорӣ бо қобилияти фароҳам овардани муҳити мусоид барои гузоштани сармоя аз ҷониби тамоми субъектҳои хоҷагидорӣ, аз ҷумла сармоягузорони хориҷӣ, муайян карда мешавад, ки ин яке аз омилҳои асосии рушди устувори иқтисодӣ миқдори милли ба ҳисоб меравад.

Аз ҷумла, олими рус қайд менамояд, ки «...Ҷолибияти сармоягузори минтақа бо он қайд карда мешавад, ки фазои сармоягузорӣ аз бисёр ҷиҳат афзалиятҳои сармоягузориро нисбат ба пешбурди фаъолияти сармоягузорӣ дар ин ё он давлат муайян менамояд, нишондиҳандаҳое, ки фазои сармоягузори тавсиф мекунанд, сатҳи вазъиятро аз мавқеи мусоид будан нисбат ба ин ё он объекти сармоягузорӣ дар робита ба сармоягузориҳое, ки метавонанд амалӣ карда шаванд, инъикос менамоянд» [49, с. 125].

Баланд бардоштани сатҳи ҳосилхезии заминҳо, истифодаи самараноки захираҳои обӣ ва дигар захираҳо дар шароити рушди сабз вазифаи асосии истеҳсолоти кишоварзӣ ба ҳисоб меравад, ки ин кишоварзиро аз соҳаҳои истихроҷии иқтисодӣ ба таври кулӣ фарқ мекунонад. Маҳз аз ҳамин сабаб қисми зиёди сармоягузориҳо дар соҳаи аграрӣ ба дорониҳои воқеие рост меояд, ки рушди устувори дарозмуддати соҳаро таъмин менамоянд.

«...Бухронҳои сершумори иқтисодӣ, ки дар даҳ соли аввали асри XXI ба амал омаданд, нишон доданд, ки дар тафаккури неоклассикии иқтисодӣ, ки зиёда аз дусад сол рушд мекард, камбудии ҷиддӣ мавҷуданд. Ин мушкилот дар фаъолияти механизми бозорӣ олимони водор менамоянд, ки моделҳои нави рушди иқтисодиро ҷустуҷӯ намуда, равишҳои анъанавиро ба рушди иқтисодӣ бознигарӣ кунанд» [38, с. 556].


Амалисозии самтҳои зикршуда ҳамчун шартҳои зарурии ноил шудан ба рушди устувори дарозмуддат ва истифодаи нисбатан оқилонаи иқтисодии табиӣ захиравӣ баррасӣ мегардад.

«...Асосҳои ташаккули концепсияи иқтисодӣ сабз дар доираи концепсияи рушди устувор ҳанӯз дар охири солҳои 80-уми асри гузашта гузошта шуда буданд. Таърифи зиёди рушди устувор мавҷуданд, аммо таърифи аз ҳама паҳншуда ва аз ҷониби умум қабулгардида таърифест, ки соли 1987 аз ҷониби комиссияи СММ пешниҳод шудааст: «Рушди устувор» — ин рушдест, ки ниёзҳои насли муосирро таъмин намуда, эҳтиёҷоти ҳаётии насли оянда ро хатар намегузорад» [64, с. 11].

Дар адабиёти илмӣ муосир ва амалияи байналмилалӣ мафҳумҳои «иқтисодӣ сабз», «рушди сабз» ва «рушди камкарбон» бештар паҳн гардидаанд. Сарфи назар аз наздик будани мазмунҳои онҳо, ҳар яке самтҳои гуногуни дигаргунсозии экологии иқтисодиётро инъикос менамояд.

Ҳамин тариқ, концепсияҳои иқтисодӣ «сабз», рушди «сабз» ва рушди камкарбон низомии ягонаи ҳамдигарро мукамалкунанда ро ташкил медиҳанд, ки равишҳои муосирро ба таъмини рушди устувори

иҷтимоию иқтисодӣ инъикос менамояд. Алоқамандии байни онҳо ба таври нақшавӣ дар расми 1 нишон дода шудааст.



Расми 1. – Элементҳои иқтисоди “сабз” дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Сарчашма: аз ҳисоби муаллиф [А-1, с. 69].

Ҳангоми амалисозии модели «сабз»-и рушди иқтисодӣ ва ҳадафҳои он ба коҳиш додани карбонталабии иқтисодиёт ва таъсиси ҷойҳои кори муносири сермаҳсул диққати махсус дода мешавад.

Ҳамин тариқ, концепсияи иқтисодиёти «сабз» аз доираи сиёсати танҳо ҳифзи муҳити зист берун баромада, афзалиятҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва экологии рушдро муттаҳид менамояд.

Унсурҳои ҷудонопазiri концепсияи мазкур принципҳои масъулияти экологӣ, аз ҷумла механизми «ифлоскунанда пардохт мекунад» мебошанд, ки ҷуброни зарарро аз ҷониби шахсони ба муҳити зист таъсири манфӣ расонанда пешбинӣ менамояд.

Азбаски раванди сармоягузорӣ ва натиҷаи интизоршавандаи сармоягузорӣ (даромад) яқсон нестанд. Маҳз хусусияти ҳамкориҳои онҳо самаранокӣ фаъолияти сармоягузорӣ ва сатҳи ҷолибияти сармоягузориҳои ҳудудро муайян менамояд.

Асоси назариявӣ ва методологии таҳқиқотро асарҳои олимони ватанию хориҷӣ, ки ба масъалаҳои самаранокӣ маблағгузориҳои асосӣ ва фаъолияти сармоягузорӣ бахшида шудаанд, аз ҷумла корҳои [46], Нишитой А.С. [48], Ендовицкого Д.А. [31], Сухарёв О.С. [59] ташкил доданд.

Маблағгузориҳои сармоягузориҳои ҷумҳурӣ бо иштироки субъектҳои асосии муносибатҳои иқтисодӣ — давлат, бахши соҳибкорӣ ва кормандони кироӣ, ки ба баланд бардоштани самаранокӣ фаъолияти сармоягузорӣ ва ба даст овардани натиҷаи дахлдори иқтисодӣ манфиатдоранд, амалӣ карда мешавад.

Ҳадафи умумии муттаҳидкунандаи концепсияҳои мазкур таъмини устуворӣ дар тамоми соҳаҳои иқтисодиёти миллий ва рушди сабзу экологии он мебошад.

Кейс Ҷ.М. дар асари «...Назарияи умумии шуғл, ғоиз ва пул» қайд менамояд, ки «сармоягузорӣ ҳар гуна афзоиши арзиши молу мулки сармоявиро, новобаста аз он ки молу мулки мазкур аз сармояи асосӣ, гардон ё пардохтпазир иборат аст, дар бар мегирад» [36, с. 264].

Зери мафҳуми иқтисодиёти «сабз» модели рушди иқтисодие фаҳмида мешавад, ки дар он коҳиш додани хавфҳои экологӣ дар баробари баланд бардоштани сатҳи зиндагӣ вазифаи асосии иқтисодиёти «сабз» ба ҳисоб меравад.

Ба сифати объектҳои идоракунӣ соҳаҳо ва зерсоҳаҳои иқтисодиёти минтақавӣ, субъектҳои хоҷагидорӣ, инчунин лоиҳаҳои сармоягузорию баромад мекунам, ки амалисозии онҳо дурнамои рушди иҷтимоию иқтисодии ҳудудро муайян менамояд. Ҳамкориҳои субъектҳо ва объектҳо дар доираи муҳити ягонаи иқтисодӣ амалӣ мегардад, ки мазмун ва хусусиятҳои идоракунӣ ҷолибияти сармоягузорию минтақаро ташаккул медиҳад.

Ҷамъбасти равишҳои илмӣ мавҷуда имкон дод, ки сармоягузориҳо аз рӯи аломатҳои муҳимтарини таснифотӣ ба низом дароварда шаванд, ки натиҷаҳои он дар ҷадвали 2 пешниҳод гардидаанд.

Ҷадвали- 2. – Таснифоти сармоягузориҳо аз рӯи намудҳо

№	Намудҳои сармоягузорӣ	Ҳадафҳои сармоягузорӣ
1	Сармоягузориҳо барои баланд бардоштани истеҳсолот	Таъсиси шароитҳои барои коҳиш додани хароҷоти корхонаи кишоварзӣ аз ҳисоби иваз кардани таҷҳизоти ва омӯзиши кормандон.
2	Сармоягузориҳо барои васеъ намудани истеҳсолот	Васеъ намудани имкониятҳои истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ барои бозорҳои қаблан ташаккулёфта дар доираи истеҳсолоти мавҷудаи хоҷагӣ.
3	Сармоягузориҳо барои ташкили истеҳсолоти нав	Таъмини таъсиси шароит ва имкониятҳо дар хоҷагӣ барои ташкили истеҳсолоти комилан нав, ки ба хоҷагӣ имкон медиҳад маҳсулоти кишоварзии қаблан истеҳсолшударо парвариш кунад ё ба корхона имкон медиҳад, ки бо маҳсулоти истеҳсолшудаи кишоварзӣ ба бозорҳои он нав ворид шуданро кӯшиш намояд.
4	Сармоягузориҳо аз ҷиҳати қонеъ гардонидани талаботи мақомати давлатии идоракунӣ	Ин намуд сармоягузориҳо дар ҳолате заруру мегардад, ки корхонаҳои кишоварзӣ бо зарурати қонеъ гардонидани талаботи мақомот дар қисми стандартҳои экологӣ ва ё дигар шартҳои фаъолият, ки унсурҳои онҳоро танҳо аз ҳисоби такмил додани менеҷмент таъмин кардан имконпазир аст, рӯ ба рӯ мешавад.

Сарчамша: гурӯҳбандии муаллиф [А-1, с. 33].

Таснифи сармоягузориҳо барои баланд бардоштани самаранокӣ, васеъ намудани истеҳсолот, таъсиси ҷойҳои нав ва идоракунии давлатӣ дар шароити рушди сабз равиши дигарро талаб менамояд.

Тавре ки дар боло қайд гардид, гузоштани сармоягузориҳо ва сохтори онҳо аз омилҳои зиёд вобаста мебошанд. Дар баробари ин, сармоягузориҳо ба сармояи асосӣ маҷмӯи хароҷоти вобаста ба таъсис, харидорӣ, наwsозӣ ва такрористеҳсоли доройҳои дарозмуддати истеҳсолиро фаро мегиранд.

Профессор Пирзода Т. дар асарҳои илмӣ худ изҳор менамояд, ки «...Сармоягузорӣ — гузоштани дарозмуддати сармоя бо мақсади ба даст овардани фоида мебошад» [52, с. 572].

Принсипҳои масъулияти экологӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодӣ ба ҷузъи ҷудонопазири моделҳои муосири рушди сабз табдил ёфтаанд ва Созмони Милали Муттаҳид концепсияи иқтисодиёти «сабз»-ро ҳамчун яке аз самтҳои асосии амалисозии ҳадафҳои рушди устувор дар асри XXI баррасӣ менамояд.

«...Аввалин ёдоварии расмӣ дар бораи иқтисодиёти «сабз» дар заминаи ЮНЕП (Барномаи СММ оид ба муҳити зист) соли 2012, ҳангоми баргузории Рио+20 - Конфронси СММ оид ба рушди устувор ба амал омад. Дар доираи конфронси мазкур концепсияи иқтисодиёти «сабз» ҳамчун воситаи ноил шудан ба рушди устувор ва паст кардани сатҳи камбизоатӣ пешниҳод гардид. Дар рӯзномаи конфронс инчунин қатъномаи № 64/236 ҷой дошт ки, Маҷмаи Умумӣ чунин мавзӯҳоро, ба монанди иқтисодиёти «сабз» дар доираи рушди устувор, решакан намудани камбизоатӣ ва ҳудудҳои институтсионалии рушди устуворро ба он ворид намуд» [64, с. 8].



Расми 2. – Таснифоти соҳаҳои иқтисоди “сабз”

Сарчашма: гурӯҳбандии муаллиф [А-1, с. 63].

Концепсияи иқтисодиёти «сабз» ба таъмини рушди устувори иҷтимоӣю иқтисодӣ тавассути баланд бардоштани некуаҳволии аҳоли ва

ҳамзамон коҳиш додани хавфҳои экологӣ равона гардидааст. Афзоиши даромад ва сифати зиндагӣ дар модели мазкур аз ҳисоби васеъ намудани сармоягузориҳо ба технологияҳои каммасрафи энергия, сарфакунандаи захираҳо ва аз ҷиҳати экологӣ беҳатар таъмин карда мешавад.

Концепсияи мазкур рушди иқтисодиро ба ҳамбастагии устувори экологӣ, масъулияти иҷтимоӣ ва самаранокии иқтисодӣ равона менамояд. Дар ин робита ҷорӣ намудани технологияҳои аз ҷиҳати экологӣ беҳатар, гузариш ба моделҳои устувори истеҳсол ва истеъмол, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва баланд бардоштани сифати зиндагии аҳоли аҳаммияти афзалиятнок пайдо менамоянд.


Ноил шудан ба ҳадафҳои стратегии иқтисодиёти «сабз» амалҳои ҳамроҳшудаи ҳам давлатҳои пешрафта ва ҳам давлатҳои рӯ ба рушдро талаб менамояд. Ин сафарбар намудани захираҳои молиявӣ, пайдарпай пурзӯр кардани талаботи экологӣ, васеъ намудани ҷораҳои дастгирии давлатии намудҳои фаъолияти аз ҷиҳати экологӣ масъул, такмили банақшагирии ҳудудӣ ва ташаккули муҳити муосири институтсионалиро пешбинӣ менамояд.

Ҷорӣ намудани концепсияи иқтисодиёти «сабз» на танҳо бо пайдоиши имкониятҳои нав, балки бо ташаккули маҷмӯи мушкилоти технологӣ, институтсионалӣ ва иқтисодӣ ҳамроҳ мегардад. Рушди минбаъдаи он бо маҷмӯи омилҳои ба ҳам алоқаманд муайян карда мешавад, ки дар байни онҳо технологияҳои инноватсионӣ, такмили механизмҳои танзими давлатӣ, тағйир ёфтани моделҳои рафтори истеъмолкунандагон ва дигаргуншавии стратегияҳои фаъолияти соҳибкорӣ аҳаммияти махсус пайдо менамоянд.

Дар баробари сиёсати давлатӣ, дигаргуншавии рафтори истеъмолкунандагон низ ба рушди иқтисодиёти «сабз» таъсири назаррас мерасонад. Афзоиши устувори талабот ба маҳсулот ва хизматрасониҳои аз ҷиҳати экологӣ беҳатар васеъ гардидани сармоягузориҳои «сабз», ҷорӣ намудани технологияҳои сарфакунандаи захираҳо, истифодаи бандубасти экологӣ ва такмили стратегияҳои корпоративии рушди устуворро ҳавасманд менамояд.

Маҳз ҳамкориҳои ин унсурҳо барои ташаккули модели аз ҷиҳати экологӣ нигаронидашудаи хоҷагидорӣ замина фароҳам меорад. Ҳамзамон, нобаробарии технологӣ то ҳол боқимонда имкониятҳои давлатҳои алоҳидаро барои ҷорӣ намудани қарорҳои муосири «сабз» ба таври назаррас маҳдуд месозад, сарфи назар аз пешбурди фаъоли онҳо дар амалияи байналмилалӣ ва ҳамгироии тадриҷӣ ба низомҳои миллии идоракунии давлатӣ.

Идоракунии сармоягузориҳо дар сатҳҳои давлатӣ, соҳавӣ ва корпоративӣ ба қатори объектҳои асосии танзими давлатӣ дохил мешавад, ки ин бо аҳаммияти стратегии он барои рушди иҷтимоӣ иқтисодии кишвар вобаста мебошад.



Расми 3. - Танзикунандаҳои асосии беҳатарии озуқаворӣ, дар шароити гузариш ба иқтисоди “сабз”
Сарчашма: гурӯҳбандии муаллиф [А-1, с. 34].

Самтҳои мазкур дар шароити ҳамгироии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба иқтисодиёти ҷаҳонӣ ва фаъолият дар доираи Созмони Умумиҷаҳонии Савдо аҳаммияти махсус пайдо менамоянд. Дар ин робита масъалаҳои тақмили механизмҳои танзими давлатии равандҳои сармоягузорӣ ҳам барои таъмини амнияти иқтисодии кишвар ва ҳам барои рушди устувори бахши аграрии он аҳаммияти усулӣ пайдо мекунад.

Сармоягузориҳо ба самти мазкур ҳам гузоштани маблағҳоро ба натиҷаҳои моддӣ ва ғайримоддии фаъолияти истеҳсоли ва ҳам ба рушди сармояи инсонӣ фаро мегиранд. Ҳамзамон, кишоварзӣ, бар хилофи аксари соҳаҳои иқтисодиёт, бевосита аз ҳолати захираҳои табиӣ вобаста мебошад, ки ин зарурати сармоягузорию на танҳо ба дороиҳои офаридаи инсон, балки ба ҳифз, барқарорсозӣ ва истифодаи оқилонаи иқтисодии табиӣ низ ба миён меорад.

Дар қонунгузории миллӣ сармоягузорӣ ҳамчун равона намудани захираҳои пулӣ ба навсозии сармояи асосӣ, захираҳои эҳтиётӣ ва захираҳои моддӣ фаҳмида мешавад. Аз ҷиҳати иқтисодӣ категорияи мазкур низоми муносибатҳоеро инъикос менамояд, ки байни иштирокчиёни фаъолияти сармоягузорӣ, аз ҷумла давлат, субъектҳои хоҷагидорӣ ва дигар сармоягузoron ташаккул меёбанд.

Ҳамзамон, дар марҳалаи ибтидоӣ мутобиқшавии иқтисодиёти миллӣ ба шароити нав метавонад бо дигаргуниҳои сохторие ҳамроҳ гардад, ки хароҷоти иловагии ташкилӣ ва молиявиро талаб менамоянд.

Миқёси чунин дигаргуниҳо аз бисёр ҷиҳат бо самаранокӣ сиёсати дохилии давлатӣ, аз ҷумла танзими соҳаи кишоварзӣ, амалисозии стратегияҳои сармоягузорӣ ва инноватсионӣ, рушди низоми бонкӣ, навсозии инфрасохтори энергетикӣ, тақмили механизмҳои дастгирии иҷтимоии аҳоли ва баланд бардоштани ҳаракатнокӣ иқтисодии он муайян карда мешавад.

Сатҳи таъминоти иттилоотии ислоҳоти амалишаванда, ки дарки ҷамъиятии ҳадафҳо, мазмун ва натиҷаҳои интизоршавандаи сиёсати иқтисодии давлатро муайян менамояд, низ аҳаммияти назаррас дорад.

Мувофиқи назарияи иқтисодӣ, соҳаи *якум* бо таъмини воситаҳои истеҳсолот машғул мебошад.

Дар айни замон амнияти озуқаворӣ кишварро аз ду мавқеъ баррасӣ намудан мувофиқи мақсад аст:

- имконияти истеҳсоли маҳсулоти озуқаворӣ;
- имконияти харидории онҳо.

Ба соҳаи *дуюм* таъминот бо техника, таҷҳизот ва воситаҳои истеҳсолот барои пешбурди истеҳсолоти кишоварзӣ дохил мешавад. Омодаҳои кадрҳо, таъминоти иттилоотӣ ва ҷорӣ намудани технологияҳои нав ба соҳаи мазкур дохил мешаванд.

Фаъолияти истеҳсолиро дар соҳаи истеҳсолот (соҳаи *дуюм*) дар амал ҳуди кишоварзӣ бо истифода аз воситаҳо ва захираҳои аз соҳаи *якум* воридшаванда пеш мебарад.

Соҳаи *сеюм* корхонаҳои саноати коркардро муттаҳид менамояд, ки коркарди ашёи хоми кишоварзӣ ва истеҳсоли маҳсулоти тайёри озуқаворӣ, маҳсулоти нимтайёр ва дигар маҳсулоти таъйиноти хӯроквориро амалӣ мекунанд. Маҳз дар марҳалаи мазкур қисми назарраси арзиши иловашудаи КАС ташаккул меёбад.

Соҳаи *чорум* инфрасохтори нақлиётию логистикиро дар бар мегирад, ки интиқоли ашёи хоми кишоварзӣ, маҳсулоти тайёри хӯрокворӣ ва дигар чараёнҳои моддиро байни тамоми ҳалқаҳои КАС таъмин намуда, ба муттасилии раванди истеҳсол ва фурӯш мусоидат менамояд.

Дар бораи соҳаи *панҷум* бояд одилона қайд намуд, ки сармоягузорӣ вобаста ба омилҳои зиёд ба сатҳи ҷолибияти сармоягузорӣ таъсири назаррас мерасонад.

Дар бисёр давлатҳои ҷаҳон масъалаҳои таъмини беҳатарии озуқаворӣ ва таъминоти устувори аҳоли бо озуқаворӣ дар доираи иштирок дар Созмони Умумиҷаҳонии Савдо ҳал карда мешаванд. Яке аз талаботи асосии созишномаҳои СУС маҳдуд намудани ҳаҷми дастгирии мустақими давлатии кишоварзӣ мебошад. Ҳамзамон, қоидаҳои Созмон имконияти расонидани кумаки давлатиро тавассути механизмҳои ба истилоҳ «сабади сабз» пешбинӣ менамоянд.

Дар таҳқиқотҳои иқтисодии аграрӣ масъалаи арзёбӣ ва идоракунии хавфҳо мавқеи махсусро ишғол менамояд. Сарфи назар аз он ки кишоварзӣ мутобиқи қонуниятҳои умумии иқтисодӣ рушд мекунад, фаъолияти сармоягузорӣ ва соҳибкорӣ дар соҳаи мазкур бо таъсири омилҳои сершумори махсусе ҳамроҳ мегардад, ки маҳз ба истеҳсолоти аграрӣ хос мебошанд.

Ташаккули стратегияи самараноки дастгирии давлатии кишоварзӣ ҳам дар сатҳи миллӣ ва ҳам дар сатҳи минтақавӣ. Дар ин робита яке аз вазифаҳои асосии илми иқтисодӣ ва амалияи идоракунии давлатӣ таҳия ва ҷорӣ намудани чунин механизмҳои дастгирии давлатии соҳаи кишоварзӣ мебошад, ки ба талаботи созишномаҳои СУС оид ба кишоварзӣ пурра ҷавобгӯ буда, ҳамзамон баланд бардоштани ҷолибияти сармоягузорӣ ва рақобатпазирии кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистонро таъмин менамоянд.

Омилҳои манфӣ, баръакс, инҳирофҳои ба вучудомадаро пурзӯр намуда, метавонанд боиси ҳалалдор гардидани устувории фаъолияти низоми ҳудудию иқтисодӣ шаванд (расми 4).

Сиёсати давлатии минтақавии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар давоми ду даҳсолаи охир ташаккул ёфтааст, бо тақвияти пайгириҳои ҷузъи сармоягузорӣ дар рушди ҳудудӣ тавсиф мегардад.

Самтҳои афзалиятнок аз коҳиш додани нобаробариҳои байниминтақавӣ, ҳавасмандгардонии фаъолияти сармоягузорӣ дар минтақаҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ камтар рушдёфта, баланд бардоштани самаранокии истифодаи иқтисодии табиӣ ва истеҳсоли, рушди сармояи

инсонӣ, инчунин таҳкими ҳамкориҳои байниминтақавӣ ва байнисоҳавӣ иборат мебошанд.



Расми 4. – Самтҳои асосии танзими иқтисоди “сабз” дар соҳаи кишоварзӣ

Сарчашма: гурӯҳбандии муаллиф [А-1, с. 34].

Ҳамин тариқ, чунин воситаҳо, ба монанди «ҳисобҳои сабз», «андозҳои сабз» ва «самтгирии сабз», низоми ба ҳам алоқаманди механизмҳои иқтисодиёро ташаккул медиҳанд, ки гузаришро ба модели устувори рушд дар асоси истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ, масъулияти экологӣ ва самараи дарозмуддати иҷтимоӣ иқтисодӣ таъмин менамояд.

Самтгирии сабз маҷмӯи тадбирҳои давлатӣ ва институтсионалиро ифода менамояд, ки ба навсозии сохтори иқтисодиёт тавассути ҷорӣ намудани технологияҳои аз ҷиҳати экологӣ беҳатар, баланд бардоштани самаранокии истифодаи захираҳои табиӣ, коҳиш додани сарбории антропогенӣ ба муҳити зист ва ноил шудан ба ҳадафҳои рушди устувор равона гардидаанд. Амалисозии стратегияи мазкур ҳамбастагии мутаносиби афзалиятҳои экологӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоиро пешбинӣ менамояд.

Муқаррароти дуюме, ки ба ҳимояи пешниҳод мешавад, аз пешниҳодҳои оид ба ҷанбаҳои методологии кишоварзии органикӣ ва муайян намудани омилҳои асосии рушд дар шароити «сабз» иборат мебошад.

Дар шароити муосир таъмини рушди устувори иқтисодиёт ва амалисозии стратегияи гузариш ба принципҳои иқтисодиёти «сабз» бе ташаккули муҳити мусоиди сармоягузорӣ, ки ба таҳия ва ҷорӣ намудани технологияҳои аз ҷиҳати экологӣ беҳатар, қарорҳои инноватсионӣ ва механизмҳои маблағгузори «сабз» равона гардидааст, ғайриимкон мебошад.

Маҳз сармоягузориҳои «сабз» ба яке аз воситаҳои асосии навсозии сохтори иқтисодиёт табдил ёфта, ҳамзамон ба даст овардани натиҷаҳои иқтисодӣ, экологӣ ва иҷтимоиро таъмин менамоянд.

Ҷамъбасти таҳқиқоти илмӣ ватанию хориҷӣ, ки ба рушди бозори сармоягузориҳои «сабз» ва ташаккули инфрасохтори дахлдори

институтсионалӣ дар шароити рушди устувор бахшида шудаанд, имкон дод, ки самтҳои муҳимтарини таҳқиқоти илмию амалӣ, ки барои Ҷумҳурии Тоҷикистон аҳаммияти махсус доранд, муайян карда шаванд.

Таҳлили гузаронидашуда нишон дод, ки усулҳои мавҷудаи арзёбии ҷолибияти сармоягузори маҷмааҳои ҳудудию соҳавиро метавон ба якҷанд гурӯҳи асосӣ муттаҳид намуд. Баъзеи онҳо ба ҷудо намудани омили асосӣ асос ёфтаанд, гурӯҳи дигар арзёбии маҷмӯии маҷмӯи омилҳоро пешбинӣ менамояд, гурӯҳи сеюм низомҳои ҳолгузориро истифода мебарад ва гурӯҳи чорум ба ҳисоби нишондиҳандаҳои интегралӣ асос меёбад.

Ба андешаи олими ватанӣ, профессор Садриддинов М.И., «...Дар баробари усулҳои арзёбии ҷолибияти сармоягузорӣ, дар амалияи ҷаҳонӣ низомҳои таҳлили муқоисавии рақобатпазирии иқтисодиёти миллӣ васеъ истифода мешаванд. Аз ҷама маъруфи онҳо таҳқиқоти Форуми ҷаҳонии иқтисодӣ мебошанд, ки дар тӯли солҳои зиёд гузаронида мешаванд, инчунин шарҳҳои ҳарсолаи таҳлили Бонки Ҷаҳонӣ» [А-14, с. 430].

Индекси рушди сармояи инсонӣ нишондиҳанда мебошад, ин нишондиҳанда дар амалияи байналмилалӣ васеъ истифода шуда, имкон медиҳад, ки сатҳи рушди захираҳои инсонӣ, ки ҳамчун яке аз омилҳои асосии рушди устувори иқтисодӣ ва баланд бардоштани фаъолияти сармоягузорӣ баррасӣ мешаванд, арзёбӣ карда шавад.

Таҳқиқоти гузаронидашудаи ғунҷоиши бозори маҳсулоти органикӣ нишон дод, ки истеъмолкунандагони фаъолтарини он оилаҳои фарзанддоре мебошанд, ки даромадашон аз сатҳи миёнаи баландтар аст. Бо назардошти ин, сиёсати иттилоотӣ ва маркетингӣ бояд ба нишон додани бартариҳои истеъмоли мунтазами маҳсулоти органикӣ барои солимии оила равона карда шавад.

Ба андешаи мутахассиси соҳаи мазкур, олими ватанӣ, профессор Умаров Х.У., «...Таъмини суботи сиёсӣ, амнияти дохилӣ ва хориҷӣ, пешгӯишавандагии ҳолатҳои форс-мажорӣ ва бартараф намудани хавфи мавҷуда шартҳои асосии фаъолияти сармоягузорӣ, ҷалби сармояи хориҷӣ, рушди иқтисодии кишвар ва некуаҳволии иҷтимоии мардум мебошанд» [59, с. 123].

Таҳқиқот имкон дод, ки омилҳои асосии ҷолибияти сармоягузорию соҳаи кишоварзӣ муайян карда шаванд:

- мавқеи мусоиди ҳудудию ҷуғрофӣ;
- сатҳи рушди институтсионалӣ;
- сифати сармояи инсонӣ;
- самаранокии ислоҳоти иҷтимоию иқтисодии амалишаванда;
- сатҳи рушди заминаи моддию техникаӣ.

Фаъолияти сармоягузорӣ аз бисёр ҷиҳат ба рушди стратегияи қарзидиҳӣ ва ташаккули бахши бонкӣ вобаста мебошад. Дар давраи дигаргунсозии иқтисодиёти Тоҷикистон дар байни ташкилотҳои қарзӣ

бонкҳои тиҷоратӣ мавқеи асосиро ишғол намуданд, ки шумораи онҳо дар солҳои аввал босуръат зиёд гардид.

Ҳамин тариқ, дар фаъолияти сармоягузори иқтисоди хориҷӣ «...тавозуни манфии сармоягузориҳо ташаккул ёфт, ки дар он ҳаҷми хуруҷи онҳо аз воридшавӣ аз хориҷ зиёд гардид.

Ҷанбаи ҳавасмандгардонии рушди сармоягузори «сабз» сазовори таваҷҷуҳи махсус мебошад, зеро маҳз он аз бисёр ҷиҳат на танҳо раванди таҳия, балки самаранокии татбиқи амалии лоиҳаҳои сармоягузори аз ҷиҳати экологӣ нигаронидашударо муайян менамояд» [А-1, с. 66].

Ташаккули арзишҳои нави экологӣ, принципҳои рушди устувор ва истифодаи масъулони захираҳои табиӣ дар ҷомеа ба интиҳоби самтҳои афзалиятноки фаъолияти сармоягузорӣ дар шароити иқтисодиёти муосири пасосаноатӣ таъсири бевосита мерасонад.

Ҳамзамон, рушди сармоягузориҳои «сабз» бояд дар алоқамандӣ бо равандҳои дигаргунсозии рақамии иқтисодиёт амалӣ гардида, технологияҳои муосири рақамӣ ва қарорҳои ба истифодаи зеҳни сунъӣ асосёфта рокаммал намояд, на ин ки бо онҳо муҳолифат кунад.

Иқтисодии баланди аграрии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин афзоиши устувори талаботи ҷаҳонӣ ба маҳсулоти органикӣ зарурати ташаккули низоми бисёрсатҳии сертификатсияи истеҳсолоти органикии кишоварзиро ба миён меорад.

Таъсиси он ба истеҳсолкунандагони ватанӣ имкон медиҳад, ки мутобиқати маҳсулоти истеҳсолшавандаро ба талаботи байналмилалӣ тасдиқ намуда, имкониятҳои содиротиро васеъ намоянд. Ҳамзамон, рушди низоми миллии сертификатсия ба таҳкими эътимоди истеҳсолкунандагон ба маҳсулоти органикии ватанӣ мусоидат намуда, рушди бозори дохилиро ҳавасманд мегардонад.

Ҳамзамон, фаъолияти самараноки ҷунин низом ҳалли як қатор вазифаҳои ташкилӣ ва институтсионалиро талаб менамояд. Пеш аз ҳама, сухан дар бораи омода намудани мутахассисон ва баланд бардоштани таҳассуси хоҷагидороне меравад, ки дар соҳаи зироаткории органикӣ фаъолият менамоянд. Аз худ намудани технологияҳои муосири истеҳсолоти устувори кишоварзӣ имкон медиҳад, ки риояи талаботи байналмилалӣ ба сифат ва беҳатарии маҳсулот таъмин карда шавад.

Маҳсулоти органикии ба содирот нигаронидашуда, ки ба стандартҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ мебошад, ҷорӣ намудани механизми ояндадори ташкилию иқтисодиро талаб менамояд.

Дар баробари иқтисодии сармоягузорӣ, ҳангоми арзёбии ҷолибияти сармоягузорӣ ҳавфи сармоягузорӣ низ ба назар гирифта мешавад, ки эътимодияти аз даст додани сармояи гузошташуда ва даромади интизоршавандаро тавсиф менамояд.

Ҳангоми арзёбии ҳавфи сармоягузори ҷумҳурӣ одатан якчанд ҷузъи ба ҳам алоқаманд ба назар гирифта мешаванд:

- устувории ҳокимияти минтақавӣ;

- хавфҳои иқтисодӣ;
- шиддати иҷтимоӣ;
- хавфҳои экологӣ.

Барои муайян намудани рейтингӣ сармоягузори минтақаҳо методикаи маҷмӯие истифода мешавад, ки усулҳои омӯрӣ ва экспертиро дар бар мегирад:

- индекси рушди инсонӣ;
- рушди институтсионалӣ;
- сатҳи низоми буҷетӣ;
- сарбории андоз.

Арзёбии интегралӣ иқтидори сармоягузорӣ дар асоси коэффитсиентҳои миёнавазни экспертӣ, ки аҳаммияти омилҳои алоҳидаро инъикос менамоянд, ташаккул меёбад.

Таҳлили гузаронидашуда нишон медиҳад, ки баланд бардоштани ҳолибати сармоягузори минтақаҳои алоҳидаро наметавон ба таври ҷудогона баррасӣ намуд. Хусусиятҳои ҳудудҳои ҳамсоя таъсири назаррас мерасонанд, зеро сармоягузoron на танҳо шароити минтақаи мушаххас, балки вазъи умумии сармоягузорию дар фазои иқтисодии ҳамшафат низ арзёбӣ менамоянд.

Ҳангоми таҳлили рақобати байниминтақавӣ маҳдуд будани на танҳо захираҳои табиӣ ва истеҳсолӣ, балки талаботи истеъмолӣ, имкониятҳои пешбурди маҳсулот ба бозор ва низоми фурӯши онро низ ба назар гирифтани зарур аст. Тақсимои меҳнат низ аҳаммияти назаррас дорад, ки ҳамчун заминаи ғайримоддии муносибатҳои рақобатӣ байни минтақаҳо баромад намуда, махсусгардонии соҳавӣ ва мавқеи онҳоро дар фазои иқтисодӣ муайян менамояд.

Азбаски минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи сохтори иқтисодиёт, таъмин будан ба захираҳо ва самтҳои фаъолияти хоҷагидорӣ фарқ мекунанд, бартариҳои рақобатӣ ва имкониятҳои ҷалби сармоягузори онҳо низ ба таври назаррас тафовут доранд.

Яке аз самтҳои афзалиятноки баланд бардоштани самаранокии фаъолияти сармоягузорӣ дар сатҳи минтақавӣ ташаккули сиёсати маҷмӯии сармоягузорӣ мебошад, ки хусусиятҳои рушди иҷтимоию иқтисодии ҳудудҳо, сохтори соҳавии иқтисодиёт ва афзалиятҳои стратегии рушди дарозмуддати онҳоро ба назар мегирад. Ба андешаи мо, таҳияи чунин сиёсат бояд аз рӯйи самтҳои асосии зерин амалӣ карда шавад.

Яке аз сабабҳои асосии вазъияти бавучудодада самаранокии нокифояи сиёсати давлатии ва минтақавии сармоягузорӣ, инчунин мавҷуд набудани муносибати маҷмӯӣ ба идоракунии равандҳои сармоягузорӣ мебошад.

Дар чунин шароит таҳия ва амалисозии барномаҳои мақсадноке, ки ба дастгирии соҳаҳои бахши воқеии иқтисодиёт, фаъол гардонидани манбаъҳои дохилӣ ва хориҷии маблағгузорӣ ва фароҳам овардани

муҳити мусоиди сармоягузорӣ барои рушди истеҳсолоти аграрӣ равона шудаанд, аҳаммияти махсус пайдо менамояд.

Амалисозии дигаргуниҳои бозорӣ такмили механизмҳои идоракунии фаъолияти сармоягузорӣ ва ҷустуҷӯи равишҳои нави ҷалби сармояро талаб менамояд. Тақвияти нақши минтақаҳо дар рушди иҷтимоию иқтисодии кишвар ва ғайримарказонии пайдарпайи идоракунӣ аҳаммияти танзими ҳудудии равандҳои сармоягузорию ба таври объективӣ баланд мебардоранд, ки ин сиёсати минтақавии сармоягузорию ба яке аз воситаҳои асосии рушди устувор табдил медиҳад.

Ҳолати муосири комплекси агросаноатӣ аз бисёр ҷиҳат ба коҳиш ёфтани сатҳи дастгирии иқтисодии давлатии истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ вобаста мебошад. Механизми амалкунандаи маблағгузорию буҷетӣ асосан ба ҳалли мушкилоти ҷорӣ соҳа равона гардида, бештар хусусияти ҷубронӣ дорад.

Ташаккули стратегияи самараноки рушди сармоягузорию корхонаҳои кишоварзӣ бояд пеш аз ҳама ба навсозии инфрасохтори истеҳсолӣ равона карда шавад. Самтҳои афзалиятноки сармоягузорӣ сохтмон ва рушди объектҳои хизматрасонии техникӣ ва таъмири техникаи кишоварзӣ, таъсиси иқтидорҳои муосир барои нигоҳдории маҳсулот, инчунин рушди шабакаи роҳҳои дохилихоҷагӣ мебошанд.

Ҳалли вазифаҳои зикршуда ҷалби ҳаҷми назарраси маблағгузориҳои асосиро талаб менамояд, зеро маҳз сатҳи таъмин будан бо инфрасохтор аз бисёр ҷиҳат самаранокии фаъолияти истеҳсолоти аграрию муайян мекунад.

Ҳамзамон бо рушди инфрасохтор ташаккули бозори маҳсулоти органикӣ аҳаммияти махсус пайдо менамояд. Барои Ҷумҳурии Тоҷикистон самти мазкур нисбатан нав боқӣ мемонад, аз ин рӯ, низоми ҳамкории байни истеҳсолкунандагон, коркардкунандагон, ташкилотҳои савдо ва истеъмолкунандагони ниҳой ҳоло дар марҳалаи ташаккул қарор дорад.

Ба таври нокифоя рушд ёфтани механизмҳои ташкилӣ ва иқтисодӣ васеъшавии истеҳсолотро боздошта, имкониятҳои рушди минбаъдаи соҳаро маҳдуд менамояд.

Таҳқиқоти гузаронидашудаи равишҳои методологии арзёбии ҷолибияти сармоягузорӣ, фазои сармоягузорӣ ва ташаккули стратегияи рушди сармоягузорию бахши аграрӣ дар шароити гузариш ба иқтисодиёти «сабз» медиҳад, ки баъзе тавсияҳои амалӣ пешниҳод карда шаванд.

Ҳамзамон, натиҷаҳои таҳлил нишон медиҳанд, ки бисёр ширкатҳои хориҷӣ ба амалисозии лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар маҷмааи агросаноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷуҳ зоҳир намуданро идома медиҳанд. Гузашта аз ин, сармоягузорию алоҳида имконияти васеъ

намудани фаъолияти худро баррасӣ мекунад, ки ин аз боқӣ мондани иқтисодии ҷалби минбаъдаи сармояи хориҷӣ шаҳодат медиҳад.

Рушди устувори соҳаи кишоварзӣ бе ҷорӣ намудани васеи технологияҳои муосир, баланд бардоштани фаъолияти инноватсионӣ ва истеҳсоли маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ беҳатар, ки ба принципҳои иқтисодии «сабз» ҷавобгӯ мебошад, ғайриимкон аст.

Афзоиши талабот ба маҳсулоти органикии кишоварзӣ зарурати такмили муҳити институтсионалӣ, рушди низоми миллии сертификатсия ва ташаккули механизмҳои самараноки назорати сифатро дар тамоми марҳалаҳои истеҳсол ва фурӯши маҳсулот ба миён меорад.

Натиҷаҳои бадастомада аз зарурати такмили равишҳои методии амалкунандаи арзёбии фазои сармоягузорӣ ва ҷолибияти сармоягузорӣ бо назардошти талаботи муосири гузариш ба иқтисодии «сабз», хусусиятҳои истеҳсолоти аграрӣ ва вазифаҳои рушди устувор шаҳодат медиҳанд.

Муқаррароти сеюме, ки ба ҳимоя пешниҳод мешавад, аз таҳқиқи самти сармоягузори «сабз» ба таҳияи тавсияҳо оид ба рушди он иборат мебошад

Таҳқиқоти гузаронидашудаи асосҳои назариявии ташаккули иқтисодии сармоягузорӣ ва арзёбии ҷолибияти сармоягузорӣ имкон медиҳад, ки ба таҳлили тамоюлҳои муосири рушди фаъолияти сармоягузорӣ дар соҳаи кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон гузарем.

Дар марҳалаи мазкур муайян намудани омилҳои, ки динамикаи равандҳои сармоягузорию муайян мекунад, арзёбии самаранокии истифодаи захираҳои сармоягузорӣ ва муайян намудани дурнамои рушди минбаъдаи бахши аграрӣ дар шароити гузариш ба принципҳои иқтисодии «сабз» аҳамияти махсус пайдо менамоянд.

Натиҷаҳои таҳлили гузаронидашуда нишон медиҳанд, ки арзёбии нисбатан воқеъбинонаи сатҳи рушди сармоягузориҳои «сабз»-ро ҳангоми баррасии онҳо дар доираи соҳаҳои алоҳида ё маҷмааҳои соҳавӣ ба ҳам алоқаманд, ки бо умумияти равандҳои технологӣ, заминаи захиравӣ ва хусусиятҳои истеҳсоли маҳсулоти ниҳой муттаҳид гардидаанд, ба даст овардан мумкин аст.

Таҳлили сохтори манбаъҳои маблағгузорӣ нишон медиҳад, ки дар ташаккули захираҳои сармоягузорӣ манбаъҳои дохилии сармоя то ҳанӯз нақши пешбарро мебозанд. Ҳиссаи бештар ба сармоягузориҳои давлатӣ рост меояд, ки ҳаҷми онҳо 9 830,5 млн сомонӣ ё 43,6 %-и ҳаҷми умумии маблағгузориҳои асосиро ташкил додааст.

Дар муқоиса бо соли гузашта ҳиссаи онҳо аз 39,5 % то 43,6 % афзоиш ёфтааст, ки ин аз тақвият ёфтани иштироки давлат дар рушди сармоягузориҳои иқтисодии миллий шаҳодат медиҳад.

Аз рӯи ҳаҷми маблағгузорӣ бахши хусусӣ мавқеи дуҷумро ишғол менамояд, ки соли 2024 сармоягузориҳои хусусӣ ба 8 295,0 млн сомонӣ расида, 36,8 %-и ҳаҷми умумии маблағгузориҳои асосиро таъмин намуданд. Дар муқоиса бо соли 2023 ҳиссаи онҳо ба андозаи 8,0 банди фоизӣ афзоиш

ёфт, ки ин тақвияти тадриҷии нақши соҳибкории ватаниро дар амалисозии лоиҳаҳои сармоягузорӣ инъикос менамояд.

Ҳаҷми сармоягузориҳои ҳориҷӣ 4 318,7 млн сомонӣ ё 19,2 %-и ҳаҷми умумии сармоягузориҳо ба сармояи асосиро ташкил дод. Ҳамзамон, вазни қиёсии онҳо нисбат ба соли гузашта аз 27,8 % то 19,2 % коҳиш ёфт, ки ин аз кам шудани иштироки сармояи беруна дар маблағгузориҳои фаъолияти сармоягузорӣ шаҳодат медиҳад.


Оқибати вазъияти бавҷудодамада коҳиши назарраси фаъолияти сармоягузорӣ дар соҳаи кишоварзӣ гардид. Дар баробари ин, камшавии ҳаҷми сармоягузорӣ хусусияти оммавӣ дошта, қариб тамоми гурӯҳҳои истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзиро фаро гирифт. Чунин динамика аз бисёр ҷиҳат бо он шарҳ дода мешавад, ки кишоварзӣ нисбат ба аксари соҳаҳои дигари иқтисодӣ дар шароити камтар мусоид ба дигаргунӣҳои бозорӣ ворид гардид ва дар натиҷа раванди мутобиқшавӣ ба механизмҳои нави иқтисодӣ хеле сусттар ҷараён гирифт.

Дар баробари тағйир ёфтани сохтори манбаъҳои сармоягузорӣ, дигаргуншавии фондҳои асосии истеҳсолӣ низ ба амал омад. Мувофиқи ҳисобҳои гузаронидашуда, ҳаҷми иқтидорҳои истеҳсолии ба истифода додашуда 12 592,4 ҳазор сомонӣ афзоиш ёфт, ки аз сатҳи ибтидоӣ тақрибан 3,0 маротиба зиёд мебошад.

Дар натиҷаи ислоҳот самтҳои истифодаи маблағҳои буҷетӣ бознигарӣ карда шуданд: ҳаҷми намудҳои алоҳидаи дотатсияҳо ва пардохтҳои ҷубронӣ коҳиш ёфта, дастгирии давлатӣ асосан ба самтҳои афзалиятноки рушди бахши аграрӣ, аз ҷумла соҳаи чорводорӣ, равона гардид.

Натиҷаҳои зикршуда дар диаграммаи 1, ки дар асоси маводи диисертатсинӣ замиаи 8 таҳия шудааст, ба таври аёнӣ пешниҳод гардидаанд.

Диаграмма 1. Ба кор даровардани фондҳои асосӣ аз рӯи соҳаҳои иқтисодӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон (барои солҳои 2015-2024).



Сарчашма: таҳияи муаллиф мувофиқи маълумотҳои [6, с. 287. 7, с. 296].

Диаграммаи 1 оид ба ба истифода додани фондҳои асосӣ дар буриши соҳавӣ нишон медиҳад, ки соли 2024 вазни қиёсии онҳо нисбат ба давраҳои гузашта зиёда аз 8,4 % афзоиш ёфтааст. Ин аз тақвияти тадриҷии фаъолияти сармоягузорӣ дар соҳаи истеҳсоли шаҳодат медиҳад, ки дар маҷмӯъ тамоюли афзоиш дорад.

Аз ин рӯ, ташаккули механизмҳои бозтимоди табдил додани маблағҳои пулии озоди аҳоли ба сармоягузориҳои дарозмуддат бояд ҳамчун яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатии молиявӣ ва рушди бозори миллии молиявӣ баррасӣ карда шавад.

Ҷадвали 3. - Сохтори сармоягузориҳо ба сармояи асосӣ аз рӯи шаклҳои молиявӣ, (%).

Номгӯҳо	Январ - декабр 2024с		Январ - декабр 2023с бо % дар охир
	Сармоягузорӣ ба сармояи асосӣ. млн сомонӣ	Бо фоиз, ҳамагӣ январ - декабр 2024	
Сармоягузорӣ ба сармояи асосӣ	22543,0	100	100
<i>Аз он ҷумла, намудҳои шаклҳои молиявӣ;</i>			
Давлатӣ	9830,5	43,6	39,5
Шахсӣ	8295,0	36,8	28,8
Омехта	98,8	0,4	3,5
Хориҷӣ	4318,7	19,32	27,8

Сарчашма: таҳияи муаллиф мувофиқи маълумоти [9, с.37]

Маълумоти ҷадвали 3 сохтори сармоягузориҳо ба сармояи асосии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар моҳҳои январ–декабри соли 2024 дар муқоиса бо ҳамин давраи соли 2023 тавсиф менамояд. Мувофиқи маълумоти расмӣ оморӣ, ҳаҷми умумии сармоягузориҳо ба сармояи асосӣ ба 22 543,0 млн сомонӣ расидааст, ки ин аз нигоҳ дошта шудани фаъолияти баланди сармоягузорӣ дар иқтисодиёти кишвар шаҳодат медиҳад.

Ҳамзамон, таҳлили сохтори маблағгузориҳои сармоягузорӣ аз тақвияти тадриҷии нақши сармояи хориҷӣ дар маблағгузориҳои иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳодат медиҳад. Дар давраи баррасишаванда вазни қиёсии сармоягузориҳои хориҷӣ зиёда аз 8 % афзоиш ёфтааст, ки ин баланд гардидани ҳавасмандии сармоягузориҳои хориҷиро ба амалисозии лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар кишвар инъикос менамояд (ҷадвали 4).

Ҳаҷми маблағгузориҳои сармоягузорӣ ба соҳаи кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз бисёр ҷиҳат ба сиёсати давлатии сармоягузорӣ, миқёси дастгирии буҷетии кишоварзӣ ва дараҷаи либерализатсияи муносибатҳои бозорӣ вобаста мебошад. Дигаргуниҳои иқтисодии амалигардида ҳам бо тағйироти назарраси ҳаҷми маблағгузориҳои давлатӣ ва ҳам механизмҳои пешниҳоди дастгирии молиявӣ ба истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ ҳамроҳ гардидаанд.

Ҷадвали 4. - Маълумот оид ба сармоғузори хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2025

(ҳазор. доллори ИМА)

Номгӯҳо	Ҳамагӣ	Аз ҷумла,		Дигар сармоғузорӣ
		Сармоғузорӣ мустақим	Сармоғузорӣ портфелӣ	
Ҳамагӣ сармоғузорӣ,	5073827,8	459094,3	802,1	4613931,3
Аз ҷумла,				
Соҳаи кишоварзӣ ва хоҷагии ҷангал	7004,6	1906,3	-	5098,3

Сарчашма: таҳияи муаллиф мувофиқи маълумотҳои [5, с.14].

Дар баробари манбаъҳои анъанавии маблағгузорӣ, қарзи андозии сармоғузорӣ, ки яке аз воситаҳои дастгирии давлатии фаъолияти сармоғузорӣ мебошад, аҳаммияти муайян дорад. Татбиқи он бо ба андозсупоранда пешниҳод намудани муҳлати иловагӣ барои иҷрои ӯҳдадориҳои андозӣ бо шартҳои баргардонидан ва музднокӣ алоқаманд мебошад.

Бояд қайд намуд, ки ҳангоми пешниҳоди қарзи андозии сармоғузорӣ андозаи он тибқи созишномаи байни андозсупоранда ва мақоми ваколатдори давлатӣ, мутобиқи талаботи қонунгузори амалкунанда, муайян карда мешавад.

Татбиқи амалии механизми мазкур аз бисёр ҷиҳат ба имкониятҳои низоми буҷетӣ вобаста мебошад, зеро пешниҳоди чунин имтиёзҳои андозӣ бо имкониятҳои молиявии буҷети давлатӣ ва буҷетҳои маҳаллӣ алоқаманд аст.

Дар шароити муосир лизинг дар маблағгузори фаъолияти сармоғузорӣ нақши торафт назаррасро мебошад, ки он ҳамчун яке аз механизмҳои самараноки навсозии фондҳои асосии истеҳсоли баррасӣ мегардад.

Моҳияти иқтисодии лизинг аз фароҳам овардани имконият ба корхонаҳо барои истифодаи таҷҳизоти муосир, мошинҳо, воситаҳои нақлиёт ва дигар объектҳои таъйиноти истеҳсоли бе зарурати якбора аз гардиш баровардани захираҳои назарраси молиявӣ иборат мебошад.

Дар доираи таҳқиқоти мазкур динамикаи ҷалби захираҳои қарзии сармоғузорӣ дар давраи баррасишаванда таҳлил карда мешавад. Дар баробари ин, суръати тағйирёбии ҳаҷми сармояи қарзӣ бо динамикаи захираҳои сармоғузори худии корхона, миқёси фаъолияти сармоғузорӣ, инчунин тағйирёбии арзиши умумии дороиҳои он муқоиса карда мешавад.

Чунин муносибат имкон медиҳад, ки самаранокии ташаккули захираҳои сармоғузорӣ ба таври маҷмӯӣ арзёбӣ гардида, дараҷаи устувории молиявии корхона муайян карда шавад.

Дар шароити гузариш ба иқтисоди бозорӣ, маҳдуд будани захираҳои сармоягузориҳои худӣ ва дастрасии нокифоя ба маблағгузориҳои дарозмуддат аҳаммияти механизмҳои лизингӣ ба таври назаррас меафзояд. Истифодаи онҳо барои азнавтаҷҳизонии техникаи корхонаҳо бе хароҷоти назарраси ибтидоии сармоявӣ имкониятҳои иловагӣ фароҳам меорад.

Лизинг махсусан барои ташкилотҳои кишоварзӣ ва агросаноатӣ нақши муҳим дорад, зеро қисми зиёди фондҳои асосии истеҳсолии онҳо бо дараҷаи баланди фарсудаҷавии қисмонӣ ва маънавӣ тавсиф гардида, навсозии босуръатро талаб менамояд.

Таҷрибаи ҷаҳонӣ аз самаранокии баланди истифодаи бозори коғазҳои қиматнок ҳамчун воситаи сафарбар намудани сармояи сармоягузорӣ ва азнавтаҷсимкунии захираҳои молиявӣ байни бахшҳои гуногуни иқтисодӣ шаҳодат медиҳад. Ҳамзамон, рушди бозори фондии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳоло истифодаи пурраи онро ҳамчун манбаи муҳими маблағгузориҳои фаъолияти сармоягузорӣ таъмин намекунад.


Истифодаи захираҳои қарзӣ ҳамчун воситаи маблағгузориҳои фаъолияти сармоягузорӣ ҳам бартариҳо ва ҳам маҳдудиятҳои муайян дорад. Аз як тараф, ҷалби сармояи қарзӣ имкон медиҳад, ки лоиҳаҳои сармоягузорӣ ҳангоми нокифоя будани захираҳои молиявии худӣ амалӣ карда шуда, навсозии истеҳсолот суръат бахшида шавад.

Дар ин робита арзиши захираҳои қарзӣ ҳамчун ҳадди ақалли самаранокии иқтисодии лоиҳаи сармоягузорӣ баромад менамояд, зеро даромаднокии тадбирҳои амалишаванда бояд на танҳо хароҷоти хизматрасонии қарзро ҷуброн намояд, балки ба даст овардани натиҷаи иловагии иқтисодиро низ таъмин кунад. Ин дар расми 6 нишон дода шудааст.

Таҳлили гузаронидашуда аз боқӣ мондани тамоюли афзоиши қарздории кредитории корхонаҳои соҳаи кишоварзӣ шаҳодат медиҳад, ки ин ба устувории молиявии онҳо таъсири манфӣ расонида, имкониятҳои ҷалби захираҳои иловагии сармоягузориҳо маҳдуд менамояд (диаграммаи 2, ки мутобиқи диссертатсия замимаи 7).

Диаграммаи 2. - Сохтори соҳавии қарздории кредитӣ корхонаҳо ва ташкилотҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон

(млн. сомонӣ)



Сарчашма: таҳияи муаллиф мувофиқи маълумотҳои [6, с. 418. 7, с. 441].

Маълумоти диаграммаи 2 нишон медиҳад, ки дар давраи солҳои 2015-2024, тибқи маълумоти омори, таҳлили зерини иқтисодиро гузаронидан мумкин аст: сохтори соҳавии қарздории кредитии корхонаҳо ва ташкилотҳои ҷумҳури динамикаи афзоиш дорад. Инчунин тамоюл медиҳад, ки ҳаҷми умумии қарздории кредитӣ дар иқтисодиёт дар маҷмӯъ қариб 7 маротиба афзоиш ёфтааст.

Аз ин рӯ, истифодаи самараноки захираҳои истеҳлоки шартӣ зарурии такрористеҳсоли иқтисодии истеҳсолии корхонаҳо ва баланд бардоштани фаъолияти сармоягузори онҳо мебошад.

Дар соли 2024 сохтори қарздорӣ ва ҳиссаи соҳаҳо дар ҳаҷми умумии қарзҳои ҷамъшуда ба таври зерин тақсим шудааст:


- саноат — 6,9 маротиба;
- сохтмон — 10,0 маротиба;
- кишоварзӣ — 5,2 маротиба;
- нақлиёт ва алоқа — 2,2 маротиба;
- дигар соҳаҳо — 11,4 ҶФ.

Аз таҳлили дар боло зикршуда метавон хулоса кард, ки дар даҳ соли охир афзоиши нисбатан босуръати сарбории қарзӣ дар саноат ба мушоҳида расида, ҳаҷми умумии қарздорӣ дар ин соҳа зиёда аз 6,9 маротиба афзоиш ёфтааст.

Таҳқиқоти гузаронидашуда имкон медиҳад, ки чунин хулоса бароварда шавад: сиёсати самараноки минтақавии сармоягузорӣ бояд ба низомӣ ба ҳам алоқаманди ҳуҷҷатҳои стратегӣ ва воситаҳои танзими давлатӣ асос ёбад. Ба унсурҳои асосии он дохил мешаванд:

- стратегияи сиёсати сармоягузори давлат;
- амалисозии барномаҳои сармоягузорӣ;
- беҳтар намудани муҳити институтсионалӣ ва маблағгузори буҷетии лоиҳаҳои рушди кишоварзӣ.

Диаграммаи 3. - Диаграммаи секторӣ оид ба қаздиҳои бонки Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2024.



Сарчашма: таҳияи муаллиф мувофиқи маълумотҳои [74].

Қарзҳои додашуда чунинро нишон медиҳад:

- қарзи ба Вазорати молия додашуда — 79 % (630900);
- қарзҳои ба бонкҳо ва дигар ташкилотҳои молиявӣ додашуда — 11,5 % (91641);
- қарзҳои дигар — 9,5 % (76418);
- ҳамагӣ — 798959.

Қарздиҳӣ яке аз манбаъҳои бештар паҳншудаи маблағгузори фаъолияти сармоягузорӣ буда, ба се принципи асосӣ: баргардонӣ, муҳлатнокӣ ва музднокӣ асос меёбад. Истифодаи сармояи қарзӣ пешниҳоди онро барои истифодаи муваққатӣ бо уҳдадори баргардонидан ва пардохти подош дар шакли фоизҳо пешбинӣ менамояд.

Ба андешаи мо, пеш аз ҳама бояд стратегияи минтақавии баланд бардоштани ҷолибияти сармоягузорӣ бо назардошти махсусгардони фаъолияти хоҷагидорӣ дар минтақа ташаккул дода шавад.

Рушди муносири истеҳсолоти соҳаи кишоварзӣ бо тағйир ёфтани сохтори талабот ба захираҳои меҳнатӣ ҳамроҳ мегардад. Дар баробари мутахассисони самтҳои анъанавии кишоварзӣ, талабот ба кадрҳои касбӣ дар соҳаҳои иқтисодиёт, идоракунӣ, маркетинг, молия, технологияҳои рақамӣ ва менеҷменти сармоягузорӣ торафт меафзояд. Ин бо зарурати баланд бардоштани самаранокии идоракунӣ корхонаҳои кишоварзӣ ва мутобиқ намудани онҳо ба шароити муносири хоҷагидорӣ вобаста мебошад.

Ба андешаи мо, тақмили таъминоти кадрӣ КАС бояд дар асоси маҷмӯи ҷорабиниҳои ба ҳам алоқаманд, ки навсозии заминаи моддию техникии муассисаҳои таълимии самти аграриро дар бар мегиранд, амалӣ карда шавад.

Марҳалаи муносири рушди иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо тақвият ёфтани нақши сатҳи минтақавии идоракунӣ дар амалисозии сиёсати сармоягузорӣ тавсиф мегардад. Мақомоти минтақавии ҳокимияти давлатӣ дар ташаккули фазои мусоиди сармоягузорӣ, ҷалби маблағгузориҳои иловагӣ, муайян намудани самтҳои афзалиятноки рушди ҳудудҳо ва ҳамоҳангсозии амалисозии лоиҳаҳои сармоягузорӣ бо назардошти хусусиятҳои минтақаҳои алоҳида ҳарчи фаълтар иштирок менамоянд.

Омилҳои стратегӣ натиҷаҳои фаъолияти мақсадноки давлат ва мақомоти минтақавии идоракунӣ оид ба ташаккули муҳити мусоиди сармоягузорӣ инъикос менамоянд. Онҳо тақмили заминаи меъёрию ҳуқуқӣ, рушди инфрасохтори сармоягузорӣ, амалисозии барномаҳои дастгирии давлатӣ, баланд бардоштани сифати идоракунӣ, ҳавасмандгардони фаъолияти инноватсионӣ ва фароҳам овардани шароитро барои рушди устувори дарозмуддати маҷмаи агросаноатӣ дар бар мегиранд.

Низоми омилҳои аз ҷониби муаллиф пешниҳодшуда бо муносибати маҷмӯӣ ба арзёбии ҷолибияти сармоягузорӣ фарқ мекунад, зеро он ҳам

таъмин будани истеҳсолоти аграрию бо захираҳо ва ҳам таъсири қарорҳои стратегии мақомоти идоракунии давлатӣ ба назар мегирад.

Таъсир расонидан ба ҳар яке аз гурӯҳҳои ҷудокардашудаи омилҳо ба таҳкими иқтисодии сармоягузорӣ, коҳиш додани хавфҳои сармоягузорӣ ва баланд бардоштани фаъолияти сармоягузорию истеҳсолкунандагонии маҳсулоти кишоварзӣ мусоидат менамояд.

Ҳолати экологии ҳудуд бевосита на танҳо ба натиҷаҳои фаъолияти хоҷагидорӣ, балки ба рушди иҷтимоию иқтисодии минтақа дар маҷмӯъ таъсир мерасонад. Ҳифзи захираҳои табиӣ, истифодаи оқилонаи захираҳои замин ва об, коҳиш додани сарбории антропогенӣ ва пешгирии таҳдидҳои экологӣ муҳимтарин шартҳои рушди устувори кишоварзӣ ва баланд бардоштани ҳолияти сармоягузорию соҳаи кишоварзӣ мебошанд.

Таҳқиқоти гузаронидашуда имкон дод, ки хусусиятҳои минтақавии ҳолияти сармоягузорию кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳолати иқтисодии сармоягузорию соҳа, сохтори манбаъҳои маблағгузорӣ ва тамоюлҳои асосии фаъолияти сармоягузорию корхонаҳои кишоварзӣ ба таври маҷмӯӣ арзёбӣ карда шаванд.

Маҳсусгардонии минтақавии кишоварзӣ на танҳо самтҳои гузаштани сармоя, балки хусусияти хавфҳои сармоягузорию ба вучудомадаро низ муайян менамояд. Аз ин рӯ, муносибати ягона ба арзёбии ҳолияти сармоягузорӣ ба назардошти хусусиятҳои фазоӣ имкон намедиҳад, ки имкониятҳои воқеии ҳудудҳои алоҳида ба таври воқеъбинона муайян карда шаванд.

Ҳамзамон, самаранокии истифодаи онҳо на танҳо бо ҳаҷми маблағҳои ҷалбшуда, балки бо арзиши сармоя, муҳлати пешниҳоди он, устуворию молиявии корхона ва қобилияти лоиҳаи сармоягузорӣ барои таъмин намудани самарани қобили қабули иқтисодӣ муайян карда мешавад.

Таҳлили сохтори сармоягузориҳо тақвияти тадриҷии нақши манбаъҳои дохилии сармояро нишон медиҳад. Дар соли 2024 сармоягузориҳои давлатӣ - 43,6 %, сармоягузориҳои хусусӣ - 36,8 %, сармоягузориҳои хориҷӣ - 19,2 % ва сармоягузориҳои муштарак - 0,4 %-и ҳаҷми умумии сармоягузориҳо ба сармояи асосиро ташкил доданд.

Байни фаъолияти сармоягузорӣ ва натиҷаҳои истеҳсолоти кишоварзӣ алоқамандии зич муайян карда шуд. Коэффитсиенти коррелятсия байни динамикаи сармоягузориҳо ба соҳаи кишоварзӣ ва сармоягузориҳои умумӣ ба иқтисодиёт дар солҳои 2015–2024 ба 84,8 % баробар гардид, ки ин вобастагии назарраси соҳаи кишоварзиро аз вазъии умумии макроиқтисодӣ тасдиқ менамояд.

Муқаррароти чоруми ба ҳимоя пешниҳодшаванда аз асоснок намудани сохтори ҷалб ва истифодаи самараноки сармоягузориҳо бо назардошти иқтисодии минтақаҳои ҷумҳурӣ иборат мебошад.

Дар шароити ташаккули иқтисодиёти «сабз» талабот ба сиёсати сармоягузорӣ дар соҳаи кишоварзӣ ба таври назаррас васеъ мегардад. Ҳангоми асосноккунии иқтисодии маблағгузориҳои асосӣ бояд нишондиҳандаҳои анъанавии даромадноки, муҳлати бозпардохт ва маҳсулнокии сармоя ба назар гирифта шаванд.

Ҳамчунин захираталабии истеҳсолот, самаранокии энергетикӣ, таъсир ба захираҳои замин ва об, имкониятҳои коҳиш додани партовҳои истеҳсолӣ ва оқибатҳои экологии амалисозии лоиҳаҳои сармоягузорӣ бояд ба назар гирифта шаванд.

Ба андешаи мо, рушди сармоягузориҳои «сабз» дар соҳаи кишоварзӣ ташаккули стратегияи дарозмуддати давлатии сармоягузориҳо талаб менамояд, ки рушди ҳамоҳангшудаи механизмҳои меъёрию ҳуқуқӣ, молиявӣ ва ташкилии дастгирии лоиҳаҳои афзалиятноки сармоягузориҳо пешбинӣ мекунад.

Ҳавасмандгардонии навсозии технологияи истеҳсолот, барқарор намудани якпорчагии такрористеҳсолии маҷмааи агросаноатӣ, баланд бардоштани самаранокии истифодаи захираҳои молиявӣ ва васеъ намудани имкониятҳои ҷалби пасандозҳои дохилӣ ба гардиши сармоягузорӣ аҳаммияти махсус пайдо менамоянд.

Омӯзиши сармоягузориҳои хориҷӣ нишон дод, ки он ду самт дорад:

- бозори иҷтимоии «сабз»;
- маблағгузориҳои «сабз»-и рушди устувор.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҷалб ва ҷойгир намудани сармоягузориҳои «сабз» шароити зарурӣ мавҷуд аст. Дар сиёсати «сабз»-и давлати мо ба амалисозии принципҳои асосии рушди сабз, ки дар Стратегияи рушди иқтисоди «сабз» дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2037 муқаррар шудаанд, таваҷҷуҳи махсус зоҳир мегардад.

Бо назардошти таҳияи Стратегияи рушди иқтисоди «сабз» дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2037 барномаҳои дахлдори соҳавӣ таҳия ва амалӣ карда мешаванд, ки дар онҳо маблағгузориҳои ҳарсолаи иқтисодиёти «сабз» аз ҳисоби тамоми манбаъҳо (бюҷети ҷумҳуриявӣ ва бюджетҳои маҳаллӣ, сармоягузориҳои дохилӣ ва хориҷӣ) амалӣ мегардад. Ин ба рушди тадриҷии бахшҳои зикршуда мусоидат хоҳад кард.


Дастрасӣ ба бозорҳои вомбаргҳои «сабз» ва вомбаргҳои иқлимӣ барои ҷалби маблағҳои сармоягузориҳои «сабз» ба Тоҷикистон муҳим мебошад ва дар ояндаи наздик чунин сармоягузориҳо барои дастгирии Ҳукумат ва ҷонибҳои манфиатдор дар амалисозии маҷмӯи лоиҳаҳои «сабз» пешниҳод карда мешаванд [3].

Дар адабиёти муосири иқтисодӣ нисбат ба муайян намудани категорияи «сармоягузорӣ» ва мафҳумҳои ба он алоқаманд равишҳои зиёд мавҷуданд. Сарфи назар аз тафовут дар шарҳу тафсириҳо, аксари муҳаққиқон сармоягузориҳо ҳамчун категорияи мураккаби иқтисодӣ баррасӣ менамоянд, ки ҷанбаҳои иқтисодӣ, технологӣ, иҷтимоӣ ва

экологии раванди сармоягузори муттаҳид мекунад. Ҳамзамон, баъзе таърифҳо нисбатан мураккабу калонҳаҷм боқӣ мемонанд, ки ин истифодаи амалӣ ва дарки онҳоро душвор мегардонад.

Дар натиҷа, дар ҷумҳурий давраи тӯлонии маблағгузории нокифоя ба вуҷуд омад, ки ин ба суръати навсозии фондҳои асосии истеҳсоли, пеш аз ҳама дар бахши аграрӣ, таъсири манфӣ расонид.

Диаграммаи 4. Ҳаҷми умумии сармоягузории хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон




Сарчашма: таҳияи муаллиф мувофиқи маълумотҳои [72].

Дастгирии давлатӣ дар марҳалаи ибтидоии рушди кишоварзии органикӣ барои васеъ намудани фаъолияти сармоягузорӣ аҳамияти муҳим дорад. Пешниҳоди қарзҳои имтиёзнок, маблағҳои грантӣ ва дигар шаклҳои кумаки давлатӣ ба истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ имкон медиҳад, ки хароҷоти ибтидоиро ҳангоми ҷорӣ намудани технологияҳои органикӣ коҳиш диҳанд. Минбаъд имконияти ворид шудан ба бозорҳои хориҷӣ, ки дар онҳо талабот ба маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза устуворона баланд боқӣ мемонад, ба омили иловагии ҳавасмандгардонӣ табдил меёбад.

Дар шароити гузариш ба иқтисодиёти «сабз» рушди истеҳсолоти органикӣ ва васеъ намудани иқтисодии содиротии маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза аҳамияти махсус пайдо менамояд. Ба намудҳои асосии чунин маҳсулот зироатҳои ғалладона, маҳсулоти меваҳои сабзавот, ангур ва пахта дохил мешаванд.

Сиёсати андоз низ нақши муҳим мебозад, ки қонунгузории амалкунандаи андоз бояд барои сармоягузори, ки сармояро ба рушди маҷмааи агросаноатӣ равона менамоянд, ҳавасмандии иловагиро пешбинӣ кунад. Ҳамзамон, низоми андоз бояд бо устуворӣ, фаҳмо будан ва татбиқи якхела фарқ намояд. Андозаи сарбории андоз бояд аз ҷиҳати иқтисодӣ асоснок ва расмиёти назорати андоз шаффофу воқеъбинона бошанд.

Намуди қарзҳои кредити ва лизингӣ молиявӣ бо мақсад равона кардани самроягузори сабз (Расми 5.)



Расми 5. Сохтори кредитии манбаҳои сармоягузори дар соҳаи кишоварзӣ

Сарчашма: гурӯҳбандии муаллиф [А-1, С-34].

Чараёни асосии сармоягузориҳо ба соҳаи кишоварзӣ барои коркарди шир ва гӯшт равона карда мешавад. Дар солҳои охир маблағгузори барои сохтмони иншооти тайёр намудани хӯроки чорво афзоиш ёфтааст.

Барои таъмини самаранокии сармоягузориҳо ва ҳифзи қарзгирандагон дар ҷумҳурӣ чораҳои зерини кафолатӣ ҷорӣ карда шудаанд:

- кафолати Бонки миллии Тоҷикистон;
- ҳаракати озоди сармоя;
- ҳавасмандгардонии сармоягузoron.


Дар шароити муосир саҳомигардонӣ на танҳо ҳамчун механизми сафарбар намудани сармоя, балки ҳамчун воситаи такмили идоракунии корпоративӣ ва баланд бардоштани самаранокии фаъолияти хоҷагидорӣ низ баррасӣ карда мешавад.

Дар натиҷа ҷумҳури давраи тӯлонии нокифоягии маблағгузори ва вучуд омад, ки ин ба суръати навшавии фондҳои асосии истеҳсолӣ, пеш аз ҳама дар соҳаи кишоварзӣ таъсири манфӣ расонд.

Пас аз бӯҳрони молиявии соли 1998 дар маҷмааи агросаноатӣ тадриҷан тағйироти мусбат ба назар расиданд. Яке аз натиҷаҳои назаррас васеъ гардидани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзии ватанӣ буд, ки ба коҳиш ёфтани вобастагии бозори дохилӣ аз маҳсулоти озуқаворӣ воридотӣ ва таҳкими раванди воридотивазкунӣ мусоидат намуд.

Ба андешаи мо, рушди истеҳсолоти ба содирот нигаронидашуда дар маҷмааи агросаноатӣ самти ояндадортарини ҷалби сармоягузориҳои хориҷӣ мебошад. Пас аз қонё гардонидани талаботи дохилӣ, васеъшавии минбаъдаи истеҳсолот аз бисёр ҷиҳат ба ворид шудани корхонаҳои ватанӣ ба бозорҳои хориҷӣ вобаста аст.

Диаграммаи 5. - Сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз дигар давлатҳо барои солҳои 2024-2025



Сарчашма: таҳияи муаллиф мувофиқи маълумотҳои [72].

Сарфи назар аз фаъолшавии муайяни фаъолияти сармоягузорӣ, ҳаҷми сармоягузориҳои хориҷӣ ба иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбатан кам боқӣ мемонад. Дар баробари ин, танҳо қариб чоряки сармоягузориҳои хориҷии ҷалбшаванда бевосита ба соҳаи кишоварзӣ равона карда мешавад, дар ҳоле ки қисми асосии онҳо ба саноати коркард ва дигар соҳаҳои иқтисодиёт рӯст меояд. Ҳамзамон, сохтори истифодаи захираҳои сармоягузорӣ дар дохили бахши аграрӣ низ тағйир меёбад.

Таҳқиқоти гузаронидашуда нишон медиҳад, ки стратегияи амалкунандаи гузариши Ҷумҳурии Тоҷикистон ба принципҳои иқтисодиёти «сабз» ҳоло асосан ба рушди заминаи меъёриро ҳуқуқӣ ва таъсиси ниҳодҳои дахлдор равона шудааст. Ҳамзамон, механизмҳои дастгирии мустақими давлатӣ дар марҳалаи ташаккул қарор дошта, ҳанӯз сатҳи зарурии ҳавасмандгардонии фаъолияти сармоягузорию таъмин намеkunанд.

Муқаррароти панҷуми ба ҳимоя пешниҳодшаванда аз пешниҳод намудани самтҳои асосии гузоштани сармоягузориҳои «сабз» ба соҳаи кишоварзӣ иборат мебошад.

Ҳамин тавр, агар дар соли 2025 ҳиссаи сармоягузориҳои аз Чин воридшуда 57,7%-ро ташкил дода бошад, пас дар соли 2024 нишондиҳандаи мазкур ба 26,1% баробар буд.


Яке аз воситаҳои самаранокӣ фаъл гардонидани фаъолияти сармоягузорӣ низоми давлатии кафолатҳо мебошад. Қонунгузорӣ бояд ҳифзи боэътимоди сармоягузориҳо аз хавфҳои сиёсӣ ва дигар хавфҳои ғайритиҷоратӣ пешбинӣ намояд, зеро маҳз сатҳи ҳифзи сармоя аз бисёр ҷиҳат қарорҳои сармоягузорию ширкатҳои хориҷиро муайян мекунад.

Дар соли 2024 дар кишвар бо истифода аз усулҳои муосири ба принципҳои иқтисодиёти «сабз» асосёфта 14 фермаи чорводорӣ ва 22 корхонаи парандапарварӣ таъсис дода шуданд [3, с. 82].

Ин махсусан ба истеҳсоли маҳсулоти гӯштӣ, ширӣ ва дигар маҳсулоти дорои дараҷаи баланди коркард дахл дорад, ки дар он навсозии истеҳсолот маблағгузориҳои назарраси асосӣ ва ҷорӣ намудани технологияҳои муосирро талаб менамояд.

Ин имкон медиҳад, ки содироти маҳсулот афзоиш дода шуда, сифати он мутобиқи талаботи байналмилалӣ баланд бардошта шавад ва барои гузоштани сармояи хориҷӣ ба КАС ҳавасмандии иловагӣ фароҳам оварда шавад.

Диаграммаи 6. - Сохтори сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз дигар давлатҳо.



Сарчашма: таҳияи муаллиф мувофиқи маълумотҳои [72].

Яке аз сабабҳои зарурати ҷалби сармоягузориҳои хориҷиро ба маҷмааи агросаноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба миён меоранд, на танҳо маҳдуд будани захираҳои молиявии дохилӣ, балки ақибмонии технологияи то ҳол боқимондаи корхонаҳои саноати хӯрокворӣ ва коркард низ мебошад.

Истеҳсоли маҳсулоти кишоварзии аз ҷиҳати экологӣ тоза (органикӣ) дар кишвар бо Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи моддаҳои кимиёвӣ ва ҳифзи растаниҳо», муқаррароти Конвенсияи Стокгольм оид ба маҳдуд намудани истифодаи 12 моддаи кимиёвӣ ва 11 регламенти техникӣ танзим карда мешавад.

Ба андешаи мо, рушди минбаъдаи кишоварзии органикиро танҳо бо такмили қонунгузорӣ маҳдуд намудан ғайриимкон аст. Дар баробари ин, васеъ намудани механизмҳои молиявии дастгирии давлатӣ, ҷорӣ намудани барномаҳои мақсадноки субсидиядӣ, рушди қарздиҳии имтиёзнок ва фароҳам овардани ҳавасмандии иқтисодӣ зарур мебошад.

Таҳқиқоти гузаронидашуда нишон медиҳад, ки ташаккули захираҳои сармоягузори соҳаи кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо маҷмӯи пурраи шароитҳои истеҳсолӣ, молиявӣ, инфрасохторӣ ва институтсионалӣ алоқаманд мебошад. Норасоии маблағҳои худӣ, дастрасии маҳдуд ба захираҳои қарзӣ, фарсудашавии қисми заминаи моддию техникӣ ва хусусияти мавсимии истеҳсолот имкониятҳои корхонаҳои кишоварзиро барои навсозии зарурии фондҳои асосӣ ҳамоно маҳдуд месозанд.

Муқаррароти шашуми ба ҳимоя пешниҳодшаванда аз асоснок намудан ва таҳияи харитаи роҳ оид ба ҷалби сармоягузориҳо ба соҳаи кишоварзӣ дар шароити рушди иқтисодиёти «сабз» иборат мебошад.

Дар баробари ин, танзими давлатии соҳаи кишоварзӣ аҳамияти худро нигоҳ медорад. Нақши он махсусан дар шароити гузариш ба иқтисодиёти «сабз» меафзояд, зеро ҷорӣ намудани технологияҳои нав хароҷоти ибтидоиро талаб менамояд, ки на ҳамаи истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ метавонанд онро мустақилона маблағгузорӣ кунанд. Омӯзиши таҷрибаи хориҷӣ нишон медиҳад, ки усулҳои анъанавии ташкили истеҳсолоти аграрӣ тадриҷан бо технологияҳои сарфакунондаи захираҳо, экологӣ ва дигар технологияҳои нисбатан устувор пурра карда мешаванд.

Дар шароити гузариш ба рушди «сабз» хоҷагиҳои хурд аксар вақт барои мустақилона пеш бурдани сиёсати маркетингӣ ва ворид шудан ба бозори хориҷӣ маблағ ва таҷрибаи кофӣ доранд. Дар натиҷа, ҳатто ҳангоми мавҷуд будани маҳсулоти босифат истеҳсолкунанда метавонад дар фурӯши он ба мушкилот дучор шавад.

Ҳамзамон, бозори дохилии маҳсулоти органикиро низ рушд додан зарур аст. Асосан ба содирот нигаронида шудан имкон намедиҳад, ки дар дохили кишвар талаботи устувор пурра ташаккул дода шавад.

Дар шароити ташаккули иқтисодиёти «сабз» ҳамбастагии дастгирии давлатӣ бо васеъ намудани маблағгузориҳои ғайрибюджетӣ, рушди истеҳсолоти органикӣ, ташаккули талаботи дохилӣ, ворид шудани истеҳсолкунандагон ба бозорҳои хориҷӣ ва ҷорӣ намудани технологияҳои устувор пешбинӣ мегардад.

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушди самти мазкур дорои имкониятҳои муайяни табиӣ ва истеҳсолӣ мебошад. Мавҷудияти захираҳои замин ва об, гуногунии табию иқлимӣ минтақаҳои алоҳида, анъанаҳои истеҳсолоти кишоварзӣ ва имконияти аз худ намудани технологияҳои нав барои васеъ намудани сармоягузориҳои «сабз» замина фароҳам меоранд.

Чадвали 5. – Азхудкунии қисми асосии маблағҳо дар лоиҳаҳои сармоягузорию сабзи калонҳаҷм дар соҳаи кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон

(млн. сомонӣ)

№	Номгӯи барномаҳои сармоягузорию давлатӣ	Арзиш
1	Лоиҳаи “навсозии системаҳои обёрӣ ва устуворӣ ба тағирёбии иқлим ва офатҳои табиӣ дар хавзаҳои дарёи Вахш”	95765,3
2	Лоиҳаи “Баланд бардоштани устувории соҳаи кишоварзӣ”	194666,7
3	Лоиҳаи “Такмили устувори идоракунии захираҳои обӣ ва обёрӣ дар Тоҷикистон”	169808,8
4	Лоиҳаи миллии идоракунии хавҳои офатҳои табиӣ	101838,3
5	Лоиҳаи “Миллати солим дар Тоҷикистон”	268515,0
6	Лоиҳаи таъмини устувории ландшафтҳо ва воситаҳои зиндагӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон	129633,6
7	Лоиҳаи “Обтаъминкунӣ ва санитария дар маҳалаҳои деҳот”	147167,8

Сарчашма: таҳияи муаллиф мувофиқи маълумотҳои [76, с. 34,35].

Маҳз маҷмӯи ин шароит метавонад хавфҳои сармоягузорию коҳиш дода, ҳавасмандии сармоягузорию ба гузоштани дарозмуддати сармоя ба соҳаи аграрӣ баланд бардорад.

Нишондиҳандаҳои пешгӯии лоиҳаҳои муштаракӣ сармоягузорию оид ба миқёси маблағгузорию сармоягузорию тасаввуроти муайян медиҳанд. Дар соли 2026 ҳаҷми маблағгузорию онҳо аз ҳисоби ҳамаи манбаъҳо ба андозаи 13 403,4 млн сомонӣ пешбинӣ гардидааст, аз ҷумла аз ҳисоби маблағҳои қарзӣ - 6 311,6 млн сомонӣ, ҳиссаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бошад, 154,4 млн сомониро ташкил медиҳад. Сохтори нишондиҳандаҳои дахлдор ба таври муфассал дар чадвали 5 пешниҳод шудааст.

Яке аз самтҳои ояндадори рушди кишоварзии ҷумҳурий метавонад таъсиси технопаркҳо гардад, ки дар заминаи онҳо истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ бартарии муайяни иқтисодӣ ва технологӣ ба даст оварда метавонанд. Чунин шакли ташкил имкон медиҳад, ки инфрасохтори истеҳсолӣ, технологияҳои муосир, хизматрасониҳои машваратӣ ва дигар имкониятҳои барои соҳибкорон зарур муттаҳид карда шаванд. Ҳамзамон, таҳияи низоми имтиёзҳои иқтисодӣ барои иштирокчиёни технопаркҳо аҳамияти махсус дорад, ки метавонад ҳавасмандии истеҳсолкунандагон ва сармоягузорию ба амалисозии лоиҳаҳои нав баланд бардорад.

Рушд ва навсозии технологияи маҷмааи агросаноатӣ на танҳо бо натиҷаҳои иқтисодӣ, балки бо оқибатҳои муайяни экологӣ ва иҷтимоӣ низ ҳамроҳ мегарданд. Афзоиши истеҳсол ва истеъмоли сарбориро ба захираҳои табиӣ зиёд менамояд, аз ин рӯ, солҳои охир ба он таваҷҷуҳи бештар зоҳир карда мешавад, ки маҳсулоти озуқаворӣ чӣ гуна истеҳсол

мегардад ва истехсоли он то кадом андоза ба талаботи бехатарии экологӣ ҷавобгӯ мебошад.

Зарурати чунин муносибат бо он алоқаманд аст, ки истехсолоти кишоварзӣ дар бисёр кишварҳо объекти шаклҳои гуногуни дастгирии давлатӣ мебошад. Ин на бо мавҷуд набудани имконияти ба даст овардани фоида дар соҳа, балки бо хавфҳои баланди истехсолӣ, мавсимият, вобастагӣ аз шароити табиӣ ва аҳаммияти стратегии истехсоли маводи озуқаворӣ шарҳ дода мешавад.

Тибқи маълумоти омери давлатӣ, дар соли 2024 ҳаҷми сармоягузориҳо ба сармояи асосӣ, ки барои рушди кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон равона шудаанд, бо нархҳои воқеан амалкунанда (бе ААИ) 4,4 млрд сомонӣ ё 3,1%-и ҳаҷми умумии сармоягузориҳо ба сармояи асосии кишварро ташкил додааст.

Нишондиҳандаҳои овардашуда аз он шаҳодат медиҳанд, ки таъминнокии сармоягузории соҳа нисбат ба миқёси вазифаҳои навсозии иқтисодии истехсолии он ҳамоно маҳдуд боқӣ мемонад.

Дар сохтори манбаъҳои маблағгузорӣ қисми назарраси захираҳои сармоягузории корхонаҳои кишоварзӣ аз ҳисоби маблағҳои худӣ ташаккул меёбад. Вазни қиёсии онҳо аз чор се ҳиссаи ҳаҷми умумии сармоягузориҳои соҳа зиёд мебошад. Дар байни захираҳои ҷалбшуда маблағҳои буҷетӣ мавқеи назаррас доранд, зимнан, тибқи маълумоти овардашуда, зиёда аз 50%-и маблағгузории дахлдор ба маблағҳои буҷетҳои субъектҳои ҷумҳурӣ рост меояд.

Барои муқоиса, дар соли охир ҳиссаи маблағҳои худии корхонаҳо ва ташкилотҳо 56,3%-ро ташкил додааст, ки ин тағйироти назарраси сохтори маблағгузории асосиро дар давраи баррасишаванда нишон медиҳад.

Ҳамзамон, захираҳои сармоягузории мавҷуда ҳоло ҳам навсозии зарурии иқтисодҳои истехсолиро пурра таъмин намеkunанд. Ба истифода додани объектҳои нав, васеъ намудан ва таҷдиди истехсолоти амалкунанда нисбат ба талаботи ташкилотҳои кишоварзӣ дар миқёси нокифоя амалӣ карда шуданд.

Маҳдуд будани ҳам маблағҳои молиявии худӣ ва ҳам маблағҳои ҷалбшуда раванди таҷдиди фондҳои асосӣ ва сари вақт иваз намудани техникаи аз ҷиҳати ҷисмонӣ фарсударо бозмедорад.

Ба андешаи мо, сармоягузориҳо бояд на танҳо барои навсозии техника ва таҷҳизот, балки барои рушди низомҳои обёрӣ, нигоҳдорӣ, боркашонӣ ва коркарди маҳсулоти кишоварзӣ низ равона карда шаванд. Маҳз мавҷудияти инфрасохтори муосир барои васеъ намудани фаъолияти соҳибкорӣ ва баланд бардоштани самаранокии истифодаи захираҳои табиӣ ва истехсолӣ шароити мусоид фароҳам меорад.

Масъалаҳои мазкур дар шароити рушди кишоварзии органикӣ аҳаммияти махсус пайдо менамоянд. Истехсоли маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза риояи стандартҳои муқарраршударо дар тамоми

марҳалаҳои муомилоти он — аз парвариш то нигоҳдорӣ, боркашонӣ ва фурӯш талаб менамояд. Дар ин робита зарурати ташаккули инфрасохтори муосири логистикӣ, аз ҷумла истифодаи нақлиёти сертификатсияшуда ва анборҳои махсусгардонидашуда ба миён меояд.

Ба андешаи мо, яке аз самтҳои ояндадор таъсиси марказҳои минтақавии пешбурди маҳсулоти органикии Тоҷикистон мебошад. Чунин марказҳо метавонанд на танҳо нигоҳдорӣ ва логистикаи маҳсулотро таъмин намоянд, балки ба сертификатсияи он, пешбурдаш дар бозорҳои дохилӣ ва хориҷӣ, инчунин рушди иқтисодии содиротии кишвар мусоидат кунанд.

Дар васеъ намудани сармоягузориҳои «сабз» дастгирии давлатӣ бояд нақши муҳим дошта бошад. Амалисозии барномаҳои махсуси маблағгузорӣ, пешниҳоди грантҳо ва субсидияҳо метавонанд ҳавасмандии субъектҳои соҳибкории хурду миёнаро ба ҷорӣ намудани технологияҳои аз ҷиҳати экологӣ беҳатар ба таври назаррас баланд бардоранд. Ҳамзамон, шартҳои гирифтани дастгирии давлатӣ бояд то ҳадди имкон дастрас бошанд ва хусусиятҳои амалисозии лоиҳаҳои сармоягузорию дар деҳот ба назар гиранд.

Ба андешаи мо, рушди минбаъдаи сармоягузориҳои «сабз» бояд дар доираи модели ягонаи дарозмуддати танзими давлатӣ амалӣ карда шавад. Чунин модел бояд механизмҳои дастгирии мақсадноки давлатӣ, ҳавасмандгардонии сармоягузорӣ, рушди низоми хариди давлатӣ ва такмили заминаи меъёрию ҳуқуқи ро дар соҳаи кишоварзии органикӣ муттаҳид намояд.

Яке аз вазифаҳои аввалиндараҷа муайян намудани самтҳои маблағгузориҳои мақсаднок мебошад. Барои ин ташаккул додани заминаи боэътимоди иттилоотие зарур аст, ки ба ҳисоб гирифтани истеҳсолкунандагони маҳсулоти органикӣ ва арзёбии натиҷаҳои фаъолияти онҳоро имконпазир гардонад. Ба андешаи мо, бе таъсиси феҳристи ягонаи истеҳсолкунандагони маҳсулоти органикӣ тақсимои самараноки маблағҳои давлатӣ ва назорати истифодаи захираҳои сармоягузорию таъмин намудан ғайриимкон аст.

Қарорҳои муосири рақамӣ, ки ба истифодаи зеҳни сунъӣ, низомҳои автоматикунонидашудаи идоракунии ва таҳлили маълумот асос ёфтаанд, имкон медиҳанд, ки самаранокии истеҳсолоти аграрӣ баланд бардошта шуда, захираҳои замин ва об оқилона истифода гарданд, хароҷоти истеҳсолӣ коҳиш дода шавад ва рушди устувори кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин гардад.

Яке аз самтҳои муҳими сиёсати давлатӣ бояд такмили низоми хариди давлатӣ бо назардошти принципҳои иқтисодиёти «сабз» бошад. Ба андешаи мо, ҳангоми интиҳоби таъминкунандагон хусусиятҳои экологии маҳсулоти истеҳсолшаванда, риояи талаботи истеҳсолоти устувор ва мавҷудияти сертификатсияи дахлдорро васеътар ба назар гирифтани мувофиқи мақсад аст. Муассисаҳои давлатӣ метавонанд

ҳамчун яке аз истеъмолкунандагони асосии маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза баромад намуда, бо ҳамин роҳ талаботи иловагӣ ба вучуд оранд ва рушди истеҳсолоти ватаниро ҳавасманд гардонанд.

Ҳамин тариқ, самти асосии рушди «сабз» дар маҷмааи агросаноатии ҷумҳурӣ ҳавасмандгардонии фаъолияти соҳибкорӣ мебошад.

Истифодаи маҷмӯи ин воситаҳо имкон медиҳад, ки дастрасии истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ ба захираҳои молиявӣ васеъ гардида, фаъолияти сармоягузорӣ баланд бардошта шавад ва барои рушди устувори дарозмуддати бахши аграрӣ шароит фароҳам оварда шавад.

Ба андешаи мо, рушди истеҳсоли маҳсулоти органикии тоза самти асосии гузариш ба иқтисодиёти «сабз» буда, стратегияи рушди «сабз»-и соҳаи кишоварзӣ ба ҳисоб меравад.

Амалисозии самти мазкур имкон медиҳад, ки як қатор вазифаҳои муҳими иҷтимоӣ иқтисодӣ ҳал карда шаванд. Пеш аз ҳама, аз ҳисоби васеъ намудани истеҳсолоти худӣ тадриҷан коҳиш ёфтани вобастагии бозори дохилӣ аз маҳсулоти органикии воридотӣ пешбинӣ мегардад. Ҳамзамон, барои зиёд намудани навъ ва ҳаҷми содироти маҳсулоти органикии ватанӣ, таҳкими мавқеи истеҳсолкунандагони миллӣ дар бозорҳои дохилӣ ва хориҷӣ, инчунин ташаккули бренди шинохташавандаи маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тозаи Тоҷикистон замина фароҳам оварда мешавад.

Натиҷаҳои на камтар муҳим ин коҳиш додани таъсири манфии истеҳсолоти кишоварзӣ ба муҳити зист, кам намудани равандҳои эрозия ва таназзули хок, баланд бардоштани ҳосилхезии он аз ҳисоби маҳдуд кардани истифодаи маводи кимиёвии манъшуда, инчунин истеҳсоли маҳсулоти нисбатан беҳатар мебошанд. Ҳамаи ин ба таҳкими амнияти озуқаворӣ кишвар ва ташаккули муносибати масъулиятноки аҳоли ба масъалаҳои сифати ғизо ва ҳифзи муҳити зист мусоидат менамояд.

Солҳои охир бозори маҳсулоти органикии Ҷумҳурии Мардумии Чин барои истеҳсолкунандагони ватанӣ таваҷҷуҳи торафт бештар пайдо менамояд. Сарфи назар аз ғунҷоиши назарраси бозори мазкур, имкониятҳои он ҳоло ба таври кофӣ омӯхта нашудаанд. Маълум аст, ки Чин ҳаҷми зиёди ашёи хоми органикиро ворид намуда, коркарди минбаъдаи онро амалӣ мекунад ва сипас маҳсулоти тайёрро ба бозорҳои Аврупо интиқол медиҳад.

Тавре ки дар адабиёти илмӣ қайд мегардад, самаранокии истифодаи фондҳои асосии истеҳсолӣ аз бисёр ҷиҳат бо сатҳи таъмин будани онҳо бо захираҳои зарурии гардон муайян карда мешавад. Ҳамзамон, афзоиши ҳаҷми маблағҳои гардон бояд аз ҷиҳати иқтисодӣ асоснок бошад, зеро ҷамъшавии аз ҳад зиёди онҳо на ҳамеша бо баланд гардидани самаранокии истеҳсолот ҳамроҳ мегардад. Ҳангоми мавҷуд набудани таносуби оқилона қисми захираҳои моддӣ беистифода

мемонад, ки ин натиҷанокии умумии истифодаи иқтидори истеҳсолии корхонаро коҳиш медиҳад.

Таҳқиқи самтҳои истифодаи маблағгузориҳои асосӣ дар ташкилотҳои кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон медиҳад, ки қисми назарраси захираҳои сармоягузорӣ ба таври анъанавӣ барои сохтмон ва таҷдиди объектҳои таъйиноти истеҳсолӣ сарф гардидааст.

Дар ин робита, ба андешаи мо, ҳангоми муайян намудани афзалиятҳои сиёсати сармоягузорӣ ба навсозии қисми фаъоли фондҳои асосии истеҳсолӣ таваҷҷуҳи бештар зоҳир намудан мувофиқи мақсад аст. Чунин муносибат ба истифодаи самараноки захираҳои сармоягузорӣ мусоидат намуда, навсозии технологияи истеҳсолоти кишоварзиро суръат мебахшад ва боздеҳи бештарро аз маблағгузориҳои асосӣ таъмин менамояд.

Ба қисми фаъоли фондҳои истеҳсолӣ мошинҳо, таҷҳизоти технологӣ, воситаҳои нақлиёт ва чорвои маҳсулдеҳ дохил мешаванд, ки бевосита дар раванди истеҳсолот иштирок намуда, натиҷаи ниҳии фаъолияти хоҷагидориро ташаккул медиҳанд. Бар хилофи онҳо, биноҳо ва иншоот асосан вазифаи таъминкунандаро иҷро карда, барои амалӣ намудани раванди истеҳсолот шароити зарурӣ фароҳам меоранд, аммо таъсири онҳо ба афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот хеле камтар зоҳир мегардад.

Бехатарии озуқаворӣ дар доираи тамоми маҷмааи агросаноатӣ ташаккул меёбад, ки дар он кишоварзӣ бо коркард, нигоҳдорӣ, боркашонӣ ва фурӯши маҳсулот, таъминоти моддию техникаӣ ва рушди деҳот алоқаманд мебошад.

Ҳамзамон, давлат низ барои маблағгузориҳои вазифаҳои худ, аз ҷумла маориф, тандурустӣ, соҳаи иҷтимоӣ, инфрасохтор, илм ва дигар самтҳои дорои аҳаммияти ҷамъиятӣ ба даромадҳои устувор ниёз дорад. Яке аз манбаъҳои асосии ташаккули чунин даромадҳо воридоти андозии корхонаҳо ва аҳоли мебошад.

Аз ин рӯ, масъала на дар коҳиш ё баланд бардоштани одии андозҳо, балки дар муайян намудани чунин сатҳи сарбории андоз аст, ки дар он ҳамзамон даромади буҷет таъмин гардида, имкониятҳои иқтисодии истеҳсолкунандагон нигоҳ дошта шаванд.

Азбаски иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси принципҳои иқтисоди бозоргонӣ рушд менамояд, нақши давлат набояд танҳо бо даҳлати мустақим ба фаъолияти хоҷагидорӣ маҳдуд гардад. Вазифаи асосии он аз фароҳам овардани шароит барои фаъолияти муътадили механизмҳои бозорӣ ва танзими он самтҳои иборат мебошад, ки дар онҳо бозор мустақилона натиҷаи заруриро таъмин карда наметавонад.

Дар соҳаи кишоварзӣ ба чунин самтҳо таъмини бехатарии озуқаворӣ, дастгирии фаъолияти сармоягузорӣ ва фароҳам овардани шароит барои рушди босифати иқтисодии истеҳсолоти аграрӣ дохил мешаванд.

Яке аз воситаҳои муҳими чунин танзим сиёсати андоз мебошад. Дигаргуниҳои андозие, ки дар кишвар амалӣ карда шуданд, аз ҷумла ба коҳиш додани сарборӣ ба субъектҳои хоҷагидорӣ ва фароҳам овардани шароити нисбатан мусоид барои фаъолияти соҳибкорӣ равона гардида буданд. Пешбинӣ мешуд, ки паст кардани меъёрҳои алоҳидаи андоз ба корхонаҳо имкон медиҳад, ки қисми бештари ғоидаи бадастомадаро дар ихтиёри худ нигоҳ дошта, онро барои рушди истеҳсолот ва ҳадафҳои сармоягузорӣ равона намоянд.

Аммо танҳо андозаи меъёрҳои андоз ҳанӯз сатҳи фаъолияти сармоягузорию муайян намекунад. Амалия нишон медиҳад, ки байни коҳиш додани сарбории андоз ва афзоиши маблағгузорӣ ба истеҳсолоти воқеӣ вобастагии худкор вучуд надорад. Маблағҳои молиявии озодшуда метавонанд на танҳо барои васеъ намудани истеҳсолот, балки барои ҳадафҳои дигар низ равона карда шаванд.

Якум, самаранокии маблағгузориҳои асосӣ на танҳо бо ҳаҷми умумии онҳо, балки бо самтҳои истифодаашон низ муайян карда мешавад. Барои соҳаи риоя намудани таносуби маблағгузорӣ байни соҳаҳо аҳамияти бештар дорад.

Вайрон гардидани ин таносубҳо боис мегардад, ки ҳатто ҳангоми афзоиши сармоягузорӣ самарائي интизоршаванда аз сармояи гузошташуда ба даст наояд.

Дуюм, сиёсати сармоягузорӣ бояд ҳолати инфрасохтори истеҳсоли ва иҷтимоии деҳотро ба назар гирад. Таъмин будан бо техника, объектҳои нигоҳдорӣ ва коркарди маҳсулот, инфрасохтори нақлиётӣ ва обӣ ба истифодаи иқтисодии истеҳсолии хоҷагӣ бевосита таъсир мерасонад. Ҳамзамон, ҳолати инфрасохтори иҷтимоӣ барои нигоҳ доштани захираҳои меҳнатӣ, махсусан кормандони соҳибхтисос, дар деҳот аҳамият дорад.

Сеюм, дар шароити муосир талабот ба ҳуди хусусияти сармоягузорӣ низ тадриҷан тағйир меёбад. Ҳангоми гузариш ба иқтисодиёти «сабз» маблағгузориҳо бояд на танҳо барои афзоиш додани иқтисодҳои истеҳсоли, балки барои сарфаи об ва энергия, ҳифзи ҳосилхезии хок, истифодаи технологияҳои аз ҷиҳати экологӣ беҳатар, рушди истеҳсолоти органикӣ, коркард ва инфрасохтори дахлдор равона карда шаванд. Аз ин рӯ, натиҷанокии иқтисодӣ ва экологии сармоягузориҳо бояд дар алоқамандии мутақобил баррасӣ карда шавад.

Чорум, яке аз манбаъҳои асосии ҳудии такрористеҳсоли васеи корхонаҳои кишоварзӣ ҳамоно ғоида мебошад. Аммо имкониятҳои андӯшти он бо хусусиятҳои соҳа маҳдуд мегарданд: гардиши сусти сармоя, мавсимияти истеҳсол ва фурӯши маҳсулот, нобаробарии хароҷот дар давоми сол, зарурати нигоҳдории маҳсулоти зудвайроншаванда ва вобастагии натиҷаҳои ниҳой аз шароити табиӣю иқлимӣ. Аз ҳамин сабаб кишоварзӣ ба истифодаи захираҳои молиявии ҷалбшуда ба таври объективӣ ниёз дорад.

Панҷум, механизми мавҷудаи молиявӣ қарзӣ бо назардошти хусусиятҳои соҳаи кишоварзӣ ба тақмили минбаъда ниёз дорад. Шартҳои қарздиҳиро вобаста ба хусусияти лоиҳа, давомнокии давраи истеҳсолӣ, муҳлати азхудкунии иқтидорҳои нав ва давраи ба даст овардани даромад аз сармоягузориҳои амалишуда фарқ кунонидан мувофиқи мақсад аст. Барои лоиҳаҳои дарозмуддат давраи имтиёзнок ва арзиши қобили қабули захираҳои қарзӣ аҳаммияти махсус доранд.

Муқаррароти ҳафтуми ба Ҳимоя пешниҳодшаванда аз таҳияи ҷанбаҳои институтсионалии рушди кишоварзии органикӣ дар шароити рушди «сабз» иборат мебошад.

Тақмили идоракунии равандҳои сармоягузорӣ дар соҳаи кишоварзӣ дар шароити рушди иқтисодиёти «сабз» ба назар гирифтани на танҳо самаранокии иқтисодии маблағгузориҳоро талаб менамояд. Ҳангоми интиҳоби самтҳои сармоягузорӣ оқибатҳои экологии истеҳсолот, сифати маҳсулоти истеҳсолшаванда ва масъулияти истеҳсолкунандагон дар назди истеъмолкунандагон аҳаммияти торафт бештар пайдо менамоянд.

Тақмили механизмҳои танзими бозори маҳсулоти кишоварзӣ бояд дар асоси ҳамкориҳои ниҳодҳои давлатӣ бо иттифоқҳои соҳавӣ, ассотсиатсияҳо ва дигар иттиҳодияҳои истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ амалӣ карда шавад.

Ба рушди низоми кооператсияи қарзӣ ва суғуртавии кишоварзӣ таваҷҷуҳи махсус зоҳир намудан мувофиқи мақсад аст. Ҳангоми таҳияи санадҳои меъёрию ҳуқуқии дахлдор принципҳои байналмилалӣ кооперативӣ ва хусусиятҳои фаъолияти деҳотро ба назар гирифтани зарур мебошад, ки ин имкон медиҳад дастрасии истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ ба хизматрасониҳои молиявӣ баланд бардошта шуда, устувории молиявии бахши аграрӣ таҳким ёбад.

Танҳо муносибати маҷмӯӣ ба амалисозии сиёсати давлатӣ метавонад рушди устувори деҳот ва баланд бардоштани ҷолибияти сармоягузориҳои маҷмааи агросаноатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро таъмин намояд.

Чунин муносибат имкон медиҳад, ки хусусиятҳои соҳавӣ фаъолияти сармоягузорӣ ба назар гирифта шуда, натиҷаҳои фаъолияти субъектҳои хоҷагидорӣ муқоиса ва самаранокии амалисозии сиёсати сармоягузорӣ ба таври асосноктар арзёбӣ карда шавад.

Ҳамзамон, сатҳи фаъолияти сармоягузориҳои корхонаҳои кишоварзӣ на бо як омил, балки бо маҷмӯи омилҳои ба ҳам алоқаманде муайян карда мешавад, ки муҳити сармоягузориҳои истеҳсолоти аграриро ташаккул медиҳанд.

Дар баробари ин, истифодаи арзёбиҳои рейтингӣ ҳолати объекти таҳқиқотро танҳо дар як лаҳзаи муайяни вақт инъикос менамояд. Аз ин рӯ, барои ба даст овардани тавсифи воқеъбинонаи равандҳои сармоягузорӣ истифодаи муносибати динамикӣ мувофиқи мақсад аст, ки

мониторинги мунтазами нишондиҳандаҳои асосӣ ва таҳлили тамоюлҳои тағйирёбии онҳоро пешбинӣ менамояд.

Дар низоми омилҳои захиравӣ шароити табию иқлимӣ мавқеи махсус дорад, ки аз бисёр ҷиҳат хусусиятҳои рушди кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистонро муайян менамояд. Хусусияти таъмин будан бо захираҳои табиӣ, релеф, таъминот бо об, шароити иқлимӣ, мавсимияти истеҳсолоти кишоварзӣ ва ҳолати экологии ҳудуд ба самаранокии истифодаи захираҳои сармоягузорӣ ва дурнамои рушди устувори бахши аграрӣ таъсири бевосита мерасонанд.

Яке аз чунин самтҳо масъулияти экологии истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ мебошад. Он коҳиш додани таъсири манфии истеҳсолот ба муҳити зист, истифодаи эҳтиёткоронаи замин ва об, инчунин татбиқи усулҳои хоҷагидориеро пешбинӣ менамояд, ки ба ҳифзи захираҳои табиӣ мусоидат мекунанд. Аз ин рӯ, ҳангоми таҳияи лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар соҳаи кишоварзӣ ҷузъи экологӣ низ бояд ба назар гирифта шавад.

Масъулияти иҷтимоии истеҳсолкунанда низ мазмуни васеътар дорад. Он бо сифат ва бехатарии маҳсулот, манфиатҳои истеъмолкунандагон, ҳолати муҳити зист ва муносибати корхона ба ҷомеа алоқаманд мебошад. Дар айни замон ин омилҳо тадриҷан аҳаммияти иқтисодӣ пайдо мекунанд, зеро истеъмолкунанда ҳангоми интихоби маҳсулот на танҳо ба нарх, балки ба пайдоиш, таркиб ва хусусиятҳои экологии он низ таваҷҷуҳ менамояд.

Арзёбии самаранокии фаъолияти чунин технопаркҳоро бо ҷалби мутахассисони ватанӣ ва коршиносони ниҳодҳои байналмилалӣ молиявӣ, аз ҷумла Бонки Осиёи Рушд, гузаронидан мувофиқи мақсад аст. Ин имкон медиҳад, ки мақсаднокии иқтисодии лоиҳаҳои пешниҳодшаванда, манбаъҳои эҳтимолии маблағгузориҳои онҳо ва дурнамои татбиқи модели мазкур дар минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ муайян карда шаванд.

Самти дигари баланд бардоштани ҷолибияти сармоягузорӣ васеъ намудани имкониятҳои содиротии кишоварзӣ мебошад. Дар дурнамои то соли 2037 Тоҷикистон барои таҳкими мавқеи худ дар бозорҳои байналмилалӣ озуқаворӣ имконияти хуб дорад.

Барои ин афзоиш додани истеҳсоли маҳсулоти босифати кишоварзие зарур аст, ки ба талабот ва стандартҳои бозорҳои хориҷӣ ҷавобгӯ бошад. Васеъ намудани самтҳои содиротӣ метавонад даромаднокии истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзиро баланд бардошта, ҳамзамон барои гузоштани сармоя ба соҳа ҳавасмандии иловагӣ ба вучуд орад.

Дар шароити пешбурди истеҳсолоти кишоварзӣ бояд қайд намуд, ки дар фаъолияти истеҳсолӣ хавфҳои муайяни вобаста ба шароити табиӣ мавҷуданд. Бисёр муаллифони усулҳои гуногуни муайян намудани хавфҳоро пешниҳод мекунанд.

Мо низ принсиперо ҷонибдорӣ менамоем, ки мувофиқи он дар раванди таснифот барои коҳиш додани хавфҳо қарорҳои пешгирикунанда қабул карда шаванд. Ҳангоми истифодаи усули мазкур дар раванди сармоягузорӣ метавон ҳам то ба вучуд омадани хавф ва ҳам баъд аз он чораҳои зарурӣ андешид.

Таҳқиқоти гузаронидашудаи рушди «сабз»-и кишоварзӣ дар ҷумҳурӣ дар асоси стратегия то соли 2037 нишон доданд, ки ҳиссаи истеҳсоли маҳсулоти органикӣ бояд тақрибан сад фоизро ташкил диҳад.

Барои амалисозии ҳадафи мазкур иҷрои чорабиниҳои зерин зарур аст:

- агрокластерҳо таъсис дода шуда, фаъолият менамояд;
- сармоягузориҳои «сабз» дар ҳама ҷо истифода мешаванд;
- ҷумҳурӣ пурра ба иқтисоди рақамӣ мегузарад;
- дар қисми назарраси заминҳои кишоварзӣ технологияҳои пешрафта, махсусан обёрии қатрагӣ, истифода мешаванд.

Муқаррароти ҳаштуми ба ҳимоя пешниҳодшаванда аз асоснок намудани тавсияҳо ва пешгӯии дар амал ҷорӣ намудани сармоягузориҳо дар шароити рушди «сабз» иборат мебошад.

Дар замони муосир рафтори истеъмолкунандагон низ тадриҷан тағйир меёбад. Ҳангоми интихоби маҳсулоти озуқаворӣ қисми муайяни аҳоли на танҳо нархи маҳсулот, балки сифат, бехатарӣ, пайдоиш ва тарзи истеҳсоли онро низ ба назар мегирад. Дар натиҷа, талабот ба маҳсулоти органикӣ ва дигар намудҳои озуқаворие ташаккул меёбад, ки истеҳсоли онҳо бо таъсири камтар ба муҳити зист алоқаманд мебошад.

Ба андешаи мо, рушди бозори мазкур бо ҷамъшавии ба истилоҳ «сармояи саломатӣ» низ алоқаманд аст. Бо афзоиши даромад ва сатҳи огоҳии аҳоли тавачҷуҳ ба сифати ғизо ва бехатарии экологии молҳои харидоришаванда зиёд мегардад. Аз ин рӯ, талабот ба маҳсулоти органикиро на танҳо ҳамчун тағйирёбии афзалиятҳои истеъмоли, балки ҳамчун омиле баррасӣ намудан зарур аст, ки минбаъд метавонад ба самтҳои рушди истеҳсолоти кишоварзӣ таъсир расонад.

Васеъшавии бозори маҳсулоти органикӣ нисбат ба рафтори ҳуди истеъмолкунанда низ талаботи нав ба миён меорад. Тадриҷан ҷунин муносибате ташаккул меёбад, ки ҳангоми харидани маҳсулоти озуқаворӣ оқибатҳои истеҳсоли он барои саломатии инсон, ҳолати захираҳои замин ва об, инчунин муҳити зист дар маҷмӯъ ба назар гирифта мешаванд. Дар ин ҳолат метавон дар бораи ташаккули унсурҳои рафтори истеъмолии аз ҷиҳати экологӣ масъул сухан гуфт.

Рисолати амалисозии лоиҳаи пахтакории органикӣ ташкили пахтакории органикиро тавассути ҳамкории мутақобилан судманд ба манфиати бехтар намудани зиндагӣ, саломатии наслҳои оянда ва муҳити зист дар бар мегирад. Ҳадафи амалисозии лоиҳаи «Пахтакории органикӣ» аз ворид шудан ба бозори ҷаҳонӣ бо маҳсулоти органикӣ ва аз ҷиҳати ахлоқӣ тоза иборат мебошад.

Яке аз роҳҳои дастраси фуруши маҳсулоти хоҷагҳои хурд метавонад ярмаркаҳои кишоварзӣ бошад. Дар ин робита зиёд намудани шумораи ярмаркаҳои мунтазам баргузоршавандаи хоҷагҳои деҳқонӣ, инчунин майдонҳои мавсимии савдо мувофиқи мақсад аст. Дар оянда шумораи ҷунин ярмаркаҳоро тақрибан 70% ва ярмаркаҳои мавсими 20% зиёд намудан мумкин аст, агар ҳисобҳои дахлдор мавҷудияти талабот ва имкониятҳои истеҳсолкунандагонро тасдиқ намоянд.

Натиҷаҳои фаъолияти «Фаранго» оид ба ноҳиябандии маҳсулоти органикии кишоварзӣ дар солҳои 2021-2022 дар ҷадвали 6 оварда шудаанд.

Ҷадвали 6. – Нишондиҳандаҳои истеҳсолии амалишавии лоиҳаҳои «Фаранго» оид ба парвариши пахтаи хоми органикӣ дар солҳои (2021-2022 сол).

Район	Н.Н.	Майдон (га)	Ҳосилнокии пешбинишаванда (тонна)	фактикӣ	%	Тести ГМО
Хуросон	Хутибоев Гулмурод (13 хоҷагӣ)	82	186 650	143 150	77	0
Ҷоми	Соҳибов Раҷабалӣ (12 хоҷагӣ)	72,5	175 550	117 185	67	2
Ёвон	Гуломов Умар (37 хоҷагӣ)	133,5	348 645	278 300	80	5
Ёвон	Расулов Ҳайдар (18 хоҷагӣ)	64,8	168 900	143 680	85	2
Ёвон	Расулов Ҳайдар (18 хоҷагӣ)	58,5	133 250	112 905	85	2
Балхи	Касиров Шоҳрух	64	59 400	42230	71	1
Хуросон	«Фаранго»	80	64 000	14130	22	0

Сарчашма: таҳияи муаллиф мувофиқи маълумотҳои [50, с. 68].

Таҳлили ҷадвали 6 нишон медиҳад, ки истеҳсоли маҳсулоти органикии кишоварзӣ дар ҷумҳурии солҳои охир фаъолон рушд намуда, ба яке аз самтҳои муҳимтарини кишоварзии ҷумҳурии табдил ёфтааст.

Қорҳои иттилоотӣ бо аҳоли, аз ҷумла баргузори ярмаркаҳо, намоишгоҳҳо ва дигар чорабиниҳо, ки дар онҳо истеҳсолкунанда метавонад маҳсулоти худро бевосита ба истеъмолкунанда пешниҳод намояд, барои рушди бозори дохилии маҳсулоти органикӣ аҳамияти муҳим доранд. Барои хоҷагҳои хурди деҳқонӣ фуруши мустақим маҳсусан муҳим аст, зеро он имкон медиҳад, ки шумораи миёнаравҳо ва хароҷоти савдо кам карда шуда, қисми бештари даромад аз фуруши маҳсулот ба даст оварда шавад.

Маҳз барои ҳамин саҳми дастгирии давлатӣ ба воситаи барномаҳои мақсаднок, лоиҳаҳои миллӣ ва дигар усулҳои дастгирии соҳаи кишоварзӣ зиёд шуда истодааст. Онҳо имкон медиҳад, ки чораҳои

молиявӣ ташкилӣ ва институтсионалиро дар сармоягузорӣ ба самтҳое, ки аҳамияти дуру дароз барои соҳа дар шароити ташаккули иқтисодӣ “сабз” доранд равона гарданд.

Миссияи амалигардонии лоиҳаи пахтакории органикӣ ин ташкили истеҳсоли пахтаи органикӣ ба воситаи судманди ҳамкорӣ, барои беҳтар намудани сатҳи зиндагӣ, саломатии насли оянда ва муҳити зист мебошад.

Яке аз роҳҳои дастрасӣ ба фурӯши маҳсулоти хоҷагиҳои хурд метавонад ярмаркаи кишоварзӣ бошад. Дар ин робита зиёд намудани шумораи ярмаркаҳои мунтазам баргузоршавандаи хоҷагиҳои деҳқонӣ, инчунин майдонҳои майдонҳои мавсими савдо мувафиқи мақсад аст. Дар оянда шумораи чунин ярмаркаҳои мавсими 20% зиёд намудан мумкин аст, агар ҳисобҳои дахлдор мавҷудияти талабот ва имкониятҳои талабот ва истеҳсолкунандагонро тасдиқ намояд.

Ҳамзамон, шумораи ҷойҳои савдоеро, ки бевосита ба истеҳсолкунандагони маҳсулоти органикии кишоварзӣ пешниҳод карда мешаванд, зиёд намудан зарур аст. Тартиби мавҷудаи тақсими онҳо на ҳамеша барои хоҷагиҳои хурд имкониятҳои баробар фароҳам меорад, ки дар натиҷа қисми ҷойҳои савдоро миёнаравҳо ва иштирокчиёни нисбатан калони бозор ишғол карда метавонанд.

Шаффофияти иттилоотии раванди мазкур низ аҳамияти камтар надорад. Маълумот дар бораи муҳлати баргузории ярмаркаҳо, шумораи ҷойҳои ҳолӣ ва шартҳои иштирок бояд пешакӣ тавассути мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракуни, сохторҳои соҳавӣ ва захираҳои иттилоотии дастрас ба истеҳсолкунандагон расонида шавад.

Чунин тартиб имкон медиҳад, ки таъсири усулҳои ғайрирасмӣ тақсими ҷойҳои савдо коҳиш дода шуда, иштироки хоҷагиҳои хурди деҳқонӣ васеъ гардад.

Ҳамзамон, дастгирии давлатии соҳибкорӣ бевосита дар соҳаи кишоварзии органикӣ ҳоло ҳам ба ташаккули минбаъда ниёз дорад. Яке аз мушкилоти асосӣ мавҷуд набудани заминаи ягонаи иттилоотӣ мебошад, ки маълумотро дар бораи шумораи истеҳсолкунандагони маҳсулоти органикӣ, масоҳати заминҳои сертификатсияшуда, ҳаҷми истеҳсол ва фурӯш, ҳолати бозори дохилӣ ва дигар нишондиҳандаҳои зарурӣ дар бар гирад. Бе чунин маълумот муайян намудани талаботи воқеии соҳа ба сармоягузорӣ ва таҳияи пешгӯиҳои асосноки рушди минбаъдаи он мушкил аст.

Ба андешаи мо, дар доираи шарикӣ давлат ва бахши хусусӣ ташаккул додани механизми амалкунандаи ташкилии ҳамкорӣ давлат ва истеҳсолкунандагони маҳсулоти органикӣ мувофиқи мақсад аст. Чунин сохтор бояд на танҳо дар амалисозии сиёсати давлатӣ дар соҳаи мазкур иштирок намояд, балки вазифаи ҳалқай пайваستкунандаро байни мақомоти идоракунии давлатӣ, истеҳсолкунандагони маҳсулоти

кишоварзӣ, коркардкунандагон, ташкилотҳои савдо ва сармоягузoron низ иҷро кунад.

Бояд қайд намуд, ки истеҳсоли пахтаи органикӣ хусусиятҳои зиёди технологӣ дорад. Риояи принципи мазкур пеш аз ҳама бо мутобикат ба стандартҳои пахтаи органикӣ алоқаманд мебошад, ки дар амал риояи технологияи истеҳсоли маҳсулоти органикиро ифода менамояд.

Инчунин, барои боркашонии пахтаи органикӣ ба корхонаи пахтатозакунӣ, мувофиқи стандарти дар Аврупо қабулшуда, талаботи муайян мавҷуд аст. Тибқи технологияи қабулшудаи нигоҳдории пахтаи хом, он то интиқол додан ба сеҳҳои коркард дар ғарамҳои дорои низоми ҳаводихӣ бо мақсади таъмини беҳатарӣ аз сӯхтор нигоҳ дошта мешавад.

Минбаъд дар давраи технологияи коркарди пахтаи органикӣ риоя намудани қоидаҳои коркард, ки ба стандарти коркард дохил мешаванд, зарур аст.

Дастгирии давлатӣ дар таъмини рушди устувори кишоварзӣ мавқеи муҳим дорад. Дар ин раванд таҳия ва амалисозии тадбирҳо оид ба коҳиш додани хавфҳо дар соҳа аҳамияти махсус пайдо менамояд.

Ҳамин тариқ, натиҷагирӣ аз таҳлили илмии самтҳои асосии тақмили механизми ташкилии идоракунии раванди сармоягузорӣ дар истеҳсолоти кишоварзӣ, бояд таъкид намуд, ки барои рушди устувори соҳа пешгӯӣ дар асоси истифодаи усулҳои математикӣ зарур мебошад, ки имкон медиҳад рушди минбаъдаи он муайян карда шавад.

Ҳамин тавр, таҳлили гузаронидашудаи барномаҳои давлатӣ оид ба рушди истеҳсолоти органикӣ нишон медиҳад, ки барои рушди устувори кишоварзӣ, махсусан ҷалби сармоягузориҳои «сабз», рушди истеҳсоли маҳсулоти органикӣ мавқеи муҳим дорад.

Солҳои охир дастгирии давлатии истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ бо роҳҳои гуногун, аз ҷумла тавассути маблағгузории буҷетии самтҳои алоҳидаи соҳа амалӣ карда мешуд. Дар соҳаи чорводорӣ дастгирии нигоҳдории саршумори модинаи зотии сермахсул аз рӯи меъёрҳои муқарраршуда татбиқ мегардид. Ҳангоми тақсимои захираҳои маҳдуди молиявӣ, чун қоида, истеҳсолкунандагони нисбатан устувор ва калон, ки метавонанд боздеҳи бештари маблағҳои пешниҳодшударо таъмин намоянд, бартарӣ ба даст меоварданд.

Аммо барои баланд бардоштани ҷолибияти сармоягузории соҳаи кишоварзӣ танҳо дастгирии буҷетӣ кофӣ нест. Маҳдуд будани захираҳои молиявии давлатӣ васеъ намудани дигар манбаъҳои маблағгузории лоиҳаҳои сармоягузорию талаб менамояд. Аз ин рӯ, яке аз вазифаҳои асосии сиёсати сармоягузорӣ фароҳам овардани чунин шароите мебошад, ки дар он маблағҳои хусусӣ, қарзҳои бонкӣ, сармояи хориҷӣ ва дигар захираҳои ғайрибуҷетӣ ба соҳаи кишоварзӣ фаъолтар ворид шаванд.

Дар ин робита ҳангоми ташкили фаъолияти сармоягузорӣ дар соҳаи кишоварзии органикӣ хусусиятҳои рафтори истеъмолкунандагонро низ

ба назар гирифтан зарур аст. Қарор дар бораи харидани маҳсулоти органикӣ зери таъсири якчанд омил ташаккул меёбад. Ба қатори онҳо тасаввуроти истеъмолкунанда дар бораи фоидаи маҳсулот, муносибат ба масъалаҳои экологӣ, мавҷуд набудани иловаҳои номатлуб, сифати маҳсулот, мавҷудияти тамғагузори дахлдор ва эътимод ба истеҳсолкунанда дохил мешаванд.

Ҳамзамон, мавҷудияти чунин имкониятҳо худ аз худ ҳанӯз маънои ҷолибияти баланди сармоягузори надорад. Барои сармоягузор дастрасӣ ба маблағгузорӣ, инфрасохтор, бозори фурӯш, устувории истеҳсолот ва имконияти ба даст овардани даромад аз сармояи гузошташуда аҳаммият доранд.

Яке аз самтҳои ояндадор истеҳсоли маҳсулоти органикӣ мебошад. Барои ба бозорҳои хориҷӣ баромадани истеҳсолкунандагони Тоҷикистон танҳо истеҳсол намудани чунин маҳсулот кофӣ нест.

Муҳимтарин самти кори мазкур таъсиси низоми мукаммали таъминоти меъёрию ҳуқуқие мебошад, ки равандҳои ташаккул ва рушди бозори сармоягузориҳои «сабз»-ро танзим менамояд. Такмили механизми ҳуқуқӣ бояд рушди минбаъдаи воситаҳои маъмурӣ ва иқтисодии таъсиррасонии давлатиро пешбинӣ намуда, ҳамбастагии оқилонаи механизмҳои бозориро бо танзими давлатӣ мутобиқи афзалиятҳои рушди сармоягузорӣ ва дигаргунсозии рақамии иқтисодиёти милли таъмин намояд.

Ҳамзамон, солҳои охир муътадилшавии муайяни вазъи молиявӣ иқтисодии корхонаҳои кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва тақвияти дастгирии давлатии маҷмааи агросаноатӣ ба мушоҳида мерасад.

Омили иловагӣ, ки чандирии фаъолияти хоҷагидориро маҳдуд менамояд, шароити табиӣ иқлимӣ мебошад. Таъсири он хусусияти устувор дошта, аз бисёр ҷиҳат хусусиятҳои фаъолияти кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистонро муайян мекунад. Қисми назарраси истеҳсолкунандагони ватании маҳсулоти кишоварзӣ дар минтақаҳои фаъолият менамоянд, ки шароити табиӣ онҳо нисбатан мураккаб буда, барои пешбурди хоҷагӣ хароҷоти иловагиро талаб мекунад.

Дар шароити гузариш ба рушди «сабз» хоҷагиҳои хурд аксар вақт барои мустақилона пеш бурдани сиёсати маркетингӣ ва баромадан ба бозори хориҷӣ маблағ ва таҷрибаи кофӣ доранд. Дар натиҷа, ҳатто ҳангоми мавҷуд будани маҳсулоти босифат истеҳсолкунанда метавонад дар фурӯши он ба мушкилот дучор шавад.

Ҳамзамон, бозори дохилии маҳсулоти органикиро низ рушд додан зарур аст. Асосан ба содирот нигаронида шудан имкон намедихад, ки дар дохили кишвар талаботи устувор пурра ташаккул дода шавад.

Аз ин рӯ, қисми маҳсулоти органикии истеҳсолшуда бояд дар бозори дохилӣ истеъмолкунандаи худро пайдо намояд. Барои ин дар байни аҳоли қорҳои иттилоотӣ маърифатие заруранд, ки хусусиятҳои маҳсулоти органикӣ ва баргариҳои истеъмоли онро шарҳ диҳанд.

Қолибияти сармоягузории кишоварзӣ минбаъд аз омили иқлимӣ низ бештар вобаста хоҳад шуд. Тағйир ёфтани шароити табию иқлимӣ хавфҳои истеҳсолоти кишоварзиро зиёд менамояд, аз ин рӯ, лоиҳаҳои сармоягузорию бо назардошти қобилияти мутобиқшавии онҳо ба чунин тағйирот арзёбӣ намудан зарур аст.

Дар навбати худ, сармоягузориҳо ба технологияҳои экологӣ, сертификатсия, назорати сифат ва пешбурди маҳсулот барои васеъшавии минбаъдаи бозор шароит фароҳам меоранд.

Аз ин рӯ, механизми ташкилии идоракунии равандҳои сармоягузорӣ бояд тамоми ин алоқамандиро ба назар гирад: сармоягузорӣ; экологикунонии истеҳсолот; сифат ва сертификатсияи маҳсулот; эътимоди истеҳсолкунанда; талабот; даромади истеҳсолкунанда; сармоягузориҳои нав.

Чунин муносибат имкон медиҳад, ки рушди сармоягузории кишоварзӣ на ба таври ҷудогона, балки ҳамчун раванди ба ҳам алоқаманди ташаккули истеҳсолот ва бозори маҳсулоти органикӣ баррасӣ карда шавад.

Дар идома мо таҳлили эконометрии вобастагӣҳои омилӣ ва модели регрессионии бисёромиларо пешниҳод намудем. Дар шароити рақамикунонии иқтисодиёт ва васеъ гардидани истифодаи усулҳои миқдорӣ дар таҳлил ва пешгӯии равандҳои иқтисодӣ иҷтимоӣ моделсозии эконометрӣ аҳамияти махсус пайдо менамояд.

Ҳадафи асосии модели регрессионии таҳияшуда аз таҳлили миқдорӣ алоқамандии байни нишондиҳандаи асосии натиҷавӣ (Y) ва маҷмӯи тағйирёбандаҳои шарҳдиҳандае иборат мебошад, ки дар асоси назарияи иқтисодӣ ва мантиқи ғайриқобилияти иқтисодиёти миллии интиҳоб шудаанд (X_1, X_2, X_6, X_7). Ба сифати усули арзёбӣ усули квадратҳои хурдтарин (МНК, Least Squares) истифода мешавад, ки дар амалияи байналмилалӣ таҳқиқотӣ васеъ татбиқ гардида, ҳангоми иҷро шудани шартҳои теоремаи Гаусс–Марков арзёбии беғараз ва самараноки параметрҳоро барои интиҳобҳои хурд таъмин менамояд (Greene, 2018; Wooldridge, 2019).

Аҳамияти назариявии модел аз он иборат аст, ки он имкон медиҳад саҳми ҳар як омил дар ташаккули нишондиҳандаи натиҷавӣ Y ба таври ҷудогона арзёбӣ гардида, дар ин асос самтҳои сиёсати иқтисодие асоснок карда шаванд, ки ба идоракунии равандҳои таҳқиқшаванда нигаронида шудаанд. Ҳангоми риоя шудани фарзияҳои классикӣ МНК (хаттият, экзогении регрессорҳо, гомоскедастикӣ ва мустақилияти бақияҳо) арзёбиҳои бадастомада дорои хосиятҳои BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) мебошанд.

Модели регрессионии бисёромиларо дар шакли умумӣ ба таври зерин навишта мешавад:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_{1t} + \beta_2 X_{2t} + \beta_6 X_{6t} + \beta_7 X_{7t} + \delta \cdot DUMMY_t + \varepsilon_t \quad (3.1)$$

ки дар он: $t = 2015, 2016, \dots, 2024$ — индекси давраи вақт; ε — ҷузъи тасодуфӣи иштибоҳ.

Ҷадвали 7. - Маълумотҳои ибтидоӣ барои ҳисоби коэффисиентҳои ҷуфт таъсири омилҳо ба ММД –и Ҷумҳурии Тоҷикистон

№	нишондиҳандаҳо	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Маҷмӯи маҳсулоти дохила ба Ҷумҳурии Тоҷикистон (млн. сомонӣ) (У)	50977,8	54790,3	64434,3	71059,2	79109,8	83958,3	101076,3	118181,7	132781,9	153402,2
2	(Х ₁) Сармоягузориҳои хориҷӣ ба соҳаи кишоварзӣ (ҳазор. дол)	35956,1	34342,1	19305,5	18175,1	89978,2	1696,6	9490,8	407,8	2106,1	7004,6
3	(Х ₂) Маҷмӯи маҳсулоти дохила ба соҳаи кишоварзӣ (млн. сомонӣ)	27628,9	29053,9	32351,2	36668,9	48889,8	53235,2	56806,6	61337,9	669007,2	73976,6
4	(Х ₃) Маҷмӯи маҳсулоти дохила ба растанӣ-парварӣ (млн. сомонӣ)	20203,6	21223,9	24643,5	25493,6	34124,0	36919,4	39115,6	42115,0	44976,1	50984,9
5	(Х ₄) Маҷмӯи маҳсулоти ба чорводорӣ (млн. сомонӣ)	7425,3	7830,0	10607,7	11175	14765,8	16315,8	17691,1	19222,9	21931,1	22991,7
6	(Х ₅) ворид намудани нуриҳои минералӣ дар ҳисоби 100% м.т (ҳазор. тонна)	58,3	50,9	59,6	61,2	67,0	69,0	69,5	73,4	69,6	48,3
7	(Х ₆) Ворид намудани органикӣ -ҳамагӣ (ҳазор. Тонн)	136,8	117,4	185,3	172,3	265,4	274,7	160,0	241,0	324,9	120,6
8	(Х ₇) шумораи тракторҳои ҳамаи тамғаҳо дар соҳаи кишоварзӣ (адад)	9197	26102	26405	27134	27776	27376	27590	27324	27731	27526

***Сарчашма:** таҳияи муаллиф мувофиқи маълумотҳои оморӣ.

***Эзоҳ:** У- маҷмӯаи оморӣ кишоварзӣ. (2015-2016) - (2017-2018) 2023с. С. 215. (2019-2024). 2025. С. 216. (Х₁ маҷмӯаи оморӣ кишоварзӣ (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024). 2016с. С. 481, 2017 С. 506, 2018. С. 553, 2023. ВИБ-2019. С. 514, ВИБ-2020. С. 564, ВИБ-2021с. С. 578, маҷмӯаи оморӣ кишоварзӣ 2024, 2025с. С. 14. (Х₂)- маҷмӯаи оморӣ кишоварзӣ (2015-2016). 2021с. С. 14 (2017-2018). 2023. С. 15, (2019-2024). 2025с. С. 16. (Х₃) - маҷмӯаи оморӣ кишоварзӣ (2015-2016)- 2021с. С. 16. (2017-2018) 2023с. С. 16. (2019-2024). 2025с. С. 16. (Х₄) - маҷмӯаи оморӣ кишоварзӣ (2015-2016)- 2021с. С.16. (2017-2018) 2023с. С. 16. (2019-2024). 2025с. С. 16. (Х₅) - маҷмӯаи оморӣ кишоварзӣ (2015-2016)- 2021с. С. 26-30. (2017-2018) 2023с. С. 30. (2019-2024). 2025с. С. 30. (Х₆) - маҷмӯаи оморӣ кишоварзӣ (2015-2016)- 2021с. С. 26. (2017-2018) 2023с. С. 30. (2019-2024). 2025с. С. 30. (Х₇) - маҷмӯаи оморӣ кишоварзӣ (2015-2016)- 2021с. С. 322. (2017-2018) 2023с. С. 322. (2019-2024). 2025с. С. 322.

Аз рӯйи натиҷаҳои арзёбӣ бо истифода аз бастаи барномавии EViews муодилаи эмпирикии зерини регрессия ба даст оварда шуд:

$$\hat{Y} = -31\,697,64 + 22,878 \cdot X_1 + 0,651 \cdot X_2 + 131,747 \cdot X_6 + 1,991 \cdot X_7 - 179\,385,0 \cdot \text{DUMMY} \quad (3.2)$$

Тафсири иқтисодии ҳар як параметри муодилаи (3.2) оварда шудааст.

Коэффитсиенти X_1 ($\beta_1 = 22,878$). Афзоиши X_1 ба як воҳид, ҳангоми бетағйир мондани дигар тағйирёбандаҳо, боиси 22,878 воҳид зиёд шудани Y мегардад. Қимати баландтарини t -омор (26,831) дар байни ҳамаи регрессорҳо нишон медиҳад, ки X_1 омили асосии муайянкунандаи динамикаи нишондиҳандаи натиҷавӣ мебошад.

Коэффитсиенти X_2 ($\beta_2 = 0,651$). Аломати мусбати коэффитсиент вобастагии мустақими Y -ро аз X_2 ифода менамояд: афзоиши X_2 ба як воҳид боиси 0,651 воҳид зиёд шудани Y мегардад. Сарфи назар аз қимати мутлақи нисбатан хурд, аҳаммияти омории коэффитсиенти мазкур баланд аст ($p = 0,0042$), ки тасодуфӣ будани онро истисно менамояд.

Коэффитсиенти X_6 ($\beta_6 = 131,747$). Ин коэффитсиент дар байни регрессорҳои пайваста дорои қимати мутлақи калонтарин мебошад: афзоиши X_6 ба як воҳид бо 131,747 воҳид зиёд шудани Y ҳамроҳ мегардад. Қимати баланди t -омор (7,435) ва сатҳи аҳаммиятнокии $p = 0,0017$ ба нақши пешбари сохтории тағйирёбандаи мазкур дар ташаккули нишондиҳандаи натиҷавӣ ишора менамоянд.

Коэффитсиенти X_7 ($\beta_7 = 1,991$). Тағйирёбандаи X_7 низ ба Y таъсири мусбати аз ҷиҳати омории аҳаммиятнок мерасонад ($t = 3,469$; $p = 0,0256$). Афзоиши X_7 ба як воҳид боиси 1,991 воҳид зиёд шудани Y мегардад. Аҳаммиятнокии он дар сатҳи 5% тасдиқ карда мешавад.

Коэффитсиенти DUMMY ($\delta = -179\,385,0$). Тағйирёбандаи сохта дар модел дорои коэффитсиенти мутлақи калонтарин ва аҳаммиятнокии баландтарини омории мебошад ($t = -17,928$; $p = 0,0001$). Аломати манфӣ маънои онро дорад, ки дар давраи тавассути тағйирёбандаи сохта муайяншуда (зуҳуроти бухронӣ, тағйироти сохторӣ ё такони беруна — аз ҷумла пандемияи COVID-19) нишондиҳандаи Y нисбат ба давраи базавӣ ба ҳисоби миёна 179 385,0 воҳид пасттар буд. Ин DUMMY-ро ба унсури сохтории ниҳоят муҳими модел табдил медиҳад.

Қимати миёнаи тағйирёбандаи вобастаи Y ба 90 977,18 воҳид ва инҳирофи стандартӣ ба 34 459,94 воҳид баробар мебошад, ки аз тағйирёбии назарраси нишондиҳанда дар давраи баррасишаванда шаҳодат медиҳад. Ҳолати мазкур зарурати истифодаи мушаххасоти бисёромиллаи моделро тасдиқ менамояд.

Ҳамин тариқ, натиҷагирӣ аз таҳлили илмии самтҳои асосии такмили механизми ташкилии идоракунии раванди сармоягузорӣ дар истеҳсолоти кишоварзӣ, бояд таъкид намуд, ки барои рушди устувори соҳа пешгӯӣ дар асоси истифодаи усулҳои математикӣ зарур мебошад, ки имкон медиҳанд рушди минбаъдаи соҳа пешгӯӣ карда шавад.

Узви озод ($\beta_0 = -31\,697,64$). Константаи модел қимати назариявии Y -ро дар ҳолате инъикос менамояд, ки ҳамаи тағйирёбандаҳои шарҳдиҳанда ба сифр баробар бошанд.

Аз нуқтаи назари иқтисодӣ қимати манфии константа маънои онро дорад, ки ҳангоми мавҷуд набудани саҳми ҳамаи омилҳо нишондиҳандаи натиҷавӣ қимати манфӣ мегирифт. Дар доираи УКХ константа пеш аз ҳама вазифаи техникий таъмин намудани беғаразии арзёбиҳои коэффитсиентҳои регрессияро иҷро менамояд ва на ҳамеша тафсири мустақили мазмунӣ дорад (Gujarati, 2020).


Дар натиҷа қисмати экологӣ зиёдтар аз реклама, ҳамчун тасдиқи муайяни сифати маҳсулот қабул мешавад. Аз ин, ҷо рушди бозори дохила бо корҳои фаҳмондадиҳӣ ва мукамалгардонии Барнома ба анҷом мерасад.

Аз ин лиҳоз, дастгирии давлатии хараҷоти сертификатсионӣ, ташкили лабораторияҳо ва рушди системаи милли назорат метавонад яке аз самтҳои амалии ҳавасмандгардонии сармоягузори “сабз” шавад.

Аз рӯи натиҷаҳои арзёбӣ: F -омор = 4 386,645; $\text{Prob}(F\text{-statistic}) = 0,000000$. Қимати критикӣ F -меъёр барои сатҳи аҳамиятнокии 1% бо дараҷаҳои озодӣ (5; 4) тақрибан 11,4-ро ташкил медиҳад. Қимати ҳисобшудаи $F = 4\,386,645$ аз қимати критикӣ чандин маротиба зиёд мебошад, ки ин барои рад намудани фарзияи сифрии H_0 бо эҳтимолияти хато ба сифр наздик асос медиҳад.

Пешгӯи барои давраи то соли 2030 муҳити EViews. Муқоисаи нишондиҳандаҳои амалӣ ва пешгӯишавандаи Y чунин нишон медиҳад:

Диаграммаи 7. - Дурнамои истеҳсоли маҷмӯи маҳсулоти дохилии дар асоси таъсири омилҳои рушди сабз то соли 2030.



Наздикии баланди хати пешгӯӣ ба қиматҳои воқеӣ бо инҳирофҳои ҳадди ақал дар ҳар як нуқтаи қатори вақт тасдиқ карда мешавад. Фосилаи эътимоднокии пешгӯӣ ($\pm 2 \cdot \text{S.E.} = \pm 1395,97$ воҳид) камтар аз 1,54%-и қимати миёнаи Y (90 977,18 воҳид)-ро ташкил медиҳад, ки дақиқии пешгӯиро ниҳоят баланд тавсиф менамояд (диаграммаи 13 мутобиқи қадвали 7).

Нишондиҳандаҳои хатои пешгӯӣ ва тафсири онҳо нишон медиҳанд, ки барои арзёбии маҷмӯи хусусиятҳои пешгӯии модел низоми нишондиҳандаҳои махсуси хатои пешгӯӣ истифода мешавад. Метрикаҳои мазкур имкон медиҳанд, ки ҳам дақиқии мутлақ ва нисбии пешгӯӣ чен карда шавад ва ҳам таҳлили муқоисавии моделҳои алтернативӣ гузаронида шавад.

Дар робита ба дурнамои динамикаи Y дар давраҳои оянда: дар сурати нигоҳ дошта шудани алоқамандии сохтории хоси давраи солҳои 2015–2024 ва ҳангоми $DUMMY = 0$ будан (мавҷуд набудани зуҳуроти бухронӣ), афзоиши тадриҷии X_1 ва X_6 тамоюли мусбати нишондиҳандаи натиҷавиро таъмин менамояд. Ҳамзамон, таъсири назарраси манфии $DUMMY$ (–179 385 воҳид) таъкид менамояд, ки ба вуҷуд омадани таконҳои беруна ё шикастҳои сохторӣ метавонад хусусияти динамикаи пешгӯишавандаро ба таври назаррас тағйир диҳад.

Таҳқиқоти гузаронидашуда нишон медиҳад, ки рушди минбаъдаи фаъолияти сармоягузорӣ дар соҳаи кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити ташаккули иқтисодиёти «сабз» ҳалли на танҳо масъалаҳои молиявӣ, балки масъалаҳои ташкилӣ, институтсионалӣ ва бозориро низ талаб менамояд.

Масъалаи сертификатсия аҳаммияти махсус дорад, барои ба бозорҳои хориҷӣ баромадани истеҳсолкунандагони ватанӣ мутобиқати маҳсулотро ба талаботи кишварҳои воридкунанда таъмин намудан зарур аст. Ҳамзамон, гузаштан аз сертификатсия тавассути ташкилотҳои байналмилалӣ хароҷоти назаррасро талаб менамояд, ки пардохти он махсусан барои хоҷагиҳои хурди деҳқонӣ душвор аст.

Таҳқиқот инчунин нокифоя будани инфрасохтори илмӣ ва истеҳсолии кишоварзии органикиро нишон дод. Мавҷуд набудани шумораи кофӣи озмоишгоҳҳои, ки метавонанд маҳсулотро аз рӯи мавҷудияти пеститсидҳо, ГМО (организмҳои ба таври генетикӣ тағйирёфта) ва дигар моддаҳои мутобиқи талаботи байналмилалӣ таҳқиқ намоянд, инчунин рушди нокифояи тухмипарварии махсусгардонидашуда имкониятҳои васеъ намудани истеҳсолоти органикиро маҳдуд месозанд.

Ҳамзамон, кишоварзии Тоҷикистон барои рушди самти мазкур бартарии муайян дорад. Бозори дохилии маҳсулоти органикӣ ҳанӯз дар марҳалаи ташаккул қарор дошта, бо сатҳи нисбатан пасти рақобат тавсиф мегардад. Дар баробари ин, имконияти истифодаи таҷрибаи хориҷӣ мавҷуд буда, тавачҷуҳ ба истеҳсолоти аз ҷиҳати экологӣ устувор меафзояд ва намудҳои алоҳидаи маҳсулоти кишоварзии ватанӣ барои пешбурд ба бозорҳои хориҷӣ иқтидор доранд.

Таҳлили гузаронидашуда нишон медиҳад, ки дар марҳалаи ибтидоӣ рушди самти содиротии маҳсулоти органикӣ метавонад яке аз афзалиятҳо бошад. Аммо танҳо ба бозори хориҷӣ нигаронида шудан низ набояд ба ҳадафи ниҳой табдил ёбад. Ҳамзамон ташаккул додани

талаботи дохилӣ, васеъ намудани роҳҳои мустақими фуруши маҳсулот, баргузор намудани ярмаркаҳои кишоварзӣ ва фароҳам овардани шароите зарур аст, ки дар он истеҳсолкунандагони хурд тавонанд мустақилона ба харидори ниҳой бароянд.

Ҳамзамон, рушди муносибатҳои бозорӣ ба самаранокии истифодаи дороиҳои гардон таъсири муайян расонид. Ташаккули моликияти хусусӣ ва баланд гардидани мустақилияти субъектҳои хоҷагидорӣ ба истифодаи нисбатан оқилонаи захираҳои моддӣ, молиявӣ ва истеҳсолӣ мусоидат намуданд.

Дар шароити афзоиши устувори нархи захираҳои моддию техники, ки аз суръати болоравии арзиши маҳсулоти кишоварзии фурухташаванда пештар буд, корхонаҳо маҷбур шуданд тадбирҳои коҳиш додани хароҷотро ҷаъолтар ҷорӣ намоянд.

Чунин вазъият ба ташкили хизматрасонии техникӣ парки мошину трактор низ хос мебошад. Дар бисёр корхонаҳои кишоварзӣ воҳидҳои таъмирии худӣ, ки дорои биноҳои истеҳсолӣ, таҷҳизот ва кормандони махсусгардонидашуда мебошанд, ҷаъолияти худро идома медиҳанд. Аммо ҳангоми маҳдуд будани ҳаҷми корҳои таъмирӣ нигоҳдории чунин инфрасохтор самаранокии зарурии иқтисодиро таъмин намекунад, ки дар натиҷа хароҷоти хизматрасонии техника ба таври назаррас меафзояд.

Шарти муҳими рушди сармоягузори соҳа тақмили дастгирии давлатӣ мебошад. Он бояд на танҳо маблағгузори мустақим, балки қарздиҳии имтиёзнок, дастгирии сертификатсия ва пешбурди маҳсулот, рушди инфрасохтори нигоҳдорӣ ва коркард, таъминоти иттилоотии истеҳсолкунандагон ва ҳавасмандгардонии ҷорӣ намудани технологияҳои аз ҷиҳати экологӣ беҳатарро низ дар бар гирад.

Дар ин ҳолат барномаҳои мақсадноки давлатӣ ва лоиҳаҳои миллий бояд ҳамчун воситаи мутамарказ намудани захираҳои сармоягузорӣ ба самтҳои муҳимтарини рушди кишоварзӣ баромад намоянд.

Тақмили механизми ташкилии идоракунии равандҳои сармоягузорӣ низ аҳаммияти алоҳида дорад. Байни мақомоти давлатӣ, корхонаҳои кишоварзӣ, хоҷагиҳои деҳқонӣ, ташкилотҳои молиявӣ, муассисаҳои илмӣ ва дигар иштирокчиёни бозор алоқамандии зичтар зарур аст. Бе чунин ҳамкорӣ тадбирҳои алоҳидаи дастгирӣ метавонанд натиҷаи маҳдуд дошта, самарани зарурии сармоягузорию ба вуҷуд наоранд.

Дар шароити вобастагии баланди соҳаи кишоварзӣ аз омилҳои табиӣ иқлимӣ, молиявӣ ва бозорӣ ҳавфҳои сармоягузорию низ ба назар гирифтани зарур аст. Коҳиш додани онҳо тавассути суғурта, тақсимои ҳавфҳо байни иштирокчиёни лоиҳаҳо, дастгирии давлатӣ, ташаккули захираҳо ва интиҳоби дақиқтари лоиҳаҳои сармоягузорӣ имконпазир мебошад. Ҳамзамон, усулҳои идоракунии ҳавфҳо бояд бо назардошти хусусиятҳои корхонаи мушаххас ва самти гузоштани сармоя муайян карда шаванд.

Таҳқиқот нишон дод, ки муқаррароти асосӣ таҳия гардида, вобаста ба ҷалби сармоягузориҳои «сабз» ба соҳаи кишоварзии ҷумҳурии тавсияҳои амалӣ пешниҳод карда шудаанд ва онҳо тамоюли афзоиш доранд.

Яке аз мушкилот огоҳии нокифояи аҳолии дар бораи маҳсулоти органикӣ боқӣ мемонад. Бисёр истеъмолкунандагон оид ба фарқияти байни аломатҳои «органик», «маҳсулоти органикӣ», «БИО», «бе ГМО», «маҳсулоти экологӣ» ва «маҳсулоти табиӣ» тасаввуроти дақиқ надоранд.

Шарти муҳими рушди сармоягузориҳои соҳа такмили дастгирии давлатӣ мебошад. Он бояд на танҳо маблағгузориҳои мустақим, балки қарздиҳии имтиёзнок, дастгирии сертификатсия ва пешбурди маҳсулот, рушди инфрасохтори нигоҳдорӣ ва коркард, таъминоти иттилоотии истеҳсолкунандагон ва ҳавасмандгардонии ҷорӣ намудани технологияҳои аз ҷиҳати экологӣ беҳатарро низ дар бар гирад. Дар ин ҳолат барномаҳои мақсадноки давлатӣ ва лоиҳаҳои миллӣ бояд ҳамчун воситаи мутамарказ намудани захираҳои сармоягузорӣ ба самтҳои муҳимтарини рушди кишоварзӣ баромад намоянд.

Такмили механизми ташкилии идоракунии равандҳои сармоягузорӣ низ аҳаммияти алоҳида дорад. Байни мақомоти давлатӣ, корхонаҳои кишоварзӣ, хоҷагиҳои деҳқонӣ, ташкилотҳои молиявӣ, муассисаҳои илмӣ ва дигар иштирокчиёни бозор алоқамандии зичтар зарур аст. Бе чунин ҳамкорӣ тадбирҳои алоҳидаи дастгирӣ метавонанд натиҷаи маҳдуд дошта, самараи зарурии сармоягузорию ба вуҷуд наоранд.

Равишҳои илмӣ мавҷударо ҷамъбааст намуда, дақиқ кардани мазмуни категорияи хавфи фаъолияти сармоягузорӣ ва соҳибкорию мувофиқи мақсад мешуморем. Пешниҳод мегардад, ки зери мафҳуми хавф эҳтимолияти дур шудани натиҷаҳои воқеии амалисозии қарори сармоягузорӣ аз параметрҳои пешгӯишуда дар натиҷаи таъсири омилҳои номуайяние фаҳмида шавад, ки ба ноил гардидан ба ҳадафҳои иқтисодии гузошташуда таъсир мерасонанд.

Дар баробари омилҳои дохилии хавфи сармоягузорӣ, механизмҳои институтсионалии танзими давлатӣ ва байналмилалӣ ҳаракати сармоя барои баланд бардоштани фаъолияти сармоягузорӣ аҳаммияти назаррас пайдо менамоянд.

Амалияи муосири сармоягузориҳои байналмилалӣ нишон медиҳад, ки тақсимооти фазаи ҷараёнҳои сармоягузорӣ бо номутаносиби баръалои ҳудудӣ тавсиф мегардад.

Дар аксари ҳолатҳо сармоягузорони хориҷӣ дар бораи марказҳои калонтарини иқтисодӣ ва агломератсияҳои саноатӣ маълумоти нисбатан пурра доранд, дар ҳоле ки минтақаҳои камтар рушдёфта бо сабаби шаффофияти нокифояи иттилоотӣ, фаъолияти маҳдуди маркетингӣ ва муаррифии суст дар бозори байналмилалӣ сармоягузорӣ аз доираи тавачҷуҳи онҳо берун мемонанд.

Инчунин, ҳатто ҳудудҳое, ки дорои иқтидори назарраси табию захиравӣ ва истеҳсоли мебошанд, на ҳамеша метавонанд ҳаҷми зарурии сармояи хориҷиро ҷалб намоянд.

Аз ин рӯ, баланд бардоштани ҷолибияти сармоягузории давлат бояд ҳамчун раванди маҷмӯие баррасӣ карда шавад, ки на танҳо тақмили сиёсати иқтисодӣ, балки ташаккули симои мусоиди байналмилалӣ сармоягузории кишварро низ дар бар мегирад.

Барои Ҷумҳурии Тоҷикистон иқтидори назарраси табию захиравӣ, мавҷудияти захираҳои меҳнатии нисбатан арзон ва дорои таҳассуси кофӣ, бозори дохилии васеъшаванда, рушди инфрасохтори нақлиётӣ ва телекоммуникатсионӣ, инчунин фаъол гардидани ҳамкориҳои байналмилалӣ иқтисодӣ ҳамчун бартариҳои муҳими рақобатӣ баромад менамоянд.

Маҷмӯи омилҳои зикршуда ба баланд бардоштани рақобатпазирии иқтисодиёти миллӣ мусоидат намуда, барои васеъ гардидани воридоти сармоягузориҳои хориҷӣ заминаҳои иловагӣ фароҳам меорад.

Бо назардошти ин, сиёсати рушди сармоягузорӣ дар соҳаи кишоварзӣ бояд на танҳо ба нигоҳ доштани сармоягузориҳои мавҷуда, балки ба ташаккули симои мусбати сармоягузориҳои равона гардад, ки метавонад эътимоди иштирокчиёни нави бозори байналмилалӣ сармоягузорию баланд бардорад.

Дар ин робита созишномаҳои дуҷониба оид ба пешгирии андозбандии дукарата, инчунин созишномаҳо оид ба ҳифзи мутақобила ва ҳавасмандгардонии сармоягузориҳои хориҷӣ нақши махсус доранд, ки амали онҳо хусусияти интихоби дошта, танҳо ба давлатҳои иштирокчиҳои шартномаҳои дахлдори байналмилалӣ паҳн мегардад.

Дар сурати истифодаи самаранок, сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ метавонанд ба яке аз омилҳои асосии суръат бахшидани рушди иқтисодӣ, тақмили сохтори тақрористеҳсолии иқтисодиёт, баланд бардоштани рақобатпазирии маҳсулоти ватанӣ ва ҳалли вазифаҳои афзалиятноки рушди иқтимоӣ иқтисодӣ таъсир расонанд.

Аммо ноил гардидан ба натиҷаҳои зикршуда танҳо дар сурати мавҷуд будани сиёсати пайгиронаи давлатӣ имконпазир мебошад, ки танзими самараноки равандҳои ҷалб ва истифодаи сармояи хориҷиро таъмин менамояд.

Таҷрибаи давлатҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ пешрафта нишон медиҳад, ки сиёсати аграрӣ ба мониторинги доимии нишондиҳандаҳои асосии иқтисодӣ асос меёбад, ки самаранокиҳои фаъолияти соҳаи кишоварзиро тавсиф менамоянд.

Ба қатори чунин нишондиҳандаҳо сатҳи хароҷоти истеҳсолии гурӯҳҳои алоҳидаи истеҳсолкунандагонӣ махсусгардонидашудаи маҳсулоти кишоварзӣ ва навъҳои маҳсулот, риояи паритети нархҳо ба захираҳои моддию техникаӣ ва маҳсулоти кишоварзӣ, инчунин

динамикаи даромаднокии хоҷагиҳои деҳқонӣ, соҳаҳои алоҳида ва дар соҳаи кишоварзӣ дохил мешаванд.

Ҳамин тариқ, тақмили фаъолияти сармоягузорӣ дар соҳаи кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд ба таври маҷмӯӣ амалӣ карда шавад. Баланд бардоштани ҳолибиаи сармоягузори соҳа, рушди танзими давлатӣ, тақмили сертификатсия ва тамғагузорӣ, бунёди инфрасохтори зарурӣ, коҳиш додани хавфҳои сармоягузорӣ ва васеъ намудани бозори маҳсулоти органикӣ бояд ҳамчун самтҳои ба ҳам алоқаманд баррасӣ карда шаванд.

Татбиқи онҳо имкон медиҳад, ки тадриҷан барои сармоягузори «сабз» шароити нисбатан мусоид фароҳам оварда, ҳавасмандии истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ баланд бардошта шавад ва имкониятҳои маҳсулоти ватанӣ ҳам дар бозори дохилӣ ва ҳам дар бозори хориҷӣ васеъ гарданд.

Дар сурати дастгирии дахлдори давлатӣ ва рушди пайгиронаи инфрасохтори зарурӣ, кишоварзии органикӣ метавонад ба яке аз самтҳои ояндадори соҳибкории аграрии Тоҷикистон табдил ёбад. Дар баробари ин, натиҷа на аз як барнома ё тадбири алоҳидаи дастгирӣ, балки аз ҳамоҳангии қонунгузорӣ, сиёсати сармоягузорӣ, манфиатҳои истеҳсолкунандагон ва рушди худӣ бозор вобаста хоҳад буд.

Яке аз унсурҳои муҳими модели хориҷӣ истифодаи ҳавасмандкунии андозӣ барои ҷалби сармоягузорӣ ба соҳаҳои афзалиятноки иқтисодӣ, пеш аз ҳама ба истеҳсолоти дорои технологияҳои баланд ва инноватсионӣ, мебошад.

Аз ин рӯ, яке аз омилҳои муҳимтарини баланд бардоштани ҳолибиаи сармоягузори давлат рушди низоми муносири таъминоти иттилоотии фаъолияти сармоягузорӣ мебошад. Баргузори форумҳои байналмилалӣ сармоягузорӣ, намоишгоҳҳо, муаррифӣ, бизнес-миссияҳо ва музокироти корӣ бо иштироки ширкатҳои хориҷӣ ба огоҳии бештару мукаммали сармоягузори эҳтимолӣ оид ба бартарҳои рақобатӣ, иқтисодӣ захиравӣ ва самтҳои ояндадори рушди иқтисодиёти милли мусоидат менамояд.

ХУЛОСА ВА ПЕШНИҲОДҲО

Натиҷаҳои асосии илмӣ диссертатсия:

1. Дар диссертатсия аз нуқтаи назари назариявӣ методологӣ мазмунӣ иқтисодиёти «сабз» нисбат ба соҳаи кишоварзӣ асоснок карда шудааст. Таҳлили гузаронидашуда фарқияти равишҳои илмӣ мавҷударо вобаста ба рушди экологӣ, ҷорӣ намудани технологияҳои муосир дар соҳа ва таъмини амнияти озуқаворӣ ҷумҳурӣ нишон дод. Аз рӯйи натиҷаҳои таҳқиқот фаҳмиши муаллифии рушди «сабз»-и соҳаи кишоварзии ҷумҳурӣ бо мақсади таъмини озуқаворӣ пешниҳод карда шудааст.

Муайян карда шуд, ки яке аз самтҳои ояндадори сармоягузори «сабз» кишоварзии органикӣ мебошад. Рушди он аз бисёр ҷиҳат ба иштироки давлат, фароҳам овардани шароити дахлдори иқтисодӣ ва такмили механизмҳои амалкунандаи танзими давлатӣ бо назардошти ҷолишҳои муосир вобаста мебошад [А-1].

2. Таҳлили гузаронидашудаи асосҳои методологии рушди «сабз»-и соҳаи кишоварзӣ нишон медиҳад, ки равишҳои асосии методологӣ аллакай ба Стратегияи рушди иқтисодиёти «сабз» ворид карда шудаанд. Дар ин раванд ба масъалаҳои ташаккули заминаҳои институтсионалии равиши нави рушди иқтисодиёт диққати махсус дода мешавад. Ба масъалаҳои ҷалби сармоягузориҳои «сабз» ба соҳаи кишоварзӣ аҳаммияти муҳим дода мешавад. Аммо бо назардошти ҷолишҳои зиёди беруна, ташаккул додани механизми ташкилию иқтисодии рушди «сабз»-и иқтисодиёт зарур мебошад [А- 9].

3. Омӯзиши таҷрибаи хориҷӣ ва андешаҳои олимони хориҷӣ оид ба рушди кишоварзӣ дар шароити рушди «сабз» нишон медиҳад, ки дар ин давлатҳо харитаҳои роҳи гузариши соҳа ба масири нави рушд таҳия карда шудаанд. Дар ин кишварҳо барои татбиқи ҳадафҳо ва вазифаҳои рушди «сабз»-и кишоварзӣ ислоҳоти институтсионалӣ амалӣ гардидааст.

Бояд қайд кард, ки нисбат ба мафҳуми иқтисодиёти «сабз» равишҳои гуногун мавҷуданд. Аз рӯйи натиҷаҳои таҳлили муқоисавии гузаронидашуда муайян намудем, ки олимони тоҷик ба устувории экологии рушд диққати махсус медиҳанд, олимони хориҷӣ бошанд, дар андешаҳои худ ба ҷорӣ намудани ҷанбаҳои нави техникаи технологияҳои инноватсионӣ дар соҳа, ташаккули истеҳсолот ва истеъмоли устувор таваҷҷуҳи бештар зоҳир менамоянд. Бояд қайд кард, ки баъзе ҷанбаҳои ҷалби сармоягузорӣ ба соҳаи кишоварзӣ дар оянда дар ҷумҳурӣ истифода хоҳанд шуд [А-4].

4. Дар натиҷаи таҳлили муқоисавии самтҳои асосии рушди кишоварзӣ дар шароити иқтисодиёти «сабз» муайян карда шуд, ки ҷорӣ намудани усулҳои устувори истеҳсолот имкон медиҳад вазифаҳои иқтисодӣ ва экологии соҳа ҳамзамон ҳал карда шаванд. Ба чунин самтҳо рушди истеҳсоли маҳсулоти органикии тоза, истифодаи усулҳои муосири истеҳсол, коркарди аввалия ва фурӯши маҳсулот дохил мешаванд, ки ба баланд бардоштани самаранокии иқтисодии кишоварзӣ мусоидат менамоянд.

Яке аз самтҳои асосии рушди соҳаи кишоварзӣ истеҳсол ва фурӯши маҳсулоти органикии тоза мебошад. Рушди ин самт метавонад ба афзоиши иқтидори содиротии маҳсулоти кишоварзӣ мусоидат намояд [А-2].

5. Таҳқиқот нишон дод, ки таҳлили рушди ояндаи соҳаи кишоварзӣ бояд баъзе ҷанбаҳои рушди «сабз»-ро ба назар гирад. Дар раванди чунин рушд ҳатман бояд ҷанбаҳои нави истеҳсолот, ҳифзи растаниҳо, истифодаи технологияҳои инноватсионӣ дар истеҳсоли маҳсулоти

органикӣ ва бомуваффақият қорӣ намудани моделҳои тиҷоратии аз ҷиҳати экологӣ устувор дар соҳа ба назар гирифта шаванд. Ин самт дар оянда метавонад соҳаи кишоварзии ба содирот нигаронидашуда ва даромаднокеро ташаккул диҳад, ки истеҳсоли маҳсулоти органикии тозаро ғаёлона рушд медиҳад [А-3].

6. Таҳқиқи бозори маҳсулоти органикии Ҷумҳурии Тоҷикистон имкон дод, ки вазъи муосири он ва имкониятҳои алоҳидаи тавсеаи минбаъда муайян карда шаванд. Таҳлили санадҳои меъёрию ҳуқуқии амалкунанда нишон дод, ки талаботи экологӣ ва принципҳои рушди устувор ҳанӯз бо механизмҳои амалкунандаи танзими соҳибкории аграрӣ ба таври кофӣ алоқаманд нестанд.

Дар ин замина зарурати такмили ҳамкориҳои давлат бо соҳибкорони соҳаи кишоварзӣ, муайян намудани самтҳои мақсадноки сармоягузорӣ ва шаклҳои дастгирӣ дар шароити маҳдуд будани захираҳои молиявӣ асоснок карда шудааст. Рушди механизми хариди давлатии маҳсулоти органикии кишоварзӣ аҳамияти махсус дорад. Муайян карда шуд, ки дар сурати мавҷуд будани танзими дахлдори давлатӣ, рушди иқтисодиёти «сабз» ба истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ имкон медиҳад, ки бахши нави бозори дохилиро ташаккул дода, ҳамзамон пешниҳоди маҳсулоти органикиро дар бозори хориҷӣ васеъ намоянд [5-А].

7. Омӯзиши таҷрибаи рушди кишоварзии органикӣ имкон дод, ки омилҳои асосии боздорандаи ташаккули ин бозор ба низом дароварда шаванд. Ба онҳо рушди нокифояи инфрасохтори коркард, логистика ва фурӯш; маҳдуд будани имкониятҳои молиявӣ; нокифоя будани дастгириҳои давлатӣ; лизинг; ақибмонии техникаҳои хоҷагиро; монеаҳои мавҷудаи танзимӣ ва сертификатсионӣ, инчунин огоҳии нокифояи истеъмолкунандагон дар бораи маҳсулоти органикӣ дохил мешаванд [12-А].

8. Ҷамъбасти таҳқиқоти диссертатсионии гузаронидашуда имкон дод, ки мушкилоти зерини рушди органикӣ муайян карда шаванд:

- рушди нокифояи инфрасохтори истеҳсол ва коркарди маҳсулоти кишоварзӣ;
- нокифоя будани шароити логистикӣ;
- норасоии дастгириҳои молиявӣ;
- рушди сусти қарздиҳии имтиёзнок;
- ҷанбаҳои ҳавасмандкунандаи дастгириҳои давлатии соҳа;
- монеаҳои сертификатсионӣ;
- мушкилоти рушди фурӯши маҳсулоти органикӣ.

Моделҳои таҳияшудаи коррелятсионӣ регрессионӣ нишон медиҳад, ки нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодӣ бо нишондиҳандаҳои Стратегияи рушди миллӣ мувофиқат мекунанд, ки ин имкон медиҳад ҳадафҳо ва вазифаҳои асосии рушди ояндаи «сабз»-и кишоварзӣ дар амал татбиқ карда шаванд [6-А].

Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо:

1. Натиҷаҳои таҳқиқоти сотсиологӣ гузаронидашуда дар байни истеъмолкунандагони маҳсулоти органикӣ ҳангоми муайян намудани самтҳои рушди бозори дохилии маҳсулоти органикӣ бояд истифода карда шаванд. Маълумоти бадастомада ба истеҳсолкунандагон имкон медиҳад, ки афзалиятҳои истеъмолкунандагон, сатҳи талабот ва омилҳои ба қарори харидорон ҳангоми интихоби чунин маҳсулот таъсиррасонандаро беҳтар ба назар гиранд. Дар ин замина истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ метавонанд номгӯи маҳсулот, усулҳои пешбурди он ва самтҳои рушди минбаъдаи истеҳсолоти органикиро ба таври асосноктар муайян намоянд [11-А].

2. Пурсиши гузаронидашуда нишон дод, ки сатҳи огоҳии аҳоли дар бораи маҳсулоти органикӣ яқсон нест. Сокинони шаҳрҳои калон бо ин бахши бозори озуқаворӣ бештар шинос мебошанд, аммо қисми назарраси истеъмолкунандагон ҳанӯз маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тозаро ба таври кофӣ фарқ карда наметавонанд. Бо назардошти ин ҳолат, барои рушди маҳсулоти экологӣ сиёсати иттилоотиро ғаёл намудан зарур аст. Ҳангоми таҳияи чунин сиёсат бояд робитаи муайяншуда байни рафтори масъулони истеъмолкунандагон ва омилҳои иҷтимоӣ иқтисодӣ интихоби маҳсулоти органикӣ ба назар гирифта шавад [А-7].

3. Барои тақмили идоракунии фаъолияти сармоягузорию корхонаҳои кишоварзӣ пешниҳод карда мешавад, ки мафҳумҳои «сармоягузорӣ», «фаъолияти сармоягузорӣ», «раванди сармоягузорӣ» ва «давраи сармоягузорӣ» аз ҳам дақиқтар ҷудо карда шаванд. Таҳқиқоти гузаронидашуда нишон дод, ки мавҷуд набудани равиши ягона нисбат ба ин категорияҳо арзёбии фаъолияти сармоягузорӣ ва истифодаи механизмҳои дахлдори танзими онро мушкул мегардонад. Тақсими пешниҳодшуда метавонад ҳангоми таҳияи барномаҳои сармоягузорӣ ва арзёбии равандҳои сармоягузорӣ дар соҳаи кишоварзӣ истифода шавад [А-10].

4. Ҳангоми ташаккули сиёсати сармоягузорию корхонаҳои кишоварзӣ пешниҳод карда мешавад, ки хусусияти гуногуни иқтисодии сармоягузориҳо ба назар гирифта шавад. Дар ҳисобҳои амалӣ сармоягузорӣ бояд, якум, ҳамчун маҷмӯи маблағҳои пулӣ, коғазҳои қиматнок, молу мулк ва ҳуқуқҳои молумулкие баррасӣ карда шавад, ки ба фаъолияти соҳибдорӣ равона мегарданд; дуюм, ҳамчун гузоштани дарозмуддати сармоя бо мақсади ба даст овардани даромад, ғайри самараи иҷтимоӣ; сеюм, ҳамчун хароҷоти вобаста ба гузоштани мақсадноки сармоя барои ба даст овардани натиҷаи иқтисодӣ ё дигар натиҷаи судманд. Чунин равиш имкон медиҳад, ки манбаъҳо ва самтҳои эҳтимолии сармоягузорӣ ба соҳаи кишоварзӣ васеътар арзёбӣ карда шаванд [А-15].

5. Ҳангоми таҳияи барномаҳо ва лоиҳаҳои сармоягузорию корхонаҳои кишоварзӣ пешниҳод карда мешавад, ки мазмуни фаъолияти сармоягузорию дар таҳқиқот дақиқшуда истифода гардад. Зери ин мафҳум фаъолияти хоҷагидорию корхона фаҳмида мешавад, ки бо ҷамъоварию захираҳои сармоягузорию ва гузоштани дарозмуддати онҳо дар шароити иқтисодиёти «сабз» барои таъмини рушди устувор ва ноил шудан ба ҳадафҳои иқтисодӣ ва дигар ҳадафҳои стратегӣ алоқаманд мебошад. Чунин равиш имкон медиҳад, ки сармоягузорию на танҳо ҳамчун гузоштани маблағҳои пулӣ, балки ҳамчун раванди табдил додани захираҳои мавҷудаи сармоягузорию ба объектҳои мушаххаси фаъолияти хоҷагидорӣ баррасӣ карда шавад [А-13].

6. Ҳангоми банақшагирии маблағгузорию дарозмуддати асосӣ тавсия дода мешавад, ки хусусиятҳои такрористеҳсолии фаъолияти сармоягузорию ба назар гирифта шаванд. Аз ҷумла, бояд ба инбат гирифт, ки объектҳои истеҳсолии аз ҳисоби сармоягузорию бунёдшуда дар тамоми давраи истифодаи онҳо бевосита дар истеҳсолот истифода мешаванд. Аз ин рӯ, қарорҳои сармоягузорию бояд дар робита бо такрористеҳсоли истеҳсолоти моддӣ, вазъи воситаҳои асосӣ ва муҳлати пешбинишудаи истифодаи истеҳсолии онҳо қабул карда шаванд. Ин имкон медиҳад, ки талаботи корхонаҳои кишоварзӣ ба захираҳои сармоягузорию ва самтҳои истифодаи онҳо ба таври асосноктар муайян карда шаванд [А-17].

7. Ҳангоми таҳияи механизмҳои дастгирии давлатии сармоягузорию бояд хусусиятҳои соҳавии кишоварзӣ ба назар гирифта шаванд: вобастагии натиҷаҳои молиявӣ аз мавсимияти истеҳсолот ва шароити табиӣ, нокифоя будани захираҳои молиявии худӣ, мавҷудияти хавфҳои махсуси сармоягузорию, диспаратети нархҳо ва маҳдуд будани имкониятҳои хоҷагиҳои алоҳида барои мустақилона маблағгузорию намудани таҷдиди воситаҳои асосӣ. Аз ин рӯ, дастгирии сармоягузорию бояд бо вазъи такрористеҳсоли заминаи моддию техникий корхонаҳои кишоварзӣ ва имкониятҳои воқеии онҳо барои сафарбар намудани маблағҳои худӣ ва ҷалби маблағҳои қарзӣ алоқаманд бошад [А-15].

РҶҲАТИ АДАБИЁТИ ИСТИФОДАШУДА

1. Послание Президента лидера Нации Эмомли Рахмон 16.12.2025 года.
<https://www.president.tj/event/missives/54181>
2. Закон «Об инвестиционной деятельности в Республике Таджикистан» от 10.02.2016 № 357
3. Стратегия развития «зелёной» экономики Республики Таджикистан. Душанбе-2023-2037 гг. 171.
4. Программа Продовольственной и сельскохозяйственной организации; (ФАО)
5. Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. Сельское хозяйство. [текст] Душанбе- 2025.

6. Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. Статистический ежегодник. [текст] Душанбе- 2023.
7. Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. Статистический ежегодник. [текст] Душанбе- 2025.
8. Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. Регионы. [текст] Душанбе- 2025.
9. Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. Социально-экономическая. [текст] Душанбе- 2024.
10. Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. Продовольственная безопасность. [текст]. Душанбе- 2022.
11. Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. Продовольственная безопасность. [текст] Душанбе- 2023.
12. Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. Продовольственная безопасность. [текст] Душанбе- 2025.
13. Асроров И. А Основные направления углубления аграрной реформы в Таджикистане /научная статья/ [Текст]: Экономика Таджикистана: стратегия развития. - 200№ 3 с 70-76
14. Адам Смит. Исследование о природе и причинах богатства народов /книга/ [Текст]: А. Смит. Антология экономической классики. Собр. соч.: В 2 т. – М., 1991. - Т. 1 С-474.
15. Алтухов А.И. Национальная продовольственная безопасность: проблемы и пути их решения. //монография// [Текст]: А.И. Алтухов – Москва. ФГУП «ВО Минсельхоза России», 2006. - 159 с.
16. Бабаджанов Д.Д. Проблемы развития дххканских (фермерских) хозяйств Согдийской области в условиях перехода к рыночным отношениям / [Текст]: Автореф. дисс. н.и.и.,08.00.05/ Бабаджанов Д.Д. -Душанбе, 2004. 360 с.
17. Байжолова, Р.А. Проблемы и перспективы формирования «зеленой экономики» в Казахстане. /научная статья/ [Текст]: Р.А. Байжолова, Ж.М. Орынканова// Вестник университета Туран. Казахстан-2019. - № 1 (81). - С. 182-186.
18. Бобылёв С. Н. Зелёная экономика и цели устойчивого развития для России: /коллективная монография / [Текст]: под науч. ред. С. Н. Бобылёва, П. А. Кирюшина, О. В. Кудрявцевой. – Москва. Экономический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. - 2019. С- 284.
19. Берденова К.А. «Зелёная» экономика как двигатель устойчивого развития. /научная статья/ [Текст]: Д.Д. К. А. Берденова, В. В. Штанг, С. В. Синцов // Сибирский торгово- экономический журнал. Казахстан -2012. - № 15. -С. 4-7.
20. Бобылев С. Н. Устойчивое развитие в интересах будущих поколений: экономические приоритеты. /научная статья/ [Текст]: С. Н. Бобылев. Мир новой экономики. - 2017. - № 3. - С. 90-96.
21. Вазиров А.К. Развитие экологической безопасности сельского хозяйства горных регионов Республики Таджикистан. /научная статья/ [Текст]: А.К. Вазиров. Вестник ТНУ – Душанбе-2019. «СИНО», - № 10. С .100-104.

22. Верзилин, В.А. Инвестиционная привлекательность агропромышленного комплекса региона. /книга/ [Текст]: В.А. Верзилин, В.Г. Закшевский, Ю.В. Наролина / «ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР». РФ: Воронеж - 2007. - 422 с. (С-10)
23. Градов А.П. Региональная экономика / книга/ [Текст]: А.П. Градов, Б.И. Кузин, М.Д. Медников, А.С. Соколицын. – СПб.: Питер- 2003. – 222 с.
24. Гарина Е.П. «Зелёная» экономика в сельском хозяйстве Российской Федерации. /научная статья/ Е.П. Гарина, Н.А. Шушкина // [Текст]: Аэкономика: экономика и сельское хозяйство, Москва-2015. - № 2 (6).
25. Гитман Л.Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования /Учебник/ [Текст]: Л.Дж Гитман., М.Д Джонк. Пер. С англ. Дело.: Москва- 1997. С-1008. (87).
26. Горчаков Я. В. Мировое органическое земледелие XXI века. //монография// [Текст]: Москва. «ПАИМС» 2002. - 324 с.
27. Джонсон М. Зеленая экономика как система / научная статья/ [Текст]: Марк Джонсон, Эпоха науки - Россия. - 2010. - № 1/2. - С. 87-95.
28. Дибиров А.А. Роль инвестиционной деятельности в развитии сельских территорий. /научная статья/ [Текст]: Российский журнал. - 2019. - №12. – С-89-92. (89).
29. Данилов-Данильян В.И. Переход к устойчивому развитию как научная проблема. / научная статья/ [Текст]: Наука и образование в интересах устойчивого развития. — Москва-2006. «МГАДА», С. 20-24.
30. Евдокимова Ю.В. Специфика становления «зеленых» финансов в России и зарубежных странах. /научная статья/ Ю.В. Евдокимова // Вестник Екатеринбургского института. - 2019. - № 3 (47). - С. 16-20.
31. Ендовицкий, Д.А. Анализ и оценка инвестиционной политики коммерческих организаций: методология и методика /книга/ [Текст]: Д.А. Ендовицкий. Изд-во Воронежского государственного университета, Воронеж- 1998. - 228 с. (С-148).
32. Зарук Н.Ф. Экономические проблемы инвестиций в АПК /книга/ [Текст]: М., 2004.с 123-140.
33. Иванов В.В., Инвестиций. //учебное пособие// [Текст]: В.В., Иванов В.В., Ковалев., Москва -2006 год С-376.
34. Исайнов Х.Р. Региональные аспекты обеспечения водно-энергетической безопасности. // Монография// [Текст]: Х.Р., Исайнов. Кимсанов У.О. Душанбе- 2020. С-248.
35. Кудратов Р.Р. Национальный успех Таджикистана зависит от АПК [Текст] / Р.Р. Кудратов, Х. Гафуров, Б. Дмитров, Ш. Акрамов, Г. Сафаров. – Душанбе, 2003. – 38 с.
36. Кейс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. /Учебник/ [Текст]: Дж. М. Кейс. М.: ИНФРА- М 2008. – стр.572 (123,264).
37. Кудратов Р.Р. Инвестиция – основа повышения эффективности сельскохозяйственного производства (монография) [Текст] / Р.Р. Кудратов, Р. Носиров. Изд. «Статус». – Душанбе, 2005. – 120 с.

38. Комилов С. Дж. Совершенствование инновационно-инвестиционной деятельностью промышленных предприятий //Монография// [Текст]: С. Дж. Комилов., Мирзоева Е.Ш., ТГФЭУ. Душанбе -2020. С-277.
39. Ключенович В. И. «Зелёная» экономика: о перспективах и векторах движения для Республики Беларусь /научный журнал/ [Текст]: В. И. Ключенович И. А., Залыгина К. Ю. Подворская. Эколог. вестник Москва-2012. - № 3. - С. 10 - 17.
40. Карл Маркс., Энгл. Ф Капитал// Сборник. Соч. – 2-ое изд.- М.: Политическая литература 1978. - Т-24 с 551-648.
41. Калинина, И.В. Рынок органических продуктов питания в России: проблемы и перспективы /научная статья/ [Текст]: И.В. Калинина. Вестник Москва - 2015. НИИ- №4. - С. 10-16.
42. Киселёв С.В. Роль государства в развитии села и сельской экономики. /Учебник / [Текст]: С.В. Киселева. - М.: 2008. ИНФРА-М, С- 572.
43. Макконнелл Кэмпбелл Р., Брю Стэнли Л. Принципы, проблемы и политика. /книга/ [Текст]: Макконнелл Кэмпбелл Р., Брю Стэнли Л. Экономикс: В 2 т.: Пер. С англ. 11-го изд. Т. 1. -М.: Республика, 1992. - 400 с
44. Мирсаидов С.А. Закономерности развития земельных отношений и механизмы их регулирования в аграрном секторе экономики //Монография// [Текст]: Душанбе-2021. С-274.
45. Мадаминов А.А. Устойчивое развитие аграрного сектора Таджикистана (состояние и перспективы) [Текст] / А.А. Мадаминов // Душанбе, 2006. – 228 с.
46. Мухаббатов Х.М., Кимсанов У.О. Рациональное использование водных и энергетических ресурсов - основа развития «зеленой экономики» в Таджикистане / научная статья/ [Текст]: Х.М., Мухаббатов, У.О. Кимсанов. Вестник ТГУК. - Душанбе, 2021. - № 2 (36). - С.196-201.
47. Нурализода Э.Н. Макрорегулирование содействия развитию предпринимательства и налогов в условиях современной рыночной экономики. //монография// [Текст]: Э.Н. Нурализода., Б. Султонов. ТГФЭУ. Душанбе -2025. С-205.
48. Нишиной А.С., Инвестиции. // учебник// [Текст]: А.С, Нишиной. Москва -2007 год С-140.
49. Наролина Юлия Владимировна. Стратегия повышения инвестиционной привлекательности агропромышленных регионов. [Текст]: //Диссертация на соискание учёной степени д.э.н., спец: 08.00.05. Москва, Воронеж-2014. С-361.
50. Отчёты ЗАО «Истиклол 2010» РТ, Руководство по управлению со существованием между органического и ГМО хлопка. Проект «FARNICO» Душанбе- 2023 года.
51. Одинаев Х.А. Устойчивое сельское хозяйство и перспективы сохранения агроэкосистем /начиная статья/ [Текст]: Х.А Одинаев. международная научно - практической конференция. Душанбе- 2018 год. С. 221-223.
52. Пирзода Т. Финансово-банковский словарь. /книга/ [Текст]: Т. Пирзода, А Хонджонов, М.Х. Султонов. Душанбе-2015. «ЭР-граф» С-703 (572).

53. Петринская А.В. Техника и технология и эксплуатация предприятий связей / А.В Петраков., М: ВЗЭИС 1987. С-294.

54. Питерская, Л. Ю. Разработка программного продукта «Автоматизация расчетов рейтинговой оценки инвестиционной привлекательности - АРРО» /научная статья/ [Текст]: Л. Ю. Питерская, Н. Р. Айвазян. Финансово-экономические проблемы регионального АПК: междунар. конф. Ставрополь- 2006. - 0,2 п. л.

55. Папцов А.Г. Стратегическое планирование устойчивого функционирования экономического комплекса Российской Федерации. /монография / [Текст]: А.Г. Папцов, А.И. Алтухов, Н.К. Долгушкин, А.А. Макоско и др. М., Российская академия наук, 2021. - 425 с.

56. Рахматов Х.Б. Аграрная реформа и становление рыночных отношений в сельском хозяйстве Республики Таджикистан (теория, методология, практика) [Текст]: автореферат дисс... на соискание ученой степени доктора экономических наук: 08.00.05 / Рахматов Хайдар Бобоевич. – Душанбе, 2009. – 42 с.

57. Розенберг Г. С. Краснощеков Г. П., Крылов Ю. М. и др. Устойчивое развитие: мифы и реальность. /монография/ [Текст]: Тольятти: «ИЭВБ РАН», Москва -1998. С- 191.

58. Самандаров И.Х., Проблемы развития сельских территорий Таджикистана: социально-экономический и демографический аспекты /научная статья/ [Текст]: С.И. Самандарова Вестник ТНУ. Душанбе-2018. «СИНО» - №6. - С.90- 94.

59. Сухарёв О.С, Синергетика инвестиций //учебное пособие// [Текст]: О.С, Сухарёв. Москва -2008 года. С-368.

60. Сергеев И.В., Веретенникова И.И. Организация и финансирование инвестиций: /Учеб. Пособие/ [Текст]: И.В., Сергеев - М, финансы и статистика, 2002. – С-400. (272).

61. Содиков М.С. Прямые иностранные инвестиции- важный фактор присоединения Таджикистана к мировому рынку //монография// [Текст]: М.С. Содиков, Душанбе- 2021. С-144.

62. Саидмуродов Л.Х, Мирзоев Р.Н. Внешнеэкономическая деятельность: анализ торговли и инвестиций в Республике Таджикистан. //книга// [Текст]: Л.Х, Саидмуродов Р.Н. Мирзоев Душанбе-2006 года. С-176.

63. Сафаров Б.Г. Проблемы и перспективы реализации экспортного потенциала Республики Таджикистан, через привлечение иностранных инвестиций. //монография// [Текст]: Б.Г. Сафаров. А.А. Годиев. «Ирфон» Душанбе-2006. С-144.

64. Саменбетова Д.С. Государственное регулирование аграрного предпринимательства в модели «зеленой» экономики. [Текст]: //Диссертация на соискание учёной степени к.э.н., спец: 08.00.04.02 – Экономика агропромышленного комплекса. Душанбе -2025. С-220.

65. Симичев А.М. Формирование и эффективное функционирование инвестиций в сельском хозяйстве (теория, методология, практика). [Текст]: //Диссертация на соискание учёной степени д.э.н., спец: 08.00.05 - экономика

и управление народным хозяйством (инновации и инвестиционная деятельность) Москва- 2007. С-208 с.

66. Самуэльсон П. Экономика. /Учебник/ [Текст]: П. Самуэльсон. перевод с англ. Севастополь- 1995 «Ахтиар», С- 384 (11).

67. Умаров Х.У. Кластерная форма организации производства как фактор обеспечения продовольственной безопасности. /научная статья/ [Текст]: Х.У Умаров., И.С Зоиров. Вестник ТГУК. Душанбе- 2023. - № 2. - С.322-328.

68. Ушачев И. Г. Проблемы и приоритетные направления инвестиционного развития в АПК России. /Монография/ [Текст]: И. Г. Ушачев, и Кузьмин И.Н., Издательство: «Научный консультант», Москва - 2021, С- 302 с.

69. Уиллер А.Х. Экономика- об рисковом институте. /книга/ [Текст]: А.Х. Уиллер перевод англ. М-1951, С-6.

70. Шарипов Б.М. Тенденции формирования и развития финансового рынка в современном Таджикистане. //монография// [Текст]: Б.М. Шарипов. «Дониш». Душанбе-2022. С-481.

71. Шевчук А. В. «Зеленая» экономика. Новая парадигма развития страны / учебное пособие/ [Текст]: С. Н. Бобылев, В. С. Вишнякова, И. И. Комаров, под общ. ред. А. В. Шевчука. – Москва-2018. СОПС, С- 68-75 с.

72. Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом. Статистика иностранных инвестиций.

73. <https://investcom.tj/investment/opportunities/506-omori-sarmojaguzorii-hori.html>. Дата обращения: (12.05.2026 г.)

74. НБТ- Душанбе, апрель 2025 года nbt.tj. <https://nbt.tj/>

75. Мин-финансов Душанбе, 31 декабря 2025. minfin.tj <https://ru.wikipedia.org/wiki/>

76. Отчёты Финансы и статистика №2 (234) февраль 2026 года. Источник: https://hmong.ru/wiki/Bt_cotton#title

РЀЙХАТИ КОРҶОИ ИЛМИИ МУАЛЛИФ ДОИР БА МАВЗУИ ДИССЕРТАТСИЯ

Монография:

[А-1]. Сармоягузорӣ дар соҳаи кишоварзии Тоҷикистон: самаранокӣ, сатҳо ва дурнамо /монография/ [Матн]: Р. Раҳматзода. Ф.Р. Қудратова. ДДМИТ. Душанбе- 2021, “Инфон” С – 160.

Васоити таълимӣ:

[А-2]. Қудратова Ф.Р. Финансы /учебное пособие/ [Текст]: Ф.Р. Қудратова. ТФЭУ Душанбе- Инфон - 2023, – С – 240. ISBN 978-99962-1-712-5. УДК 336.13 (075.8) БКК Я74 (2Рус) +65.8 (2)26 К95.

[А-3]. Қудратова Ф.Р. Бюджет и бюджетная система Республики Таджикистан /учебное пособие/ [Текст]: Ф.Р. Қудратова. ТФЭУ Душанбе- Инфон - 2024, – С – 138. ISBN 978-99962-1-712-5. УДК 336.12 (075.9) БКК Я73 (2Рус) +65.9 (2)26 К95.

МАҚОЛАҲОИ ТАҚРИЗШАВАНДА ДАР МАҚАЛАҲОИ КОА-И НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН:

[А-4]. Баҳодиҳии ҷолибияти соҳаи кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон /мақолаи илмӣ/ [Матн]: Р.Р., Қудратов. Ф.Р. Қудратова. ДДМИТ. Паёми молия ва иқтисод, Душанбе-2019 год– №3(19). – С. 27-35.

[А-5] Қудратова Ф.Р. Теоретикесие и практические особенности инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве /научная статья/ [Текст]: Ф.Р. Қудратова. Политехнический институт Таджикского технического университета имени академика М.С. Осими вестник, Сугд -2019- С-107-116.

[А-6] Қудратова Ф.Р. Ҷалби сармояҳо барои устувори соҳаи кишоварзӣ /мақолаи илмӣ/ [Матн]: Ф.Р. Қудратова. ДМТ Паёми иқтисодӣ-иҷтимоӣ. Душанбе, 2019. - № 10 (2). С- 204-209.

[А-7]. Қудратова Ф.Р. Ҷалби сармоягузорӣ ба соҳаи устувори кишоварзӣ /мақолаи илмӣ/ [Матн]: Ф.Р. Қудратова. ДАТ. Паёми «Кишоварз» № 10 (2). Душанбе- 2019. - С- 204-209.

[А-8]. Қудратова Ф.Р. Баланд бардоштани сармоягузорию истеҳсолоти кишоварзӣ дар замони муосир /мақолаи илмӣ/ [Матн]: Ф.Р. Қудратова. МТС назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Паёми «Тоҷикон ва ҷаҳони имрӯз» Душанбе, 2020. - № 1 (69). С-226-236.

[А-9]. Қудратова Ф.Р. Тамоюлҳои рушди сармоягузорӣ дар корхонаҳои кишоварзӣ /мақолаи илмӣ/ [Матн]: Ф.Р. Қудратова., С. Ишанова. Паёми Донишқадаи политехникии донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ дар шаҳри Суғд, Душанбе, 2020.- №4. (55). С- 76- 80.

[А-10]. Қудратова Ф.Р. Самтҳои асосии баланд бардоштани сармоягузорӣ дар истеҳсолоти кишоварзӣ /мақолаи илмӣ/ [Матн]: Ф.Р. Қудратова. ДАТ. Паёми «Кишоварз» Душанбе -2021. - № 2 (91). - С-124-128.

[А-11]. Қудратова Ф.Р. Самтҳои асосии баланд бардоштани сармоягузорӣ дар истеҳсолоти кишоварзӣ /мақолаи илмӣ/ [Матн]: Ф.Р. Қудратова., Р. Раҳматзода. ДДМИТ. Паёми молия ва иқтисод. Душанбе - 2021, № 3 (27). 7 -13 С.

[А-12]. Қудратова Ф.Р. Перспектива и развития инвестиционного процесса в Республике Таджикистан /научная статья/ [Текст]: Ф.Р. Қудратова. М.Р. Кошонова. ТГФЭУ. Вестник финансово-экономический, Душанбе -2022 года, № 1 (30). 73-79 С.

[А-13]. Қудратова Ф.Р. Асосҳои назариявӣ-методологии тақмили фаъолияти сармоягузорӣ дар соҳаи кишоварзӣ /мақолаи илмӣ/ [Матн]: Ф.Р. Қудратова., Р. Раҳматзода. ДДМИТ. Паёми молия ва иқтисод. Душанбе -2022 год, спец. выпуск № 4.3 (34). 35-44 С.

[А-14]. Қудратова Ф.Р. Ҷамбаҳои истифодаи амалигардонии стратегияи рушди иқтисоди “сабз” дар Ҷумҳурии Тоҷикистон /мақолаи илмӣ/ [Матн]: Ф.Р. Қудратова., У.С. Асрорзода. М.И. Садриддинов. ДДМИТ. Паёми молия ва иқтисод. Душанбе -2023 год, № 4/1 (38). С - 427-435.

[А-15]. Кудратова Ф.Р. Рушди устувори соҳаи кишоварзии Ҷумҳурии /мақолаи илмӣ/ [Матн]: Ф.Р. Кудратова., У.С. Асрорзода. М.И Садриддинов. ДДМИТ. Паёми молия ва иқтисод. Душанбе -2023 год, № 4/2 (39). С -394-402.

[А-16]. Кудратова Ф.Р. Диверсификасияи самтҳои сармоягузорӣ ҳамчун манбаи асосии рушди устуворӣ соҳаи кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон /мақолаи илмӣ/ [Матн]: Ф.Р. Кудратова., Б. Исмаилов. ДАТ. Паёми “Кишоварз” Душанбе- 2023.- №3 (100). - С-208-213.

[А-16]. Кудратова Ф.Р. Таҳлили сохтори сармоягузори хориҷӣ барои рушди устувори соҳаи кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон /мақолаи илмӣ/ [Матн]: Ф.Р. Кудратова., Р. Раҳматзода. ДДМИТ. Паёми молия ва иқтисод. Душанбе -2023 год, № 4/2 (39). С -36-44.

[А-17]. Кудратова Ф.Р. Рушди сиёсати сармоягузори минтақаҳо дар комплеси агросаноатӣ /мақолаи илмӣ/ [Матн]: Ф.Р. Кудратова., Р. Раҳматзода. Ф. Ғуломносилова. МТС назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Паёми «Тоҷикон ва ҷаҳони имрӯз». Душанбе, -2023 год. №4 (84) С-184-191.

[А-18]. Кудратова Ф.Р. Арзёбии ҳолати рушд ва иқтисоди сармоягузори корхонаҳои кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон /мақолаи илмӣ/ [Матн]: Ф.Р. Кудратова., Б. Азизкулов С. Абдуҷабборзода. ДАТ. Паёми “Кишоварз” Душанбе-2024 год С-241-246.

[А-19]. Кудратова Ф.Р. Такмилидории системаи идоракунии ҷалби сармоягузориҳои хориҷӣ дар таъмини рушди устувори соҳаи кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон /мақолаи илмӣ/ [Матн]: Ф.Р. Кудратова., ДДМИТ. Паёми “Молия ва иқтисод”- Душанбе, - 2024 сол, № 4 (43). С-151-159.

[А-20]. Кудратова Ф.Р. Совершенствование системы управления привлечением иностранных инвестиций для обеспечения устойчивого развития аграрного сектора Республики Таджикистан. /научная статья/ [Текст]: Ф.Р. Кудратова. ТГФЭУ. Финансово-экономический вестник. Душанбе, - 2024 год, № 4 (43). С-151-159.

[А-21]. Кудратова Ф.Р. Социально- экономическая характеристика и оценка привлекательности зелёных инвестиций в Республике Таджикистан. /научная статья/ [Текст]: Дж. С., Пиризода. Кудратова Ф.Р. ТАУ. Вестник «Земледелец» 4 (109) ТАУ. Душанбе-2025 год. С-172-175.

[А-22]. Кудратова Ф.Р. Тенденция развития инвестиционной деятельности в сельскохозяйственных предприятиях на современном этапе/научная статья/ [Текст]: Ф.Р. Кудратова. ТАУ Вестник “Земледелец” 4 (109). Душанбе, -2025 года. С-269-277.

[А-23]. Кудратова Ф.Р. Теоретико-методологические основы инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве в условиях формирования “зеленой” экономики /научная статья/ [Текст]: Ф.Р. Кудратова. Дж. С., Пиризода. Вестник ТНУ “Социально-экономический и общественных наук”- Душанбе, -2026 года. С-37-47.

[А-24]. Кудратова Ф.Р. Основные направления развития зеленных инвестиций Республики Таджикистан /научная статья/ [Текст]: Ф.Р. Кудратова. Вестник ЦСИ при Президенте. “Таджики и современный мир”1 (93). - Душанбе, 2026. С- 161-169.

[А-25]. Кудратова Ф.Р. Эффективность использования инвестиций в сельском хозяйстве Таджикистана в условиях перехода к зелёной экономике. /научная статья/ [Текст]: Дж. С., Пиризода. Кудратова Ф.Р. ТГФЭУ. Вестник финансово-экономический. Душанбе-2026 год. С-20-27.

Дар дигар маҷалаҳо:

[А-26]. Кудратова Ф.Р. Принсипҳои методологии арзёбии ҷолибияти сармоягузорӣ дар соҳаи кишоварзӣ /мақолаи илмӣ/ [матн]: Ф.Р. Кудратова. Маводҳои конференсияи илмӣ-амалии дар мавзӯи «Масоили мубрами идоракунии молияи давлатӣ: Ҷамъаҳои милли ва минтақавӣ бахшида ба 95 солагии таъсисёбии вазорати молияи ҚТ. Душанбе, 7.12.2019.- С- 252-254

[А-27]. Кудратова Ф.Р. Особенности и факторы повышения эффективности инвестиций в сельском хозяйстве /научная статья/ [Текст]: Ф.Р. Кудратова. Р Нурмахмадова. Сборник статей апрельской научно-теоретической конференции профессорско-преподавательского и студенческого состава. Посвященной 30-летию государственной независимости РТ и годом развития села, ТГФЭУ. 12-17 апреля Душанбе - 2021, – С - 91- 95.

[А-28]. Кудратова Ф.Р. Повышения эффективности инвестиций в сельском хозяйстве /научная статья/ [Текст]: Ф.Р. Кудратова. Исраилова А., Пирова М., Материалы международной научно-практической международной конференции на тему: «вопросы индустриализации аграрного сектора» ТНУ. 25 февраля, Душанбе- 2021- С. 151-153.

[А-29]. Кудратова Ф.Р. Теоретические основы инвестиционного развития регионального агропромышленного комплекса /научная статья/ [Текст]: Ф.Р. Кудратова. Р.Нурмахмадова. Материалы научно-теоретической профес-сорско-преподавательского и студенческого состава. Посвященной в честь развития промышленности (2022-2026 гг.). Душанбе -2022 год. –С- 49-51.

[А-30]. Кудратова Ф.Р. Современное состояние аграрно–индустриального развития экономики Республики Таджикистан. /научная статья/ [Текст]: Ф.Р. Кудратова. М.Р. Кошонова Материалы международной научно-практической международной конференции на тему: «Крымский инженерно- педагогический университет имени Февзи Якубова» дар мавзӯи: «Национальные экономические системы в контексте формирования глобального экономического пространства». Республикаи Крым- 2023 С- 336-339.

[А-31]. Кудратова Ф.Р. Сармоягузорӣ дар корхонаҳои кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон /мақолаи илмӣ/ [матн]: Ф.Р. Кудратова. Н. Гандимова. Маводҳои конференсияи илмӣ-амалии байналмилалӣ дар мавзӯи «арзёбии ҳолати фаъолияти соҳибкории хурду миёна дар

ҷумҳурии тоҷикистон» бахшида ба солҳои рушди саноат 2022-2026 шаҳри душанбе, 6-уми майи соли 2023. С- 276-281.

[А-32]. Кудратова Ф.Р. Теоретические аспекты современного состояния индустриального развития аграрной экономики /научная статья/ [Текст]: Ф.Р. Кудратова. Р.М. Нурмахмадова З. Алиева Материалы международной научно-практической международной конференции на тему: «Приоритеты развития финансового сектора в условиях перехода к цифровой экономике», посвященная к дню работников финансовых ведомств республики Таджикистан. ТГФЭУ. Душанбе -07.12.2023 года. С -307-401.

[А-33]. Кудратова Ф.Р. Услухҳои ҳисоббаркунии лоҳияҳои сармоягузорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон /мақолаи илмӣ/ [матн]: Ф.Р. Қудратова. Р. Раҳматзода. Ф. Убайдуллозода. Маводҳои конференсияи илмӣ-амалии байналмиллалӣ дар мавзӯи “Афзалиятҳои рушди баҳши молиявӣ дар давраи гузариш ба иқтисодиёти рақамӣ ” ДДМИТ бахшида ба рӯзи молиячиён, Душанбе- 07.12.2023. сол. С -124-128.

[А-34]. Кудратова Ф.Р. Повышение экономической эффективности привлечения инвестиций в сельском хозяйстве Таджикистана /научная статья/ [Текст]: Ф.Р. Кудратова. Р. Рахматзода. Материалы международной научно-практической конференции на тему «Стратегические приоритеты развитие национальной экономики в условиях перехода к индустриально-инновационной экономике», посвященный годам развития промышленности (2022-2026). ТГФЭУ. Душанбе -01.04.2024 года. С-52-56.

[А-35]. Кудратова Ф.Р. Современное состояние развития системы организации таможенного контроля товаров и транспортных средств /научная статья/ [Текст]: Ф.Р. Кудратова. Р. Рахматзода. Материалы международная научно-практическая конференция на тему «Таможенный орган и его роль в обеспечении экономической безопасности. ТГФЭУ. Душанбе -30.11.2024 года. С-15-18.

[А-36]. Кудратова Ф.Р. Развития инвестиционного потенциала в сельском хозяйстве Таджикистана /научная статья/ [Текст]: Ф.Р. Кудратова. Р., А.Х. Хайдаров., Материалы международная научно-практическая конференция на тему: “ Проблемы и перспективы развития финансового сектора Республики Таджикистан в условиях перехода к цифровой экономике” ТГФЭУ посвещёная к дню финансистов, ТГФЭУ. Душанбе - 07.12.2024 год. С -54-58.

[А-37]. Кудратова Ф.Р. Современное состояние и развитие индустриального инвестиционного потенциала сельского хозяйства Таджикистана в условиях цифровизации /научная статья/ [Текст]: Ф.Р. Кудратова. Материалы международная научно-практическая конференция на тему «Цифровизация экономики, как фактор устойчивого развития». Душанбе -14.12.2024 года. С-44-52.

[А-38]. Кудратова Ф.Р. Современное состояние и развитие индустриального инвестиционного потенциала сельского хозяйства Таджикистана в условиях цифровизации /научная статья/ [Текст]: Ф.Р. Кудратова. Материалы международная научно-практическая конференция на

тему «Цифровизация экономики, как фактор устойчивого развития». ТГФЭУ. Душанбе -14.12.2024 года. С-40-44.

[А-39]. Кудратова Ф.Р. Экономическая эффективность привлечения инвестиций в сельском хозяйстве Таджикистана/научная статья/ [Текст]: Ф.Р. Кудратова. Р. Нурмахмадова. Сборник материалов общеуниверситетской научно-теоретической конференции преподавателей, сотрудников, магистрантов, докторантов и студентов, посвященной объявление 2025-2030 годов «Годами развития цифровой экономики и инноваций», «Международным годом сохранения ледников» объявление года 2025 и 34-я годовщина государственной независимости Республики Таджикистан ТГФЭУ. 21-26 апреля– Душанбе, -2025. С-48-52.

[А-40]. Кудратова Ф.Р. Особенности и развития инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве Республики Таджикистана /научная статья/ [Текст]: Ф.Р. Кудратова. И. Давлатзода. / Материалы международная научно-практическая конференция на тему: «Развитие и преимущества финансового сектора, в условиях цифровизации: вызовы возможности и перспективы», посвящённой 2025-2030 гг., “Годы развития цифровой экономики и инноваций” (06.12.2025). С-89-93.

[А-41]. Кудратова Ф.Р. Особенность и привлекательность «зелёных» инвестиций в сельское хозяйства Республики Таджикистан /научная статья/ [Текст]: Ф.Р. Кудратова. С. Асозода., М.И. Турсунова. Материалы международной научно-практической конференции на тему: «Развитие и преимущества финансового сектора, в условиях цифровизации: вызовы возможности и перспективы», посвящённой 2025-2030 гг., “Годы развития цифровой экономики и инноваций” ТГФЭУ. Душанбе (06.12.2025). С-39-43.

[А-42]. Кудратова Ф.Р. Основные направления индустриального развития аграрной экономики Республики Таджикистан /научная статья/ [Текст]: Ф.Р. Кудратова. Р. Рахматзода. Материалы международная научно-практическая конференция на тему: «Глобальные вызовы и инновационные меры в области финансов, образования и экономики», ТГФЭУ. Душанбе-2025 г., С-14-17.

[А-43]. Кудратова Ф.Р. Развития инвестиционного потенциала в сельском хозяйстве Республики Таджикистан /научная статья/ [Текст]: Ф.Р. Кудратова. И. Хусейнзода Материалы международной научно-практической конференции на тему: «Глобальные вызовы и инновационные меры в области финансов, образования и экономики», ТГФЭУ. Душанбе-2025 г., С-62-66.

[А-44]. Арзёбии ҳолати ҷалби сармоягузорӣ ба соҳаи кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон /мақолаи илмӣ/ [Матн]: Ф.Р. Қудратова. И. Хусейнзода /Маводи конференсияи умумидонишгоҳии илмию назариявии ҳайати устодону кормандон, магистрантону докторантон (PhD) ва донишҷӯён бахшида ба «Солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия» эълон гардидани солҳои 2025-2030- моҳи апрели соли 2026. С-166-169.

АННОТАЦИЯ

на диссертационную работу Кудратзода Фарзона Рустам на тему: «Формирование и развитие инвестиционной деятельности сельского хозяйства в условиях перехода Республики Таджикистан к «зеленой» экономике (теория, методология, практика)» на соискание учёной степени доктора экономических наук по специальности: 5.2-Экономика (5.2.15. - Зелёная экономика и использование природных ресурсов).

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, инвестиционный потенциал, инвестиционная привлекательность, зелёные инвестиции, финансовые инвестиции, зелёная экономика, лизинг, диверсификация, прибыльность предприятия, риски предприятия, экспортноориентированное сельское хозяйство, экологическое сельское хозяйство чистый продукт, аграрный сектор, институциональные преобразования, эффективность.

В диссертации проведён анализ целей и задач исследования, значение целей и задач научной постановки теоретико-методологических и практических аспектов зелёного инвестирования, а также современное состояние инвестиционных вложений в сельском хозяйстве. Обоснованно важность привлечения инвестиций в сельское хозяйство, обоснованы в ходе исследования теоретические и научно обоснованные практические предложения совершенствования условий привлечения зелённых инвестиций в сельскохозяйственную отрасль и повышение их эффективности.

В диссертационной работе раскрыта сущность категории «инвестиций» её связи с «инвестиционной средой», «инвестиционная привлекательность» и «инвестиционные процессы», с точки зрения их реализации в процессе изучения инвестиционных вопросов.

Также целью повышения эффективности инвестиций в сельском хозяйстве в зелёных условиях исследованы социально-экономические условия оценки инвестиционной привлекательности, инвестиционного потенциала, тенденции развития зелёного инвестирования в сельскохозяйственных предприятиях на современном этапе. В том числе автор в диссертационной работе определил экономические факторы повышения инвестиционной привлекательности и мероприятия по активизации инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве, в условиях формирования и развития “зелёной” экономики страны.

В заключительной части диссертации обоснованы организационно-экономические мероприятия по формированию устойчивого сельского хозяйства в контексте зелёного развития, а также обеспечения продовольственной безопасности республики.

АННОТАТСИЯ

ба кори диссертатсионии Қудратзода Фарзона Рустам дар мавзӯи: «Ташаккул ва рушди фаъолияти сармоягузории соҳаи кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи гузариш ба иқтисодиёти “сабз” (назария, методология, амалия)» барои дарёфти дараҷаи илмӣ доктори илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси: 5.2 Иқтисодиёт (5.2.15. – Иқтисоди сабз ва истифодаи захираҳои табиӣ).

Вожакалидҳо: сармоягузорӣ, фаъолияти сармоягузорӣ, иқтисоди сармоягузорӣ, ҷолибияти сармоягузорӣ, сармоягузории сабз, иқтисоди сабз, сармояи молиявӣ, лизинг, диверсификатсия, даромаднокии корхона, хавфҳои сармоягузорӣ, кишоварзии содироткунанда, соҳаи кишоварзии органикӣ, соҳаи кишоварзӣ, дигаргунсозии институтсионалӣ, самаранокӣ.

Дар диссертатсия мубрамияти мавзӯи таҳқиқот, аҳамияти мақсад ва вазифаҳои илмӣ назариявӣ методологӣ ва амалии сармоягузории “сабз”, вазъикунонии самаранокии иқтисодии сармоягузорӣ дар соҳаи кишоварзӣ таҳлил карда шудааст. Мухимияти рушди ҷалби сармоягузорӣ ба соҳаи кишоварзӣ асоснок карда шуда, усулҳои истифода дар рафти таҳқиқот ва муайян намудани натиҷаҳои он дар соҳа нишон дода шудааст. Мақсади таҳқиқоти диссертатсионӣ аз асосноккунии назариявӣ ва коркарди пешниҳодҳои аз нуқтаи назари илмӣ асоснок карда шуда ва пешниҳодҳои амали, ки ба ташаккул додани шароити иқтисодии ҷалби сармоягузории “сабз” ба соҳаи кишоварзӣ ва баланд бардоштани самаранокии иқтисодии он иборат мебошад.

Дар диссертатсия муаллиф матни мазмунӣ категорияи иқтисодии “сармоягузорӣ” -ро асоснок карда, алокаи онро бо “фазаи сармоягузорӣ”, “ҷолибияти сармоягузорӣ”, “фаъолияти сармоягузорӣ” ва “раванди сармоягузорӣ” аз нуқтаи назари татбиқии онҳо дар раванди омӯзиши масъалаҳои сармоягузорӣ муайян кардааст. Дар кори диссертатсионӣ самтҳои асосии ташкили соҳаи кишоварзии органикӣ дар шароити рушди сабз бо назардошти диверсификатсияи фаъолияти сармоягузорӣ асоснок шудааст.

Инчунин барои баланд бардоштани самаранокии истифодаи сармоягузорӣ дар соҳаи кишоварзӣ, таснифи иҷтимоӣ- иқтисодӣ ва баҳодиҳии ҷолибияти сармоягузорӣ, баҳодиҳии потенциалӣ сармоягузорӣ, тамоюли рушди фаъолияти сармоягузории корхонаҳои кишоварзӣ дар марҳилаи муосир таҳлил шудаанд. Илова бар ин, муаллиф дар диссертатсияи худ омилҳои иқтисодии баланд бардоштани ҷолибияти сармоягузорӣ ва тадбирҳои фаъолгардонии сармоягузорию дар истеҳсолоти кишоварзиро дар шароити рушди иқтисоди “сабз”- и мамлакат муайян намудааст.

Дар қисми хотимавии диссертатсия чораҳои ташкилӣ-иқтисодии ташаккул ва рушди устувори соҳаи кишоварзӣ дар ҷорҷубаи рушди сабз ва таъмини беҳатарии озуқаворӣ асоснок шудаанд.

ANNOTATION

of the dissertation by Kudratzoda Farzona Rustam on the topic: “Formation and Development of Investment Activities in Agriculture under the Conditions of the Transition of the Republic of Tajikistan to a ‘Green’ Economy (Theory, Methodology, and Practice)” submitted for the degree of Doctor of Economic Sciences in the specialty 5.2 – Economics (5.2.15 – Green Economy and Natural Resource Use).

Keywords: investment, investment activity, investment potential, investment attractiveness, green investment, financial investment, green economy, leasing, diversification, enterprise profitability, enterprise risks, export-oriented agriculture, environmentally friendly products, agricultural sector, institutional transformations, efficiency.

The dissertation analyzes the research topic, substantiates the goals and objectives of the study, and examines the theoretical, methodological, and practical aspects of green investment, as well as the current state of investment in agriculture. The study emphasizes the importance of attracting investment to the agricultural sector and develops theoretically and scientifically grounded practical proposals aimed at improving the conditions for attracting green investment to agriculture and increasing its efficiency.

The dissertation reveals the essence of the concept of “investment” and its relationship with “investment environment,” “investment attractiveness,” and “investment processes” from the perspective of their implementation in the course of studying investment-related issues.

In order to improve the efficiency of investment in agriculture under the conditions of the transition to a green economy, the study examines the socio-economic conditions for assessing investment attractiveness and investment potential, as well as trends in the development of green investment in agricultural enterprises at the present stage. In particular, the author identifies the economic factors contributing to increased investment attractiveness and proposes measures to stimulate investment activity in agriculture under the conditions of the formation and development of a “green” economy in the country.

The concluding part of the dissertation substantiates a set of organizational and economic measures aimed at developing sustainable agriculture within the framework of green development and ensuring food security in the Republic of Tajikistan.

Ба чопаш 18.09.2026 имзо шуд. Андозаи 60x84 1/16.
Коғази офсетӣ. Адади нашр 100 нусха. 2,5 ҷ.м.
Дар матбааи ДМТ чоп шудааст.
734025, ш. Душанбе, Буни Ҳисорак

Подписано в печать 18.09. 2026. Формат 60x84 1/16.
Бумага офсетная. Тираж 100 экз. п. а. л. 2,5. Отпечатано в
типографии ТНУ 734025, г. Душанбе, Буни Хисорак